

М. КАБИРОВ, Ф. ИСОМИДДИНОВ,  
А. ЗОҲИДОВ

# ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Нащри панҷум

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон барои  
донишомӯзони синфҳои 9-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ  
ба сифати китоби дарсӣ ба нашр тавсия намудааст*

ТОШКАНД  
«ЎЗБЕКИСТОН»  
2019

УЎК 811.512.222(075)

КБК 81.2 Тад

К 13

**Муқарризон:**

1. **Ф. Раҳимқулов** - доктор (PhD)-и улуми фалсафа рочеъ ба фанҳои филологияи кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд;

2. **Р. Гадоев** - омӯзгори тоифаи олии мактаби таълимӣ миёнаи умумии рақами 3-юми ноҳияи Сўхи вилояти Фарғона, аълоҳии таълимӣ халқи Республикаи Ўзбекистон;

3. **Маҳкамова** - омӯзгори мактаби таълимӣ миёнаи умумии рақами 17-уми шаҳри Ангрени вилояти Тошканд;

4. **Ҳасанқул Солиев** — омӯзгори мактаби таълимӣ миёнаи рақами 89-уми ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё, аълоҳии таълимӣ халқи Республикаи Ўзбекистон;

5. **Б. Ҷўраев** — омӯзгори мактаби таълимӣ миёнаи умумии рақами 19-уми ноҳияи Паркенти вилояти Тошканд.

**Аломатҳои шартӣ**

— машқи эҷодӣ



— шарҳи мавзӯъ

— машқи умумӣ



— супориш оид ба мавзӯъ

K 13      **Кабиров М ва диг. Забони тоҷики. Китоби дарсӣ барои донишшумони синфҳои 9-уми мактабҳои таълимӣ миёнаи умумӣ. Нашри панҷум — Т.: «Ўзбекистон», 2019, 128 саҳифа.**

ISBN 978-9943-01-514-2

УЎК 811.512.222(075)

ББК. 81.2.Тад

*O'quv nashri*

**Malik Kabirov, Farhod Isomiddinov, Abdunabi Zohidov**

**TOJIK TILI**

*Umumta'lîm maktablarning 9-sinfi uchun darslik*

*Beshinchi nashr*

Original-maket «O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida tayyorlandi.  
100011, Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30.

Муҳаррир Ҷ. Эшонқулов. Муҳаррири техники Т. Харитонова.  
Муҳаррири балеи Ҳ. Кутмуқов. Саҳифабанди компьютерӣ А. Сулаймонов

Литсензияи нашриёт AI № 158, 14.08.09. Ба чопаш 4-уми феврали соли 2019 имзо гардиð. Андозаи 70x90 ¼<sup>16</sup>.  
Чопи оғсети. Гарнитураи «Times TAD». Чузъи чопии шартӣ 9,36. Чузъи нашрию ҳисоби 8,67.  
Адади нашр 6743 нусха. Супориши №19-158.

ISBN 978-9943-01-514-2

© ХЭТН «ЎЗБЕКИСТОН», 2010, 2014, 2019

## МУҚАДДИМА

Аз он рузгоре, ки забони гуё чун воситай мухобира (ба ҳамдигар хабар расонидан) дар олами воқеи падид омад, одамон ба илму маърифат майл намуданд, зеро ки забон бо тафаккур алоқаи бевосита дорад. Ҳар фикре, ки дар майнаи мо пайдо мешавад, тавассути маводи забон шакл мегирад ва бо воситай он ифода мегардад.

Забон дар ҳаёти ҷомеа аҳамияти бузург дорад. Вай оинаи фарҳанг, пояи миллат, инкишофони ҷондаи кори тафаккур буда, дар айни ҳол, гузаротарин силоҳи мубориза барои сулҳу салоҳ низ мебошад.

Мақсад ва мароми мардуми сарзамини Ӯзбекистон ҳам бунёд намудани давлати соҳибистиқпол буд. Баъд аз заволи салтанати шурӯҳо дар қатори дигар давлатҳои соҳибистиқполи Осиёи Марказӣ давлати Ӯзбекистон — Республикаи Ӯзбекистон низ ташкил ёфт.

Забон омили асосии эҷоди фарҳанг, нахустасилаи тараққии ҷамъият ва пояи миллат мебошад. Ин буд, ки 21 октябрин соли 1989 Қонуни забони давлатии Ӯзбекистон қабул карда шуд ва забони ӯзбеки соҳиби мақоми давлатӣ гардид.

Давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди Ӯзбекистон нисбат ба намояндагони миллатҳои дигаре, ки дар қаламрави Ӯзбекистон ҳаёт ба сар мебаранд, муносибати эҳтиромона зоҳир менамояд. Сиёсати одилонаи давлати Ӯзбекистон дар Қонуни забони давлатии он низ ифода ёфтааст. Забони давлатии Ӯзбекистон забони ӯзбеки аст. Дар қонун гайр аз муайян гаштани вазъу мароми забони ӯзбеки мавқеъ ва мавридиҳои амали забонҳои гайридавлатии ин сарзамин низ мувофиқи талаби таъмдунни умумибашарӣ муқаррар гаштааст: «**Дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳаққи забони ҷамъи миллатҳо ва ҳалқиятҳое, ки дар қаламрави он зиндагӣ доранд, муносибати эҳтиромона таъмин гашта, барои ривоҷу равнақи ин забонҳо шароит муҳайё карда мешавад**» (Тошкент, «Адолат», соли 1996, саҳ. 50).

Кафолати давлат дар ҳолати зуҳури беъзтинои нисбат ба забони давлатӣ ва забони ҳалқиятҳои дигаре, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон амал мекунанд, дар моддаи охирин — моддаи 24 қонуни мазкур ба таври зерин оварда шудааст: «**Дар Республикаи Ӯзбекистон зуҳури муносибати назарногирона ё душманона нисбат ба забони давлатӣ, ё ки забонҳои дигар манъ аст. Касоне, ки дар соҳаи интихоби забон аз ҷониби шаҳрвандон дар муомилоти байниҳамдигарӣ, гирифтани таълиму тарбия мамоннат мерасонанд, мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ ҷавобгар ҳоҳанд шуд**» (Тошкент, «Адолат», соли 1996).

Хукумати ҷумҳурий дар қатори забонҳои дигари гайридавлати барои пешрафт ва инкишофи забони тоҷикий, ки забони яке аз ҳалқҳои таҳҷой ва асосии ин мамлакат —тоҷикон маҳсуб мегардад, пайваста ғамҳорӣ зоҳир менамояд.

# ТАКРОР

## ИБОРА, ЧУМЛА ВА АЪЗОҲОИ ЧУМЛА

### § 1. Ибора ва чумла

Ба саволҳо посух диҳед:

1. Ибора чист?
2. Ибора воҳиди сарфист ё наҳви?
3. Ибора аз калима чӣ фарқ дорад?
4. Ибораҳо аз чанд ҷузъ иборатанд?
5. Ибораҳо дар асоси қадом ҷузъ ба ҳелҳо чудо мешаванд?
6. Қадом ҳелҳои ибораро медонед?
7. Ибораҳо аз ҷиҳати соҳт чанд ҳел мешаванд?



**Машқи 1.** Аввал номи чизҳо, баъд аломату хусусияти онҳоро гӯед. Аз номи чизҳо ва аломатҳояшон ибора созед. Аз ибораҳо чумла тартиб диҳед. Фарқи калима, ибора ва ҷумларо шарҳ диҳед.



**Машқи 2.** Соҳти ибораҳои зеринро муайян кунед ва ба дафтаратон на-висед.

Дарахти олу, себи сурхи бобоӣ, китобро хондан, падари ӯро ди-дан, падари талаба, аз шаҳр тез омадан, дарёи калон, моҳи майи Топканд, сарзамини Ӯзбекистон, хонаи аз ҳама калон, кучай Самар-қанд, ҳафтаи гузашта омадан, шаҳри Бухоро, қисми якуми бозӣ, ранги зард, хонданро дуст доштан, писари калони амаки ман, деги мис, соати тилло.



**Машқи 3.** Ҳелҳои ибораро муайян кунед ва бо қадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтани ҷузъи тобеъкунандай онҳоро шарҳ диҳед.

Гули бодом, ҳамон китоб, рӯйи чун анор сурх, боми аз ҳама ба-ланд, аз шаҳр омадан, тири аз камон ҷаста, мани нодон, бо дигарон гапзанон, ионро пазондан, ба гусфанд об додан, мани бечора, туи берузӣ, қадоми шумоён, сухан гуфтган, тоза рӯфташуда, ноҷор гиря-кунон, беҳуда нолакунон, панҷи ту.



**Машқи 4.** Аз чумлаҳои хулласи зерин чумлаҳои тафсили тартиб дижед.

Тирамоҳ расид. Офтоб баромад. Борон борид. Замин лой шуд. Меваҳо пухтанд. Ҳаким месарояд. Гулҳо мешкуфтанд.



**Машқи 5.** Чумлаҳои яктаркибаи зеринро ба ҳелҳо чудо карда, ба дафтаратон нависед.

Уро ҷеф зада як пиёла чой додам. Чи мегуӣ? Дарди худ пешни дардмандон бигу (*Зарб*). Ба гапи душман фирефта набояд шуд (*Зарб*). Шаб. Бофистон. Аспу ароба базур дида мешуд (*С. Улугзода*). Шутурро бо қафлес об намедиҳанд (*Зарб*). Ҳестан даркор (*Ҳ. Карим*). Туро беҳуда Наврузи зур намегуянд (*С. Айнӣ*). Кабутари дубома машав (*Зарб*). Дар он замон ин шаҳрро Бухорои Шариф меномиданд (*Ҷ. Икромӣ*).



**Машқи 6.** Чумлаҳои зеринро таҳлили нахвӣ кунед.

1. Рипши кулӯлаи сиёҳаш ба худаш мезебид (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Диғарон низ аз ҷоии худ ҳеста, руй ба тарафи Рудаки истоданд (*Р. Ҳодизода*). Ҳишпо-ва ва обдориашро ҳам бо нишондоди падарам худам кардам (*С. Айнӣ*).

## § 2. Аъзоҳои чумла

**Ба саволҳо посух дижед:**

1. Кадом аъзоҳои чумларо медонед?
2. Кадом аъзоҳои чумларо сараъзо меноманд? Чаро?
3. Мағҳуми ибораи «аъзои пайрави чумла» чист?
4. Ба аъзоҳои пайрави чумла қадом аъзоҳои чумла мансубанд?
5. Фарқи сараъзоҳо аз аъзоҳои пайрав дар чист?
6. Аъзоҳои пайрав бо қадом хусусиятҳояшон фарқ мекунанд?



**Машқи 7.** Аз рӯйи нақшай зерин дутой чумла тартиб дижед.

- |    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 1. | _____ | _____ | .     |
| 2. | _____ | ----- | _____ |
| 3. | _____ | ----- | _____ |
| 4. | _____ | ----- | _____ |
| 5. | ----- | _____ | _____ |



**Машқи 8.** Ҷумлаҳоро нависед, сараъзо ва аъзоҳои пайрави онҳоро нишон дижед.

1. Дар кӯҳсорони мо паррандаю даррандаҳо хеле бисёранд.
2. Ҷавон ду чашми худро аз дар наканда менишаст.
3. Мо имрӯз ба сайри кӯҳсор меравем.
4. Ман чӣ будани он чизҳоро намедонистам.
5. Мо ҳам ба онҳо наздиктар рафтем.
6. Ин гапҳои муйсафедро баъзеҳо сар ҷунбонда тасдиқ карданд.
7. Ростӣ, бобояш ба у меҳрубон буд.

**Машқи 9.** Аз рӯйи нақшай зерин ҷумлаҳо тартиб дижед ва фарқи онҳоро муайян кунед.

- |    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 1. |  |  | . |   |
| 2. |  |  |   | . |
| 3. |  |  |   | . |
| 4. |  |  |   | . |
| 5. |  |  |   | . |



**Машқи 10.** Ҷумлаҳое тартиб дижед, ки дар онҳо калимаҳои зерин ба вазифаи мубтадо омада боланд.

Дарсҳо. Талабаҳо. Ҳаво. Офтоб. Ҳавопаймо. Чархбол. Рузнома. Ҷумхурий. Тошканд. Самарқанду Бухоро. Сайёра.



**Машқи 11.** Ба ҷойи нуқтаҳо аз даруни қавеайн хабарҳои мувофиқро ёфта гузоред.

Ҳар ду хомӯшиона ба майдони ҳавли... Аз молхона овози гӯсола ба гуш... Қобилҷон ба он ҷо... Вай лампай барқиро .... Молхона ..... Гусолаҳо..... (*расид, ором буданд, доҳил шуданд, даргиронд, рафт, равшан шуд*).



**Машқи 12.** Латифаро ифоданок хонед, сараъзою аъзоҳои пайрави ҷумлаҳои онро муайян кунед ва гусд, ки онҳо бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода шудаанд.

## ДУМАШ ДАР ҲУРЧИН

Мулло Насриддин маркаби худро барои фурӯхтан ба бозор бурд. Роҳ лойӣ буд. Дарроҳ думи ҳар лойолуд шуд. Мулло Насриддин худ ба худ фикр кард:

Ачаб нест, бо чунин думи лойолуд маркабро ҳеч кас нахарад. Ү думи маркабро бурида ба хўрчин андохт. Шахсе харидори маркаб шуд. Хар дум надошт. Харидор ба соҳиби хар гуфт:

— Хари бедум фоида надорад.

Мулло Насрилдин бо шитоб ҷавоб дод:

— Шумо савдо кардан гиред, аз бобати думи вай хотиратон ҷамъ бошад. Думаш — дар хўрчин.



### Машқи 13. Чумлаҳои зеринро таҳлили наҳви кунед.

1. Ман аз кучо донам? (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Ҳамаи ин қиссанро ба вай ҳам ҳикоят ҳоҳам кард (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Фикру хаёлаш дар гушаҳои гунонгуни орзу такопу менамуд (*Ҳ. Карим*). 4. Аслу ароба базур дида мешуд (*С. Улугзода*). 5. Шутурро бо кафлес об намедиҳанд (*Зарб*).

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

1. Офаридгор ва зоҳиргари забон  
кист?

- A) омузгорон
- B) мутафаккирон
- C) ҳалқ
- D) адібон
- D) олимон

2. Забони ўзбекӣ кай соҳиби мақо-  
ми давлатӣ гардид?

- A) 20 сентябри соли 1988
- B) 21 октябри соли 1989
- C) 22 ноябряри соли 1990
- D) 23 августи соли 1990
- D) 20 декабряи соли 1991

3. Дар қадом ҷавоб ибораи содда  
оварда шудааст?

- A) бинои баланди деҳа
- B) нури Офтоби оламтоб
- B) садбарги тар
- G) замини ҳосилхези водӣ
- D) лафзи гуворои дари

4. Қадом ибораи исмист?

- A) қадоми шумоён
- B) панчи ту
- B) хоби гарон
- G) аз шаҳр омадан
- D) ночор гирякунон

5. Қадом ибора аз як ҳиссаси шутқ  
таркиб ёфтааст?

- A) оби соғ
- B) боми баланд
- B) соати тилло
- G) шоми торик
- D) кулбаи ғарифона

6. Дар ҷумлаи «Мо Ватани ази-  
замонро ҳамеша дуст медорем» қадом  
калима ба вазифан муайянкунанда ома-  
дааст?

- A) мо
- B) Ватан
- B) азизамон
- G) ҳамеша
- D) дуст медорем

## ЧУМЛАИ МУРАККАБ

### § 3. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаб

1. Онҳо беист гап мезаданд.  
Мо гӯш мекардем.
2. Барф меборид. Ҳаво гарм буд.

1. Онҳо беист гап мезаданд ва  
мо гӯш мекардем.
2. Барф меборид, vale ҳаво гарм  
буд.

**Δ** Дар ҷумлаҳои содда гӯянда танҳо дар бораи ҳодисае ва ё ягон далели воқеие хабар медиҳад, vale алоқамандии дастурии байни ҷумлаҳои содда ба назар намерасад. Ҳар як ҷумлаи содда дорои далелҳои ҷудогона буда, амалу ҳолати онҳо ба таври худ тасвир шудаанд. Ин буд, ки дар сутуни аввал дар ҳар як ҷумлаи содда як фикр ё далеле ифода ёфтааст. Аз ин рӯ, ҳар қадоми онҳо дорои мазмуни ҷудогона мебошанд. Ин маъни шакли наҳвии онҳоро, ки ҷумлаи содда мебошанд, муайян намудааст. Аз ин чост, ки ҷумлаҳои мазкур бо оҳангӣ ба ҷумлаҳои соддай хабарӣ (ҳикояги) хос талаффуз мегарданд.

Дар ҷумлаҳои сутуни дуюм бошад, алоқамандии ҳодисаҳои табиат, муносибати байни одамон ва монанди инҳо равшантар ифода гашта, муносибатҳои маъноии замонӣ, хилоғӣ ва сабабу натиҷа мавқеи асосиро ишғол намудаанд. Ахбори дар ин ҷумлаҳо овардашуда аз як ҳодиса ё далел иборат нест, балки ҳар қадоми онҳо дорои ду далел ё ду ҳодисаи мазмунан ба ҳам наздиқ буда, барои ифодай як фикри умумӣ ташаккул ёфтаанд. Бояд гуфт, ки дар баъзе навъҳои ин гуна ҷумлаҳо теъдоди ҷумлаҳои содда зиёданд.

Ҷумлаҳои сутуни дуюм бо оҳангӣ маҳсус, ки дар оҳири ҷумла қатъ мегардад, талаффуз шуда, ҷумлаҳои соддаро ба ҳамдигар муттаҳид мегардонанд.

**Ҷумлае, ки аз ду ва зиёда ҷумлаҳои содда ташаккул ёфта, аз ҷиҳати маъно ва оҳанг ягона аст, ҷумлаи мураккаб номида мешавад.**

Чумлаҳои мураккаб аз ҷиҳати соҳт, маънно ва воситаҳои алоқа аз чумлаҳои содда фарқ мекунанд. Мо бо ёрии чумлаҳои мураккаб фикрҳои нисбатан ба ҳам вобаста ва мукаммалро ифода мекунем.



**Машқи 14.** Аз чумлаҳои соддай зерин ҷумлаҳои мураккаб тартиб дода, оҳанг ва воситаҳои алоқаи онҳоро муайян кунед.

1. Акнун барқ намечаҳид. Ҳаво ҳам гулдурурос намезад.
2. Дар ҳар ду рухсораи Зебӣ сурхии зариф пайдо шуд.
3. Борон гашти пешин монд.
4. Толиб даромадани шуд.
5. Имruz дар мактаб машлис мешавад.
6. Мо ҳанӯз ҷойнуширо тамом накарда будем.
7. Маддоҳи дируза омад.
8. Қумрибиби дид.
9. Суҳанаш ба онҳо таъсир намекунад.



**Машқи 15.** Ба ҷумлаҳои зерин ҷумлаи содда илова кунед ва ҷумлаи мураккаб созд.

1. Оби дарё дамид...
2. Ронанда малинаро аз ҳаракат боздошт...
3. Пардаи саҳна қушода шуд...
4. Шамоли саҳт барҳост...
5. Тарабагон ба синф даромаданд...
6. Офтоб баромад...
7. Борон борид...
8. Қатора истод....
9. Ҳавопаймо парвоз кард...
10. Баҳор омад...



**Машқи 16.** Ҷумлаҳои соддай зеринро ба ҷумлаи мураккаб баргардонсд.

**Намуна:** Баъд аз руз шудан ба сафари шаҳр тайёри дидам. Баъд аз он ки руз шуд, ба сафари шаҳр тайёри дидам.

1. Ҷойи шудгор нашудамондагӣ акнун ҳамагӣ базур як гектар меомад.
2. Ҳангоми аз назар гузаронидани ғазалҳои таҳлил кардашуда дидам.
3. Кас аз сирри онҳо боҳабар нашуда гапҳояшонро ба осони фахмида наметавонад.
4. Зубайда барои тафсонидани суҳбат ноҳост ба Ҳайринисо таклиф кард.
5. Он гоҳ ҳуди Зайнiddин ягон мор ё қалтакалосро мегирифтагӣ барин бо нуғи остинаш аз пойи Мирзодикак гирифта,

уро берун баровард. 6. Аз хичолат сарашро набардошта китфашро бор зер кардаги барин начунбида менишаст.

### **Савол ва супоришҳо**

1. Чумлаи мураккаб чист?
2. Фарқи байни ҷумлаҳои содда ва мураккабро бо мисолҳо фаҳмонед.
3. Воситаи муттаҳид гардонидани ҷумлаҳои соддаро эзоҳ лиҳед.
4. Ҷумлаҳои содда барои ифодаи чӣ дар як ҷумлаи мураккаб муттаҳид мегарданд?

## **§ 4. Хелҳои асосии ҷумлаҳои мураккаб**

**Δ** Ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаи мураккаб бо ҳам алоқаманд мешаванд. Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаб гуногунанд, вале дар ташаккули ҳамаи навъҳои ҷумлаи мураккаб *оҳанги гуфтор* (*интонатсия*) иштирок мекунад.

Воситаи дигари алоқа, ки пайвандақҳо мебошанд, дар таркиб ёфтани навъи пайвандақдори ҷумлаҳои мураккаб фаровон истифода мегарданд. Аз ин рӯ, ҷумлаҳои мураккаб аз лиҳози иштироки воситаҳои алоқа (пайвандақҳо) ду хел мешаванд:

**1. Ҷумлаи мураккаби пайвандақдор**, ки дар ташаккули онҳо барабари оҳанги гуфтор пайвандақҳои пайвастқунанда ва тобеъкунанда истифода шудаанд: *Замоне ўхудро ҳушбахттарин одам тасаввур кард ва воҳӯрии худро бо Ҳофиз фоли неки зиндагӣ донист. Субҳ дамид, аммо Шариф бедор нашид. Агар зинда бошем, боз ягон рӯз ҳамдигарро хоҳем дид.*

**2. Ҷумлаи мураккаби беспайвандақ**, ки дар ташаккули он оҳанги гуфтор истифода мешавад:

1. Кор кунӣ, нон меҳурӣ (Зарб). Қавл додӣ, вафо кун. Аз гунчишк тарсӣ, арzon макор (Зарб).

Ҷумлаҳои мураккаби пайвандақдор бо назардошти навъи алоқаи дастурий ду хел мешаванд: **а) ҷумлаи мураккаби пайваст; б) ҷумлаи мураккаби тобеъ.**

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст аз ҷумлаҳои соддai баробархукуқ тавассути пайвандақҳои пайвастқунанда ва оҳанг таркиб мейбанд: *Аз дур садо баромаду ҳама ба ҳамон тараф давиданд. Онҳо нишастанд ва қатора ба роҳ даромад. Барфи лаклакӣ меборид, аммо ҳаво сард набуд. Радио ба кор даромад, ё ин ки касе суруд меҳонад.*

Дар ташкили ҷумлаҳои мураккаби тобеъ пайвандақҳои тобеъкунанда ва оҳанг истифода мешаванд: *Вақте ки ў месароид, мо ҳама*

*хомӯшона гӯш мекардем. Вай маслиҳат дод, ки мо ин воқеаро баён кунем. Ҳар кас ки чавоб дода натавонад, вай бой додагӣ ҳисоб меёбад.*

Мавриди истифодай аломатҳои китобат дар ҷумлаҳои мураккаб ба оҳанги гуфткор ва корбурди навъҳои пайвандакҳо марбут аст. Дар ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор дар байнин ҷумлаҳои содда аломати вергул гузашта мешавад. Танҳо ҷумлаи мураккаби пайвастӣ пайиҳам аз ин қоида мустасност.

**Мисол:** Хоначай модаркалонам ҳам нимвайрони шуда ҳезумхона гашта буд, ки аз дидани он андуҳи ман меафзуд. Ё дар идора касе набуд, ё телефон вайрон буд. Аз тарафи кӯҳ боди серун меваизид, аз ҳаво буйи нами меомад (*Ҷ. Икромӣ*).



#### Машқи 17. Нақшаро хонед ва шарҳ дихед.



#### Машқи 18. Ҷумлаҳоро бодиқӣат хонед, аввал ҷумлаҳои мураккаби пайваст байд ҷумлаҳои мураккаби тобсъро ба дафтаратон нависсд ва воситани алоқаи наҳвии онҷоро муайян кунед.

1. Кори Исматро аз хона бароварданӣ, ки ба ҳавлии худ равад (*С. Айнӣ*).
2. Дар ҳамин вақт бо яқдигар видоъ намуданд ва писар ба тарафи падару модар роҳ гирифтү дуҳтар ба тарафи дигар (*Р. Ҷалил*).
3. Дар як самти боғча айвоне пушшида шуда буд ва дар як гӯши айвон мизи паҳни пинг-пинг (тениси рӯйимиҳӣ) меистод (*Ф. Муҳаммадиев*).
4. Ӯ дар мадрасаи Турсунҷон дар ҳӯҷраи яке аз дӯстонаш, ки ба тариқаи орият дода буд, истиқомат мекард (*С. Айнӣ*).
5. Тӯй гузашт, лекин баробари гузаштани тӯй ба хонаи Бозор азо, мотам ва мусибат омад (*С. Айнӣ*).
6. Вақте ки ба ҳуш омад, дар сари худ се каси рӯйҳояшон бо рӯймол бастаро дид (*Р. Ҷалил*).
7. Лаҳзай оғози маросим наздик мерасид, аммо касе ба сари миз наменишаст (*Ф. Муҳаммадиев*).
8. Агар пули иҷораро моҳ ба моҳ нарасонӣ, ба бой хизмат мекунӣ (*С. Айнӣ*).
9. Ё гузай бой баркашида додагӣ аз як ман кам аст, ё ба он гӯза гузай паст ҳамроҳ шудааст.

## **Савол ва супориши**

1. Хелҳои чумлаи мураккабро гуед ва бо мисолҳо шарҳ дигед.
2. Воситаҳои алоқаи чумлаҳои мураккаб чиҳоянд?
3. Аломати китобати чумлаҳои мураккабро бо мисолҳо шарҳ дигед.

## **САВОЛҲОИ ТЕСТИ**

- 1. Аз чумлаҳои зерин қадомаш чумлаи мураккаб аст?**
  - Падарам хурсанд шуданд.
  - Баҳори имсола сернозунуз омад.
  - Ҳофизҳо месуруданд, раққосон мерақсиданд.
  - Г) Ту худро чӣ тавр ҳис мекуни?
  - Д) Ба ҳеч кучо намеравӣ.
- 2. Қадом чумлаи мураккаб пайвандакдор аст?**
  - Аз гунчишк тарсӣ, арзан мақор.
  - Илм ҳоҳӣ, такрор кун.
  - Буз агар хирман мекӯфт, ҳочати барзагов набуд.
  - Г) Ароба мебуд, боз хубтар мешуд.
  - Д) Ҳоби Ятим намебурд: ҳаво гарм ва дим буд.
- 3. Аз чумлаҳои мураккаби зерин қадомаш чумлаи мураккаби пайваст аст?**
  - Агар зинда бошем, боз якдигарро ҳоҳем дил.
  - Қавл додӣ, вафо кун.
  - Об ба тарзе баста шуд, ки як чакрааш ҳам аз замин боз пас намегашт.
  - Г) Адаб сармояи безарар аст, аммо ба даст овардани он осон нест.
- Д) Абр агар аз қибла ҳезад, саҳт борон мешавад.
- 4. Чумлаҳои мураккаб аз ҷиҳати иштироки пайвандакҳо ҷанд ҳел мешаванд?**
  - ду ҳел
  - се ҳел
  - чор ҳел
  - панҷ ҳел
  - шаш ҳел
- 5. Ҷар қадом ҷавоб пайвандакҳои пайвасткунанда дода шудааст?**
  - ки, ба тарзе ки, бе ин (он) ки, то ки;
  - вақте ки, ҳангоме ки, то даме ки;
  - ва, аммо, vale, лекин, ё ин ки;
  - агар, чун, модом ки, ба шарте ки;
  - агарчи, агарчанде ки, ҳарчанд ки.
- 6. Қадом чумла чумлаи мураккаби тобеъ мебошад?**
  - Борон бориду замин лой шуд
  - Қатора истод ва Абдулло аз он фаромад.
  - Ман омадам, то ки туро бинам
  - Г) Барф меборид, аммо ҳаво он қадар хунук набуд.
  - Д) Ту ба деҳа меой, ё ман ба шаҳр равам?

## ЧУМЛАХОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ ЧУМЛАХОИ МУРАККАБИ ПАЙВАНДАКДОР

### § 5. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаҳои мураккаби пайваст

Чумлаи мураккаби пайваст аз ду ва зиёда чумлаҳои соддai мустақил ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунанда ташкил меёбад.

△ Чумлаҳои содда дар таркиби чумлаҳои мураккаби пайваст нисбатан баробархуқӯқ буда, ҳар кадоми онҳо имконияти мустақилона баён кардани фикрero нигоҳ медоранд. Чумлаҳои мураккаби пайваст бо мақсади муайянӣ гуянда барои ифодаи як фикри умумӣ ташкил меёбанд. Аз ин рӯ, танҳо чумлаҳои соддai мазмунан бо ҳам наздик ва барои ифодаи фикри гуянда мувоғиқ муттаҳид шуда, чумлаи мураккаби пайвастро ташкил медиҳанд.

Масалан, гуянда бо мақсади ифодаи фикри «баробари боридани борон лой шудани замин» чумлаҳои соддai «Борон борид» ва «Замин лой шуд»-ро интихоб намуда, бо пайвандаки пайиҳами «-у» корбаст мекунад, зоро ки ин пайвандак барои ифодаи мақсади гуянда (дар як вақт воқеъ гардидан амал) мусоидат менамояд.

**Мисол:** *Борон бориду замин лой шуд.* Аз мазмуни чумлаи мазкур бармеояд, ки матлаби гуянда аз истифодаи ин чумлаи мураккаби пайваст ифодаи муносибати замонӣ мебошад.

Чумлаи мураккабе, ки аз ду ва зиёда чумлаҳои соддai мустақил ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунанда барои ифодаи фикри умумӣ ташкил меёбад, *чумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдор* помидана мешавад.



**Машқи 19.** Ҳудуди чумлаҳои соддai таркиби чумлаҳои мураккаби пайвасти зеринро нипон дигед ва воситаи алоқаю муносибатҳои маъноии онҳоро муайян кунсд.

1. Шамол торафт шиддат мекард ва рӯйи ҳаво аз губор тиратар мешпуд (*С. Айнӣ*). 2. Пас аз чоряқ соат роҳ гаштан ба садди наве мера-сем ва сайёраи мо аз думи қатори дарози сайёраҳо ҷой мегирад

(Ф. Мұхаммадиев). 3. Вай фарзандашпро дар оғуш карду аз дидағонаш ашқ борид (Ч. Икрамі). 4. Гүлнор Едгорро бо ин гуна гапқо машғул карда ба дили худ ғазал бофтани мешуд, лекин чизе ба хотираш намерасид (С. Айні). 5. Мактуби шуморо як кас меҳонад, vale ҳикоя барои ҳазорон мешавад (Ф. Мұхаммадиев). 6. Ҳануз соат б нашудааст, аммо хона аз одам пур (Ч. Икрамі).



**Машқи 20.** Ҷумлаҳоро навишта гиред ва ба қойи сенуқтаҳо пайвандакҳои мувофиқ гузоред.

1. Дувоздаҳ вагон пур шуд... боз як туда санг монд (С. Улугзода). 2. Шоди ба ҷавоби муйсафед мунтазир шуд... вай ҳомуш буд (Ч. Икрамі). 3. Вақти ангурпазӣ расид... мо бо додарамон ба дехаи Махаллаи Боло ба хонаи бобоамон баргаштем (С. Айні). 4. Муйсафед завқ карда хандид... дигарон ҳам ба вай ҳамроҳ шуданд (Ч. Икрамі). 5. Руз сафед шуда омад... дунё равшан шудан гирифт (С. Айні). 6. Қуҳҳои сиёҳро торикии фаро гирифт... аз дара бухор баланд шуд (А. Дехоті). 7. Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад... ман ҳам аз дунболи у давидам (С. Айні).



**Машқи 21.** Аз ҷумлаҳои соддаи зерин ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунанда ҷумлаҳои мураккаби пайваст созед.

1. Вай сухани худро шоирона сар карданӣ буд. Ягон калимаи зебо ба ёдаш намеомад. (Р. Ҷалил). 2. Оби зулоли ҷашма ширгарм буд. Дар рӯйи он буғи тунук нарм-нарм печ мезад (Ф. Ниёзӣ). 3. Ин хел «агар-магар»-ҳои мо поён надоништанд. Бо инҳо на ҳалқамон тар мешуду на комамон ширин (А. Дехоті). 4. Ахрорҳоҷа тела дода дарвазаро кушод. Мо ба долони боляш пушиде даромадем 5. Мо арабаамонро ҳай кардан гиремми. Боз ягон хизмат ҳаст-ми? (Ф. Ниёзӣ).

## § 6. Ҳелҳои асосии ҷумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдор

**Δ** Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдор бо воситаи пайвандакҳои пайвасткунанда — пайвандакҳои пайиҳам, хилофӣ ва ҷудои таркиб мейбанд. Аз ин рӯ, ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор мувофиқи алоқаи дастурии — дар асоси ҳелҳои пайвандакҳои пайвасткунанда ва аз ҷиҳати тобиши маъно ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайиҳам, ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ ва ҷумлаҳои мураккаби пайвасти ҷудоӣ.



**Машқи 22.** Чүмлаҳои зеринро хонед ва чүмлаҳои мураккаби пайвасти пайвандақдорро ёфта, ба дағтаратон нависед.

1. Вай ба Нуралы салом дод (*С. Улугзода*). 2. Иззати нафс, ҳисси ифтихори раис боло гирифтү баргашта Одил Саркор ба назараши ҳарифи шубҳанок менамуд (*Ф. Ниёзи*). 3. Дукондорон ва ҳунармандон дукону корхонаҳои худро партофта давида меоянд (*С. Улугзода*). 4. Ин ҷавоби ман ба саволи у бисёр муносиб афтод (*С. Айни*). 5. Ҷадор дар ҷавоби ин шахс як қисми саргузашти худ ва падарашро кутоҳ карда ҳикоя намуд, аммо бе иҷозати ҳӯҷаин ба ин тарафҳо гурехта омадани худро шинҳон дошт (*С. Айни*). 6. Муйсафед, ки Ҳамид ном дошт, ба Нуралы хитоб кард (*С. Улугзода*). 7. Баъд аз ин роҳи дунболагирии он шикор барои ман баста буд, ё ин ки дунболагирии фоида надошт (*С. Айни*). У бо Гулбону бозӣ карданро дуст медошт (*А. Декоти*). 9. Ин эълонномаҳо панҷоҳ нусха бо дасти у навишта шудаанд ва ҳашт нусхай онҳо аз ҳавлиаш ёфт шудаанд (*Р. Ҷалил*). 10. Гапи нағзи уро ҳар кас ҳам гуфта метавонист, лекин аз забони у шунидани ин суханҳо ба кас таъсири дигар мебахшид (*Ч. Икромӣ*). 11. Машқҳои ҳарби, шамшербозӣ, милтиқшарронӣ, аспидавониро на фақат бачаҳо, ҳатто қалонсолони қишлоқ ҳам тамошо мекарданд (*Р. Ҷалил*). 12. Соле як бору ду бор маро ҳам таб мегирад, ё ки баданам аз машқи тар нам қашпида касал мешавам (*С. Улугзода*).



**Машқи 23.** Аз чүмлаҳои соддай зерин чүмлаҳои мураккаби пайвасти пайвандақдор тартиб дихед ва алоқаи онҳоро муайян кунед.

1. Субҳ дамид. Онҳо ҳанӯз дар хоби ноз буданд. 2. Барф меборид. Ҳаво сард набуд. 3. Баҳор омад. Насими муваттар мевазид. 4. Офтоби оламтоб саҳоватмандона нур мепошид. Замиро метафсонд. 5. Шамоли сард ба вазидан оғоз кард. Абри сиёҳ осмонро фаро гирифт. 6. Имruz ман ба назди ҳамсингам меравам. Вай ба хонаи мо меояд. 7. Гурба бемор шуда буд. Ҳаваси мушшириаш костааст.



**Машқи 24.** Давоми чүмлаҳои мураккаби нотамомро худатон нависед ва воситаҳои алоқаи чүмлаҳои соддай онҳоро муайян кунед.

1. Берун торик шуда истода буд... 2. Вай ба чорбоғ ҷашм дӯхт... 3. Қал хот дар ҳаво шарвоз мекард... 4. Ҷароғи хона хомуш шуда буд... 5. Китобро яқчанд варақ гардонд.... 6. Тирамоҳ ба охир расид... 7. Қатора аз нав ба роҳ даромад... 8. Ҳама ба маҷlis рафтанд...

I. Чумлаи мураккаби пайвасти пайиҳам дар асоси алоқаи пайвасти пайиҳам бо воситай пайвандакҳои пайваствунандай пайиҳами «*а*», «-у» («-ю») таркиб меёбад. Ба воситай ин пайвандакҳо чумлаҳои соддае бо ҳам алоқаманд мешаванд, ки дар байнин онҳо муносибатҳои зерини замонӣ мавҷуданд:

**1. Муносибати ҳамзамонӣ** — амали чумлаҳои соддаи чумлаи мураккаби пайваст дар як вақт ба амал омадаанд.

**Мисол:** У трактор меронду гунчишкон бо шӯру ғавғо аз паси трактор ба ниҳолҳои пахта менишастанд (*A. Шукӯҳӣ*). Дар ҳамин вақт аз паси тиреза саллаи симобии Мирзобаҳодур — оқсақол на-мудор шуд ва шиши тиреза ҷаравангос зада майдон шуда рехт (*P. Ҷалил*).

**2. Муносибати пайиҳамзамонӣ** — амали чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст пайиҳам воқеъ мегарданд: Ҳамса-фарон аз кучай масҷид баромаданд ва ман аз дунболи онҳо равон шудам (*Ф. Муҳаммадиев*). Муғулон тоб наоварда пас гаштанд ва Темурмалик ҳам онҳоро то аз назарҳо дур шудан пеш карда рафт (*C. Айнӣ*).



**Манғли 25.** Чумлаҳоро хонед. Нақша кашидা, онҳоро вобаста ба муносибати маъноиашон навишта гиред.

**Намуна:**

| Муносибати ҳамзамонӣ  | Муносибати пайиҳамзамонӣ  |
|---|---|
| 1. У акнун ҳамеппа маро масхара карда гап мезад ва дигарон ҳоҳу ноҳоҳ бо ҳандаҳои худ уро дастгири мекарданд ( <i>Ю. Акобиров</i> ).<br>2. Тобистон рафту тирамоҳи пурнозу неъмат омад ( <i>A. Шукӯҳӣ</i> ).<br>3. Як вақт модарам барои омадани падару мадараш аз Соктаре ба Маҳаллаи Боло рафт ва акаам уро гирифта бурд ( <i>C. Айнӣ</i> ).<br>4. Модар ва духтар дар поёни хона нишаста ғузакашӣ мекарданду Дилбар модаралпро ба коре тарғиб мекард.<br>5. Биёбони васеъ монанди шаби торик буд ва касе чизе дидад. | 1. Онҳо ба даромади қишлоқ омада якбора ҳомӯш монданд ва аз мобайн дере нағузашта сиёҳии ҳар дуяшон ҳам дар торикий попадид гашт ( <i>Ф. Ниёзӣ</i> ). |

1. Ятим берун баромада истод ва баъд аз чанд дақиқа як посбон омада уро гирифта ба сагирхона бурд (*C. Айнӣ*).
2. Тобистон рафту тирамоҳи пурнозу неъмат омад (*A. Шукӯҳӣ*).
3. Як вақт модарам барои омадани падару мадараш аз Соктаре ба Маҳаллаи Боло рафт ва акаам уро гирифта бурд (*C. Айнӣ*).
4. Модар ва духтар дар поёни хона нишаста ғузакашӣ мекарданду Дилбар модаралпро ба коре тарғиб мекард.
5. Биёбони васеъ монанди шаби торик буд ва касе чизе дидад

наметавонист (*C. Айнӣ*). 6. Аз бомаш дудкаши тунукагин зада баромада меистод ва аз он дудкаш дуди гализи вазнине берун омада паст-паст шаҳн мешуд (*C. Улугзода*). 7. Падар барои ин кор ба ман як каландча харида дод ва ман ба кор сар кардам (*C. Айнӣ*).



**Машқи 26.** Ба чойи сенуқтаҳо пайвандакҳои «ва», «-у»-ро гузоред ва вазифаи онҳоро муайян кунед.

1. Баъд аз дақиқае оташи ресмон ба мушак расид.... садои қарсоси вай баромад (*C. Айнӣ*). 2. Дар күшода шуд... мирзо чолокона берун баромада ба назди ҳоким даъват намуд (*P. Ҷалил*). 3. Подашопеш мерафт... боди зур чангӯ губору роҳи онро ба ҳаво мебардошт (*P. Ҷалил*). 4. Сафар ин суханро гуфт... ҷашмаш ба уфуқ афтод (*Ф. Ниёзӣ*). 5. Вай ҳамеша хушхӯл буд... табассуми латифи ба худаш ҳос дар рӯяш мешукуфт (*P. Ҷалил*). 6. Ҳуҷра танг буд... онҳо зону ба зону нишаста сӯҳбат мекарданд (*Ӯ. Кӯҳзод*). 7. Аммо ин «қосиди» ман баргашта наёмад... баъд аз як соат дар кӯча овози по бисёр шуд (*C. Айнӣ*).



**Машқи 27.** Ҷумлаҳоро нависед ва муносибати маъноии ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаҳои мураккабро эзоҳ дигед.

1. Вай фарзандашро дар оғӯш карду аз дидагонаш ашк борид (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Як вақт фашишоси тарафҳо паст шуд ва садои якчанд одамон баъланд гардид (*C. Айнӣ*). 3. Дар ҳамин асно як такони саҳте ба китфам расид ва ман даҳоннокӣ ба замин афтидам (*P. Ҷалил*). 4. Пас вай баромада рафту боз ороми барқарор гашт (*Ҷ. Икромӣ*). 5. Қори Ишқамба аз харидории ман умедашро қанда ба роҳ даромад ва ман ҳам аз дунболи у (*C. Айнӣ*). 6. Баъд аз ин овози күшода ва боз баста шудани дарвозаи ҷубине шуннида шуд ва боз дар атроф ҳомуши барқарор гардид (*Ҷ. Икромӣ*). 7. Тобистон омаду таътили мактабҳо сар шуд (*Ф. Ниёзӣ*).

**II. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилоғи бо воситаи пайвандакҳои пайвасткунандай хилоғии аммо, вале, лекин, балки, ҳол он ки таркиб мейбанд. Ба воситаи пайвандакҳои хилоғи ҷумлаҳои соддае алоқаманд мешаванд, ки амалашон бар хилоғи яқдигаранд, ё ки тағовуғи амали онҳо ифода гаштааст.**

**Мисол:** Адаб сармояи безарар аст, аммо ба даст овардани он осон нест. Ақли вай ба баязе ҷизҳо медавид, вале ман тамоман гул будам (*Сорбон*).

Дар байни ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофӣ пеш аз пайвандакҳои хилофӣ аломати вергул гузошта мешавад.

**Мисол:** Номи ҳозираам Гуландом аст, аммо падарам ба ман Зебо ном ниҳода будааст (*С. Айнӣ*).



**Машқи 28.** Ҷумлаҳоро нависед, пайвандакҳои хилофиро нишон диҷед ва муносибатҳои маъноии ҷумлаҳои соддаро муайян кунед.

1. Рустам ҳам бо ҳари ҳуд омад, аммо дар чеҳраи у аломати галаба набуд (*С. Айнӣ*). 2. Ҷандин тадбирҳо ёфт, аммо инҳо дар охир ба у маъқул наптуданд (*Р. Ҷалил*). 3. Ман туро аз рӯйи дил ҷанг мекунам, лекин онҳоро ман аз ҷону дил заҳр мезанам (*Җ. Икромӣ*). 4. Онҳо аз субҳ то шом ба по ҳастанд, лекин кас дар ҷашмашон ягон аломати хирагӣ, дар афтапон ягон нишонаи мондашавиро дида наметавонад (*Ф. Ниёзӣ*). 5. Аз ҳунарҳои зебо ва ҳусни расои у на факат занҳо лаззат мебурданд, балки мардон ҳам аз тарқищҳои дару дарича уро тамошо мекарданд (*С. Улуғзода*). 6. Ҳама манзили мақсуди хешро мебинанд, вале на ҳама ба он расида метавонанд (*Р. Ҷалил*). 7. Ҳусейн мисли ҳарвақта ором менамуд, вале ҷашмонаш аз қадом як андешаи ниҳонӣ барқи ифтихоромез мепошиданд (*Ф. Муҳаммадиев*).



**Машқи 29.** Аз ҷумлаҳои соддаи зерин ба воситаи пайвандакҳои хилофи ҷумлаҳои мураккаби хилофи тартиб диҷед ва воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои соддаи таркиби онҳоро муайян кунед.

1. Ҳоб меравам. Ҳоб намебараад (*Р. Ҷалил*). 2. Ҳарду хандиданд. Ин ханда табии набуд (*Р. Ҷалил*). 3. Бача ором ва осуда меҳобид. Дили Соро осоиш ва ором надониш (*С. Айнӣ*). 4. Борон гашти пешин монд. Пахта чидан мумкин набуд (*Р. Ҷалил*). 5. Шамол ҳам суст шуда монд. Жола сангчабозӣ мекард (*Җ. Икромӣ*). 6. Руз мерафту шаб наздик мешпуд. Аз Назира дараке набуд (*Р. Ҷалил*). 7. Ман аз ҷой ҳеста ба зери ҳурма рафтам. Қадам нарасид (*С. Айнӣ*).



**Истиносӣ:** пайвандаки пайиҳами «-у» на танҳо дар як вақт ва ё паси ҳам воқеъ гардидан амалро ифода мекунад, балки бо воситаи он ҷумлаҳои соддае алоқаманд мегарданд, ки амалашон бар хилофи яқдигаранд. Дар ин мавриҷ пайвандаки пайиҳами «-у» чун муродифи пайвандакҳои хилофӣ истифода мешавад.

**Мисол:** Тамоми занони маҳалла ба туй даъват карда шуданду Баҳринисо монд. Мо гуфтему ба гали мо касе эътибор надод (*P. Ҷалил*).

 **Машқи 30.** Чумлаҳоро хонед ва вазифаи пайвандаки «-у»-ро муайян кунед. Чумлаҳои мураккаби пайвасти хилофии бо пайвандаки -«у» ташкилиёттаро ба дафтаратон навишта гиред.

1. Анборҳои бой аз галла пур буданду галлакор иони шикамсери намехурд (*P. Ҷалил*). 2. Онҳо нишастанду поезд ба роҳ даромад (*Ч. Икромӣ*). 3. Шарофатхола суханони Нуралиро мешуниду ақлу ҳушаш бо ҷойи дигар буд (*С. Улугзода*). 4. Амон симеро кашиду паровоз ҳуштаки дуру дарозеро зад (*Ч. Икромӣ*). 5. Як нисфишаби бонги ҳатар баланд гардиду полки мо ба си Ғарм равон шуд (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Як чойнак чой тамом шуду гап қур нағирифт (*М. Ҳочаев*). 7. Диlorомхола барин зани мӯҳтарам ва ба ҳама маълуму машхур мемураду вай бехабар мемонад (*Ч. Икромӣ*). 8. Дур шиканаду сухан напиканад (*Зарб*). 9. Девона зуд ақиб рафтгу овози ғафсе аз кунчи дигар баланд шуд (*Ч. Икромӣ*). 10. Ҳофиз манаму бародарам меҳонад (*Зарб*). 11. Диil мекашаду по меравад (*Зарб*). 12. Доно ба иморати сухан машғул асту нодон ба иморати бадан (*Зарб*).

III. Чумлаҳои мураккаби пайвасти ҷудоӣ ба воситаи пайвандакҳои ҷудоии *ё, ё...ё, ё ки, ё ин ки* таркиб меёбанд. Тавассути ин пайвандакҳо чумлаҳои соддае алоқаманд мегарданд, ки амали яке аз онҳо воқеъ мегардад, ё ки бар ивази якдигар иҷро шудани амале ифода меёбад.

**Мисол:** Шамоли об ҳунук буд, ё ки ман аз тарс дағ-дағ меларзидам (*Ч. Икромӣ*). Дар ин ҷо ё ҳатои рафиқ Ҳасан аст, ё ки дар вақти кор ягон дасти бегона ба миён даромадааст (*С. Айни*).

Пеш аз пайвандакҳои ҷудоие, ки дар байни чумлаҳои содда омадаанд, аломати вергул (,) гузошта мешавад.

**Мисол:** Ҳар бегоҳӣ ё ман ба дидани бародарам мерафтам, ё у ба назди ман меомад. Ё бояд корро хобонам, ё асбоби нав диҳед (*С. Айни*).

 **Машқи 31.** Чумлаҳоро нависед, ба зери пайвандакҳои ҷудоӣ ҳат кашидава, вазифаи онҳоро муайян кунед.

1. Ин кор қасдан карда шуда бошад, ё оби ҷӯй дамида ба таги хипитҳо фуромадааст? (*P. Ҷалил*). 2. Осмон омада ба Замин начаспидадааст, ё

Замин фуру нарафтааст (*С. Айни*). 3. Акси руйи ёр дар چоми мудом уфто-дааст, Ё ба дарё сурати мохи тамом уфтодааст (*А. Лохуми*). 4. Ёр аз дили ман хабар надорад, Ё сузи дилам шарап надорад (*М. Турсунзода*). 5. Лекин чаро гап намезанед, ё магар хобатон омадааст? (*С. Айни*). 6. Ё зани Аверченко омада аз бачаҳо хабар мегирифт, ё у (*Р. Җалил*).



**Машқи 32.** Давоми чумлаҳои мураккаби пайвасти ҷудоиро худатон на-висед, воситай алоқаи чумлаҳои соддани таркиби онҳоро муайян кунед ва мавриди гузориши аломати вергулро эзоҳ дигед.

1. Борон меборад, ё... 2. Дар хонааш касе нест, ё..... 3. Кипт дар вақ-тани гузаронида наптудааст, ё ки... 4. Дар вақти гули бодом хунуки саҳт шудааст, ё ин ки ... 5. Ё омузгор моро даъват мекард, ё ... 6. Гашти пешин рӯз якбора торик шуд, ё ин ки... 7. Ё гуши пиразан гарон буд, ё ки ...



**Машқи 33.** Бо ёрии пайвандакҳои ҷудои панҷ чумлаи мураккаб тартиб дигед ва вазифаи пайвандакҳоро муайян намоед.



**Машқи 34.** Чумлаҳои мураккаби пайвастро бо тартиби зерин навишта гиред:

- 1) бо пайвандакҳои пайиҳам,
- 2) бо пайвандакҳои хилофи,
- 3) бо пайвандакҳои ҷудои.

1. Ака-Максум турехта ҳалос шуд, лекин Камолиддин Маҳдум аз хонааш берун намебаромад (*Җ. Икромӣ*). 2. Дар шаҳнишини хона мусиқаҷиён менавохтанд ва бაъзе занон мерақсиданд (*С. Айни*). 3. Бешазор ба охир расиду заминҳои кипт, сабзвоткории дехқонони қишилоқҳои он атроф сар шуд (*Җ. Икромӣ*). 4. Магар ба дарде талаф шуд, ё ки аз нотавонии уғоида бурда тургонаш дарониданд (*С. Айни*). 5. Пагоҳ шуд, ношто ба охир расид, аммо Шодигул ҳамоно аз кучо гап сар карданашро андеша менамуд (*С. Улуғзода*). 6. Ё манзараи мурод хушк аст, Ё гирияи ман самар надорад (*М. Турсунзода*).



**Машқи 35.** Чумлаҳоро давом дода, аз онҳо чумлаҳои мураккаби пайваст созед ва муносибатҳои маъноии чумлаҳои соддаро эзоҳ дигед.

1. Оби дарё дамид... 2. Ронанда мопинро дошт... 3. Ҷароғҳо даргириф-танд... 4. Пардаи саҳна кушода шуд... 5. Шамоли саҳт барҳост... 6. Талаба-

гон ба синф даромаданд... 7. Қатора ҳүштаки саҳте кашид... 8. Руз торик шудааст... 9. Дастархон густурда шуд...



**Машқи 36.** Ҷумлаҳои мураккаби пайвасте созед, ки қалимаҳои зерин дар ҷумлаҳои соддai таркиби онҳо мубтадо шуда бошанд.

**Намуна:** Сафариён — қатора. Сафариён ба вагонҳо даромаданд ва қатора равон шуд.

1. Занг — бачаҳо. 2. Нижолҳо — мо. 3. Офтоб — дашту саҳро. 4. Барҳор — дараҳатҳо. 5. Ангур — коргарон. 6. Шеър — шоир. 7. Пахта — дехотиён.



**Машқи 37.** Ҷумлаҳоро нависед, ба ҷойи сенуқтаҳо пайвандакҳои мувоғиқ гузоред, муносибати маъноии ҷумлаҳои соддai таркиби онҳоро муайян кунед.

1. Пирамардон аввал тааҷҷуб намуданд... ҳайронии онҳо дер накашид (*П. Толис*). 2. Мошини Боровиков дар наздикии онҳо истод ... Нураги ба истиқболи вай рафт (*С. Улугзода*). 3. То ба Иқболхола нишон додани ҷойи нави амонаткассасаш рӯз чоптоҳ шуд... ман ночор бо шиками гурӯсна ба кор рафтам (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Падаратон бо ман шиннос буд.. шумо ба ёдам наомада истодаед (*С. Улугзода*). 5. Баҳр гаҳвораи ҳаёт аст... гаҳвораи шурӯр ва тафаккур, ошёнаи уқоби орзу ва умединишириин Замин аст (*А. Шукӯҳӣ*).

### **Савол ба супориҳо**

1. Ҷумлаҳои мураккаб аз рӯйи иштироки пайвандакҳо чанд хел мешаванд?
2. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандаклор чист? Мисол оред.
3. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасти пайвандакдор чанд хел мешаванд? Номбар кунед.
4. Кадом хели ҷумлаи мураккаби пайвастро ҷумлаи мураккаби пайвасти пайиҳам мегӯянд?
5. Кадом хели ҷумлаи мураккаби пайваст ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофист?
6. Ҷумлаи мураккаби пайвасти чудоӣ кадом хели ҷумлаи мураккаби пайваст мебошад?
7. Кадом муносибатҳои маъноии ҷумлаи мураккаби пайвасти пайвандакдорро медонед? Бо мисолҳо фахмонда дигар.

## Тартиби таҳлили наҳвии чумлаҳои мураккаби пайваст

Чумлаҳои мураккаби пайваст бо тартиби зерин таҳлил карда мешаванд:

### I. Муайян карда мешавад, ки:

1. Хели чумлаи мураккаби пайваст (пайванҷакдор ва ё бепайванҷак).
2. Агар пайванҷакдор бошад, қадом хели чумлаи мураккаби пайваст аст (пайиҳам, хилоғӣ, чудоӣ).
3. Ҳудуди чумлаи соддай таркиби чумлаи мураккаби пайваст қадом аст.

### II. Шарҳ дода машавад, ки:

1. Чумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби пайваст бо қадом пайванҷакҳо алоқаманд шудаанд?
  2. Пайванҷак барои ифодаи қадом муносибати маънӣ мусоидат намудааст?
  3. Қадом аломати қитобат гузошта шудааст ва ҷаро?
- Пас аз ин ҳар як чумлаи соддай таркиби чумлаи мураккаби пайваст таҳлили наҳви карда мешавад.

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

### 1. Дар қадом ҷавоб ҷумлаи мураккаби пайвости пайванҷакдор дода шудааст?

А) Вақте ки садои суруд бозмейстод, нолаи найи чӯпонӣ сар мешуд.

Б) Эй, шоир, ба ман бигӯ, мард қист?

В) Сайдбек ба хона даромаду падар канор кушод.

Г) Ҳеҷ гоҳ надидаам, ки у бо он ҷӯб касеро зада бошад.

Д) Дар ин ҷо қариб борон наборид, замин тез хушк шудан гирифт.

### 2. Қадом ҷумла ҷумлаи мураккаби пайвости пайиҳам аст?

А) Ҷунон ки оташ обро дӯст намедорад, об ҳам оташро дӯст намедорад.

Б) Қатора истод, аммо касе аз вагон нафуромад.

В) Вай шоху навдаҳоро саҳтакак мезад ва ҷодар аз тути шаҳдбор пур мешуд.

Г) Дар сари оташдон ҷой ҷушида, ҳаври он фаввора мезад.

### 3. Қадом ҷумла ҷумлаи мураккаби ҷудоӣ аст?

А) Онҳо сирри дилашонро ба ту гуфтанд ва ту онро фош кардан наҳости.

Б) Восеъ акнун ҳилаи Муҳаммадамин – хоинро дарёфт, аммо дер шуда буд.

В) Ё бояд корро хобонем, ё асбоби нав дихед.

Г) Ман наомадам, чунки мотошина дар роҳ вайрон шуд.

Д) Омӯзгор дарс меғуфт ва мотош мекардем.

**4. Дар қадом ҷумлаи мураккаб муносибати ҳамзамонӣ ифода ёфтааст?**

А) Ёр аз дили ман хабар надорад,

Ё сузи дилам шарап надорад.

Б) Дарвозаи шаҳрро баста мешавад, аммо даҳони мардумро бастан мумкин нест.

В) У трактор меронду гунҷишкон бо шӯру ғавғо аз паси трактор ба ниҳолҳои пахта омада менишастанд.

Г) Муғулон тоб наоварда пас гаштанд ва Темурмалик ҳам онҳоро то аз назарҳо дур шудан пеш карда рафт.

Д) Аммо халифа монанди он ки гавак қашад, ба сари оринҷ ва зонуҳояш хобида буд.

**5. Қадом ҷумлаи ҷумлаи мураккаби ҳилофӣ мебошад?**

А) Оташ хомуш шуд, аммо онҳо аз бари он дур нашуданд.

Б) Шамол бо шиддат мевазид ва гургона уллос мекашид.

В) Пахта шукуфту мо ба пахтаний оғоз кардем.

Г) Агар об набошад, ободони намешавад.

Д) Ман туро хафа кардам, ё ту маро?

## **ҶУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЙ**

### **§ 7. Маълумоти умумӣ дар бораи ҷумлаи мураккаби тобеъ**

Офтоб баромад ва олам мунаvvар шуд.

Икромҳоҷа ба тарафи ҳавлии дарун турехт ва Усто – амак ҳам уро пеш карда рафт.

Восеъ фақат акнун ҳилаи Муҳаммадалии хоинро дарёфт, аммо дер шуда буд.

Бачаҳо диданд, ки ниҳолҳо акнун сабзида истодаанд.

Шайхи рехтагар, ки таҳминан шастсола буд, қади баланд, бадани фарбех, рӯйи сафеди пурра дошт.

Вақте ки дар маҷлисҳо баромада сухан мекунад, мардум бо ҳаяҷон ба суханонаш гуш меандозанд.

**Δ** Чумлаҳои мураккаби тобеъ монанди чумлаҳои мураккаби пайваст аз ду ва зиёда чумлаҳои содда ташкил меёбанд, вали ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ баробархӯкуқ нестанд. Дар ҷумлаи мураккаби тобеъ яке аз ҷумлаҳои содда ҷумлаи тобеъкунанда буда, ҷумлаи соддай дигар тобеъшаванда мебошад. Ҷумлаи тобеъкунандаро *сарҷумла* ва ҷумлаи тобеъшавандаро *ҷумлаи пайрав* меноманд.

Агар ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст ба воситай пайвандакҳои пайваствкунанда алоқаманд шаванд, ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла тавассути пайвандакҳои тобеъкунанда (*ки, вақте ки, ҷунки, азбаски, зоро ки, то, то ки, агар, гарчанде ки...*) вобаста мешаванд. Пайвандакҳо одатан бо ҷумлаҳои пайрав меоянд.

Ҷумлаҳои пайрав барои эзоҳи яке аз аъзоҳои сарҷумла ва ё ба мақсади тафсили мазмуни тамоми сарҷумла меоянд.

**Мисол:** *Чакраҳое, ки аз ҷандин ҷунин ҷашмаҳо мечаканд, дар як ҷо ғун шуда, ҷӯйчаи мусаффоеро ба ҳам мерасонанд.* Дар ин ҷумлаи мураккаби тобеъ ҷумлаи пайрав (*аз ҷандин ҷашмаҳо мечаканд*) барои эзоҳи мубтадои сарҷумла (*ҷӯйчаҳое*) омада, бо воситай пайвандаки тобеъкунандай «*ки*» ба сарҷумла алоқаманд шудааст. Аммо дар ҷумлаи «*Аз ҳуд марав, ки ёронат аз ту мераванд*» ҷумлаи пайрав — «*ёронат аз ту мераванд*» амали сарҷумларо эзоҳ дода, тавассути пайвандаки тобеъкунандай «*ки*» ба сарҷумла — «*Аз ҳуд марав*» вобаста гаштаст.

Ҷумлаҳои пайрав бо сарҷумла ба ғайр аз пайвандакҳои тобеъкунанда бо воситай оҳанг (*Ваъда додӣ, вафо кун*) ва калимаҳои ҳамнисбат низ вобаста мешаванд.

Ба вазифаи калимаҳои ҳамнисбат асосан ҷонишиҳои ишоратӣ (ин, он, ҳамин, ҳамон, ҷунин, ҷунон...) ва таркибҳои гуногуни номӣ (ба тарз, ба тавре, ба андозае, ба дараҷае, дар вақте, ҳамон вақт, дар он сурат...) истифода мешаванд. Калимаҳои ҳамнисбат одатан ба вазифаи ягон аъзои сарҷумла омада, бо пайвандаки «*ки*» ҳамнисбат мешаванд ва сарҷумлаю ҷумлаи пайравро бо ҳам муттаҳид карда, ба як ҷумлаи мураккаб табдил медиҳанд.

**Мисол:** Қавл додӣ, иҷро кун (Зарб). Қалам аз тасвири ин ҳарбу зарб, ки дар дашти васеъ гузашта истода буд, очизӣ менамуд (Р. Ҷалил). Ман ба ҳамин хурсанд будам, ки барои хондан дар Бухоро роҳе ёфтам (С. Айнӣ).

**Чумлаи мураккабе, ки барои ифодан фикри умумӣ аз сарҷумла ва ҷумлаи пайрав тавассути алоқаи тобеъ ташкил ёфтааст, ҷумлаи мураскаби тобеъ помидা мешавад.**



**Машқи 38.** Ҷумлаҳоро хонед ва бо қадом пайвандак алоқаманд шудани ҷумлаҳои соддаи таркиби онҳоро гӯед.

1. Агар як ҳафтаи дигар борон намеборил, хуб мешпуд (*A. Шукӯҳӣ*).
2. Вақте ки Одина сухани худро тамом кард, бо ин садо дари самоворхона аз тарафи берун куфта шуд (*С. Айнӣ*). 3. Касе гуфта наметавонист, ки баъди ду рӯз ҳаво чӣ хел мешавад (*A. Шукӯҳӣ*). 4. Агар аз лаби ин канал ба поён, ба тарафи шимоли гарбӣ нигоҳ кунед, дар пешни назарaton гӯё қолини кабуди азимеро мебинед (*A. Дехотӣ*). 5. Вақте ки маро ба хонаамон оварданд, зан дар берун дар дами дарвоза ба ароба савор шуда истода буд (*С. Улугзода*). 6. Ҳуррият ҳамин будааст, ки касе ба касе зулм карда наметавонистааст (*С. Айнӣ*). 7. Ҳеч мумкин нест, ки Фирӯза ягон ҳунар надопита боллад (*Ҷ. Икромӣ*). 8. Шарт нест, ки ин корро худат кунӣ (*P. Ҷалил*).



**Машқи 39.** Ҷумлаҳоро нависсд, воситаи алоқаи ҷумлаҳои соддаи таркиби онҳоро муайян кунед ва ба зери қалимаҳои ҳамнисбат ҳат кашед.

1. Ташнаги чунон зиёд шуд, ки оби ҳоми сардро бо офтоба бардошта аз нӯлани менушидам (*С. Айнӣ*). 2. Ҳар қадоми ин кулфатҳоро, ки аз тасаввураш дили одам меларзад, шас аз ба сарам афтодан бардоштам (*С. Айнӣ*). 3. Шахси миёнақад... мушти худро гиреҳ карда истода ба даҳони воиз чунон саҳт фаровард, ки у аз замин озод қанда шуда, даҳоннокӣ фурӯ афтид (*P. Ҷалил*). 4. Аҳволи бемор ба дараҷае расил, ки аз ин паҳлу ба ин паҳлу гашта наметавонист (*С. Айнӣ*). 5. Дар бадали ин чанд соат ман ба вай чунон дил бастам ва чунон омӯхта шудам, ки гӯё вай пушту паноҳ ва ё падари ман бошад (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Ҷавон вақте сар бардошт, ки Офтоб ба қуллаи кӯҳ партав афкандааст (*С. Айнӣ*). 7. Ин гап як дараҷа сипоҳона ва чунон хушк гуфта шуд, ки ба ҷақ-ҷақи дустонаи пеш аз гуфтугуҷи корӣ ҷой намегузошт (*С. Улугзода*).



**Машқи 40.** Ҷумлаҳоро нависед, ба ҷойи сенуқтаҳо пайвандакҳои мувоғӣ гузоред.

1. Қумрибибӣ дид, ... ба онҳо суханаш таъсир намекунад (*С. Айнӣ*).
2. Аз ҳама ғалатиаш ҳамин буд, ... бобои ӯ ҳам омала буд (*P. Ҷалил*).
3. Албатта, инро ҳам медонам, ... ҳеч қадоми шумо пули нақд надоре-

тон (*C. Айнӣ*). 4. Баҳринисо сарашро ба тарафи дигар тофт, ... уро боз набинад (*P. Ҷалил*). 5. ... дар сари шумо шавқу ҳаваси тамошои аҷоиботи кӯҳсор бошад, ваҳму ҳаросро ба дили худ роҳ надиҳед (*C. Айнӣ*).

## § 8. Сарҷумла ва ҷумлаи пайрав

○ Ҷумлаҳоро хонед, сарҷумла ва ҷумлаи пайравро нишон дода, ҷойи онҳоро дар ҷумлаҳои мураккаб муайян намоед.

1. Кайфияти зиндагонии инсон дар ҳамин аст, ки вай ба дигарон мадад кунад (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Ман рӯпияҳоро чудо карда ба раис додам, то ки ба банки давлатӣ супорад (*Ҳ. Карим*). 3. Ибод ба Гуландом ном духтари, ки ҳамсоли ҳудаш буд, алоқаи муҳаббат дошт (*C. Айнӣ*). 4. Бозор дар рузҳое, ки аз сафар фароғат меёфт, ба ҷаронидани гусфандҳои ҳучаин машғул мешуд (*C. Айнӣ*). 5. То ранҷ набарӣ, роҳат набинӣ (Зарб.).

**Сарҷумла ҷумлаи мустақили аз ягон ҷиҳат эзоҳшавандӣ ва такмилёбандӣ мебошад. Ҷумлаи пайрав ҷумлаест, ки тобеи сарҷумла буда, барои эзоҳи ягон аъзо ё тамоми сарҷумла (амали сарҷумла) истифода мешавад.**

Δ Ҷойи сарҷумла ва ҷумлаи пайрав дар ҷумлаи мураккаби тобеъ муайян аст:

1. **Ҷумлаи пайрав пас аз сарҷумла меояд:** Ман хеле афсус меҳӯрам, ки ин ҷанҷол имruz яктарафа нашуд (*C. Айнӣ*). Ман донистам, ки овозаи мардум рост будааст (*Ҷ. Икромӣ*).

2. **Ҷумлаи пайрав пеш аз сарҷумла воқеъ мегардад:** Ҳамин ки аз ин рахна дарунтар меравед, фиреб ҳурдани ҳудатонро мефаҳмад (*C. Айнӣ*).

Дар байнни сарҷумла ва ҷумлаи пайрав аломати вергул (,) гузошта мешавад. Ман ҳайрон шудам, ки тирезаи дутабақаи хона кушода аст (*Ҷ. Икромӣ*).

3. **Ҷумлаи пайрав ҳангоми барои эзоҳи ягон аъзои сарҷумла омаданӣ метавонад дар дохили сарҷумла истифода шавад.** Дар ин ҳол аз ду тарафи ҷумлаи пайрав аломати вергул гузошта мешавад: Яке аз хонаҳое, ки ба ин тӯфони бало тобоварӣ карда натавониста имрӯз фалтида буд, хонаи Бозор буд (*C. Айнӣ*).



**Машқи 41.** Чумлақоро нависед, өйи сарчумла ва чумлақои пайравро муйян намуда, воситай алоқаи онқоро нишон дижед.

1. Дар чордақсолагүй чунон шуд, ки кас ба дидан сер намегардид (*С. Улугзода*). 2. Трактордое, ки дар биёбон паңын шуда буданд, түррос зада ҳаракат мекарданд (*С. Айна*). 3. Агар ранги сабзи сабзақои канори ин үйчүү нури бинишши шуморо нигохдори намекард, тобиши ин об чашматонро мебурд (*С. Айна*). 4. Ман то бо чашми худам набинам, бовар намекунам (*С. Айна*). 5. Эшонбаби аз рафти корхо чунон хурсанд, чунон мамнун буд, ки ба пусташ намегунчид (*Ч. Икрамий*).



**Машқи 42.** Ба сарчумлақои зерин чүмлаи пайравро илова карда навишта гиред.

1. Беңттарин талаба он аст, ки ... 2. Борон наборид, чунки ...
3. Маңсади мо ҳамин, ки ... 4. Ман бисёр мутолиа мекардам, то ки...
5. Салим ба мактаб наомад, чунки ...



**Машқи 43.** Ба чумлақои пайрави зерин сарчумларо илова карда хонед ва воситай алоқаи онқоро нишон дижед.

1. Агар ба бародарам гүед, ... 2. Азбаски обро дар вақташ надода буданд, ... 3. Вақте ки мо омадем, ... 4. Ҳарчанд тобистон аст, ... 5. Бо вүчуди ин ки барф меборид, ... 6. Ҳамин ки субҳ дамид, ...

## ХЕЛҲОИ ЧҮМЛАИ ПАЙРАВ

**Чумлақои пайрав аз рүйн маъни, вазифа ва муносибаташои ба сарчумла ба түрүүхөй зерин чудо мешаванд: чүмлаи пайрави мубтадо, чүмлаи пайрави хабар, чүмлаи пайрави муайянкунанда, чүмлаи пайрави пуркунанда, чумлақои пайрави ҳол.**

### § 9. Чумлаи пайрави мубтадо



Сарчумлаи чумлақои мураккаби зеринро муайян карда, ба хабари он саволе гузоред, ки чавобаш чүмлаи пайрав бошад. Гүед, ки чүмлаи пайрав кадом аъзои сарчумларо эзоҳ додааст ва бо кадом пайвандак ба сарчумла вобаста шудааст.

1. Онҳое, ки хонаашон дар ҳамон тараф буд, омаданд (*P. Чалил*).
2. Ҳар кас ки дар ҳамон вағт ба болои боми мадраса барояд, ин ҳодисаи табиатро тамоппо мекунад (*C. Айнӣ*). 3. Ҳар чи меҳурд, гӯё ҳамаи он шири гушт мешуд (*C. Айнӣ*).
4. Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,  
Низ н-омӯзанд зи ҳеч омузгор.

*A. Рӯдакӣ*

**Ҷумлаи пайрави мубтадо мубтадои дар сарҷумла вучуднандонга ё бо ҷонишҳои шахсии ишоратӣ ифодаёфтаги сарҷумларо шарҳу эзоҳ медиҳад. Ҷумлаи пайрави мубтадо ба сарҷумла бо воситаи пайвандаки «ки» алоқаманд мегардад ва бо саволҳои: *кӣ?* *чи?* ҷавоб мешавад.**

**△ Масалан:** Хуб шудааст (*чи хуб шудааст?*), ки барои хондан омадааст. (*C. Айнӣ*). Ҳар *кӣ* бо бадон нишинаид, некӣ набинаид (*кӣ некӣ набинаид?*).

Ҳангоми ба вазифаи мубтадои ҷумлаи пайрав омадани таркибҳои ҷонишнии ҳар *кӣ*, ҳар *чи*, он *кӣ*, он *чи*, ҳар он *кӣ*, ҳар он *чи* ҷумлаи пайрав ба сарҷумла бе пайвандак вобаста мегардад. Он чи вай аз кудакӣ захира карда будааст, ҳама дар як-ду рӯз тамом шуд. (*C. Улугзода*). Ҳар чи пеш омад, хуш омад (*Зарб*).

Ҷумлаи пайрави мубтадо дар аввалу мобайн ва охири сарҷумла омада метавонад.

- а) **дар аввал:** Он чи ки оила дошт, пароканда шуда рафт (*P. Чалил*).
- б) **дар мобайн:** Ононе, ки бо кор машгуланд, озод мегарданд (*C. Айнӣ*).
- в) **дар охир:** Шарт нест, ки ин корро худат куни (*P. Чалил*).



**Машқи 44.** Ҷумлаҳоро нависед, ба зери ҷумлаи пайрави мубтадо ҳат кашида, воситаи алоқаи онро бо сарҷумла муайян кунед.

1. Аз оҳанги хонишаш маълум мешуд, ки ў маъниҳои бештарини ин байтҳоро он қадар дуруст намедонаид (*C. Айнӣ*).
2. Гоҳо мешавад, ки кас аз хоб бедор шуда, воқеяияти атрофи худро дарҳол дарк карда наметавонад (*Ф. Муҳаммадиев*).
3. Ин ҳам ҷойи инкор нест, ки куввати тарҷумонии ин рафиқон низ баробар ва аз ҳар ҷиҳат мукаммал нест (*C. Айнӣ*).
4. Инҳое, ки ту дар Бухоро мебинӣ, аз ҳамон ҷумлаанд (*C. Айнӣ*).
5. Аз оҳанги суха-

нонаш маълум буд, ки чизе мепурсад (*P. Чалил*). 6. Онҳое, ки танҳо ман-фиати худро дар назар доштанд, дар обод кардани мамлакат күшиш намекарданд (*C. Айнӣ*).

 **Машқи 45.** Ҷойи чумлаи пайрави мубтадоро муайян карда, воситаи алоқаи онро бо сарҷумла нипон диҳед.

1. Беҳтар мешуд, ки уро ба қасалхона фиристонанд (*P. Чалил*). 2. Фа-қат ҳаминаш маълум буд, ки дар ин муддат вай метавонист аз он ҷо дур шавад (*Ч. Икромӣ*). 3. Ҳар кӣ аз он ҷо гузараӣ, моро мединд (*П. Толис*). 4. Сазовори таҳсин аст, ки вай пеши роҳи онҳоро гирифта тавониста-аст (*P. Чалил*). 5. Маълум шуд, ки ман ҳато карда будаам (*C. Айнӣ*). 6. Аз ин мебарояд, ки духтаратон ба он мардак даъво кардан намехоҳад (*Ч. Икромӣ*). 7. Ба мо муюссар шуд, ки бо шумо мулоқот кунем (*Ч. Икромӣ*).

 **Машқи 46.** Аз ҷумлаҳои соддай зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ созед, ки ҷумлаи пайраваш мубтадо бошад.

**Намуна:** *Бачаи бамаъни будани Толиб ба ҳеч кас пинҷон нест. — Ба ҳеч кас пинҷон нест, ки Толиб бачаи бамаъни мебошад.*

1. Бе истисно ба саҳро баромадани ҳама дар маҷлис гуфта шуд. 2. Маҳз ҳамин саволро додани муаллим аз дилам гузашта буд. 3. Ҳамаи узвҳои тракторро донистани ман дар рағти санҷиш исбот шуд. 4. Пеш аз сухан гуфтган фикр кардан зарур аст. 5. Аз даруни сангҳо фаввора зада барома-дани чилу чор ҷашма ҳамаро дар ҳайрат мемононад. 6. Ба ҳамин ҷо одами худашро дароварда тавонистани душман маълум шуд. 7. Аз пуш-тибони худ руҳсат гирифтани у лозим буд.

 **Машқи 47.** Ба ҷумлаҳои нотамоми зсрин ҷумлаҳои пайравро илова кар-да навишта гиред.

1. Дар маҷлис қайд карда шуд, ки...
2. Ба ҳеч кас пушшида нест, ки...
3. Ҳаминаш хурсандибахш аст, ки...
4. Аз суръати кор аён буд, ки...
5. Дар ҷамъомади талабагони синф қарор дода шуд, ки...
6. Ин ҳам равшан аст, ки...
7. Ба мо маълум шуд, ки...

## § 10. Чумлаи пайрави хабар

- Чумлаҳои мураккаби зеринро мунпоҳида кунед. Чумлаҳои пайрави онҳоро ёбед. Муайян кунед, ки онҳо кадом аъзои сарчумларо эзоҳ додаанд ва бо воситай кадом пайвандак вобаста шудаанд.

1. Орзуи ягонаи Одина ҳамин буд, ки у ҳар чӣ зудтар аз дасти Арбоб Камол ҳалос шавад. 2. Раҳимабегимро ягона муддао ин буд, ки Гулбибиро қадрас карда, ба ҳоҳарзодай худ ба занӣ бубахшад (*С. Айнӣ*). 3. Кайфияти зиндагонии инсон дар ҳамин аст, ки вай ба дигарон мадад кунад. 4. Мард он аст, ки ба саҳтиҳо ва мушкилиҳо мубориза барад (*Ҷ. Икромӣ*).

**Чумлаи пайрави хабар ҳабари бо ҷонишниҳои ишоратӣ (ин, он, ҳамин, ҳамон, ҷунин, ҷунон) ифодаёфтани сарчумларо эзоҳ медиҳад ва ба саволҳои *чиست? чист? чӣ ҳел аст?* ҷавоб мешавад.**

Воситай алоқаи чумлаи пайрави хабар бо сарчумла пайвандаки «ки» мебошад. Чумлаи пайрави хабар ҳамеша баъд аз сарчумла меояд ва бо аломати вергул (,) ҷудо карда мешавад.

**Мисол:** Ягона фазилати ў ин буд, ки ў одами содда, камган, ҳандонруй ва гапбардор буд.

Дар ин чумлаи мураккаби тобеъ чумлаи пайрав (ӯ одами содда, камган, ҳандонруй ва гапбардор буд) ҳабари бо ҷонишни ишоратӣ ифодагаштаи сарчумла (ин буд)-ро эзоҳ додааст.



**Машқӣ 48.** Чумлаҳоро хонед, сарчумла ва чумлаи пайрави хабарро нишон диҳед. Муайян кунед, ки чумлаи пайрави хабар ҳабари бо кадом ҳиссаи нутқ ифодаёфтани сарчумларо эзоҳ додааст ва ба воситай кадом пайвандак ба сарчумла алоқаманд гаштааст.

1. Ҳамаи гап дар ҳамин аст, ки касе аз он пай набурд (*С. Улугзода*).
2. Фарқи у аз дигарон дар ҳамин буд, ки вай деву ацина ба одам зарар расонида наметавонад мегуфт (*С. Айнӣ*).
3. Бойси ба ин ҷо омадани ман ҳамин буд, ки бо шумо маслиҳат карда, як роҳи наҷот ҷуям (*Ҷ. Икромӣ*).
4. Шарти ман ҳамин, ки ба ҳеч кучо наравад (*Ҳ. Карим*).
5. Омадани Мухтор маҳз барои ҳамин буд, ки ба хонаи онҳо ин мори заҳрнок — раппкор дарорад (*Ҷ. Икромӣ*).
6. Беҳтар он аст, ки акнун аз пайи ин кор нагашта, худро ба гӯшии саломатӣ кашем (*С. Айнӣ*).
7. Фарқи ман аз дигарон дар ин аст, ки ман қашшоқ ва мӯҳтоҷам (*С. Айнӣ*).



**Машқи 49.** Ба чумлақои нотамоми зерин чумлақои пайрави хабарро илова карда нависита гиред ва воситай алоқаи чумлаи пайравро бо сарчумла муйяян кунед.

**Намуна:** *Таги ғап дар ин чост, ки ... Таги ғап дар ин чост, ки ў аз нараптани худ ба донишгоҳ пушаймон аст.*

1. Маслиҳати ман ин аст, ки...
2. Мақсади мо ҳамин, ки ...
3. Қарори маңдис ҳамин шуд, ки ...
4. Илочи ягонаи аз хушкшавӣ нигоҳ доштани ниҳолҳо он аст, ки ...
5. Оқибати ғурури беҳуда ҳамин аст, ки ...
6. Мард он аст, ки ...



**Машқи 50.** Хонед ва чумлақои пайрави хабарро нишон диҳед. Гуед, ки хабари сарчумла бо қадом ҳиссаи нутқ ифода гаптааст.

1. Шарти соянишини монанд буд, ки боғи уро обод нигоҳ дорем (*С. Улугзода*). 2. Барои аз дарсе ба дарсе гузаштан шарт ҳамин буд, ки ман бояд бе ҳеч сактахонӣ ва забонгирӣ дарси гузаштаро дар пешниҳони ҳамони ҳамони ҳамон буд (С. Айнӣ). 3. Шиорашон ҳамин буд, ки ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад (Ч. Икромӣ). 4. Он вақтҳо дар Бухоро одат ин буд, ки баъзе муллобачаҳои қашпиоқ дар моҳи рамазон ба пешниҳони ҳамон қозии шинос мерафтанд (С. Айнӣ). 5. Умедам ин, ки эъҷози диламро хубтар дони (Б. Раҳимзода).
6. Дуст он аст, ки маъиби дуст,  
Ҳамчӯ оина рӯ ба рӯ гӯяд (С. Шерозӣ).



**Машқи 51.** Аз рӯйи намуна чумлақои мураккаби тобеъро ба содда ва чумлақои соддаро ба мураккаб табдил дода, ба дафтаратон нависед.

**Намуна:** *Мақсади ман ҳамин буд, ки зудтар ба шаҳри Самарқанд равам. — Мақсади ман зудтар ба шаҳри Самарқанд рафтан буд. Айби ман ба ғапи ў эътибор надодан буд. — Айби ман ҳамин буд, ки ба ғапи ў эътибор надодам.*

1. Асоси масъала дар он, ки бародарам дар омӯзгорӣ таҷрибаи зиёд дорад.
2. Ақибаш маро нашинохтани ҳоҷарам буд.
3. Маълум аст, ки истеъмоли мевай тару тоза ҳаловат мебахшад.
4. Диљи беморро наранҷондан доруи хуб аст.
5. Кори хуб ин аст, ки шумо ба шеъргуи шавқу ҳавас доред.
6. Орзуи ман олим шудан аст.

## § 11. Чумлаи пайрави муайянкунанда

○ Чумлаҳоро хонед ва гуед, ки чумлаҳои пайрав барои эзоҳи аъзои бо кадом ҳиссаи нутқи ифодаёфтаги сарчумла омадаанд. Муайян кунед, ки чумлаи пайрав бо кадом пайвандак ба сарчумла вобаста шудааст.

1. Мумкин будан ё набудани ин корро аз ҳамин сарбоз, ки ба тарафи қуҳистон рафтанист, фаҳмидан даркор буд. 2. Дар як ҷойи ин саҳро як работи васеъ, ки атрофаш бо ҳафт похса девор печонида гирифта шуда буд, ба назар менамуд. 3. Аҳмад-маҳдуми мӯҳандиси Дониш, ки уро Аҳмади Калла мегуфтанд, дар он мадраса ҳучрача дошт.

**Чумлаи пайрави муайянкунанда ягон аъзои бо исм ифодаёфтаги сарчумларо эзоҳ медиҳад ва бо саволҳои *чи ҳел? чи гуна? кадом?* ҷавоб мешавад. Чумлаи пайрави муайянкунанда ба сарчумла тавассути пайвандаки «*ки*» вобаста шуда, аз он бо аломати вергул (,) ҷудо карда мешавад.**

Δ Масалан, дар чумлаи муракқаби «Хӯбрае, ки ман дар вай истиқомат мекардам, бар боми дарвозахонаи мадраса бино шуда буд» чумлаи пайрави муайянкунанда (*ман дар вай истиқомат мекардам*) барои эзоҳи мубтадои сарчумла (хӯбра), ки бо исм ифода ёфтааст, оварда шудааст.

**Исми муайяншавандай сарчумла аксар вақт бо аломати «-е» меояд:** Каманде, ки бо дасти устози камандандоз партофта шавад, ҳаргиз хато намекунад.

**Чумлаи пайрави муайянкунанда дар мобайни ва пас аз сарчумла воқеъ мегардад:**

**а) дар мобайни сарчумла:** Обҳои бар рӯйи оташ пошхурда монанди обе, ки дар деги равғани доги даргирифтаистода рехта шуда бошанд, оташро боз ҳам шӯълавартар мекарданд (*С. Айнӣ*).

**б) пас аз сарчумла:** Дар ҳамин вақт ҷашми у ба ширамарде афторд, ки ба тарафи вай меомад.



**Машқи 52.** Чумлаҳоро хонед, сарчумла ва ҷумлаи пайрави муайянкунандаро нишон диҳед. Гуед, ки ҷумлаи пайрав бар эзоҳи кадом аъзои ҷумла омадааст ва он аъзои ҷумла бо кадом ҳиссаи нутқи ифода ёфтааст.

1. Аз ҳамон кисае, ки пули рўймолчапеч гирифта шуда буд, корди филофдори тезе ҳам баромад (*Р. Ҷалил*). 2. Боди тунде, ки дар гардиш буд, барфҳои боридаро ба дари хонаҳо мезад (*А. Декотӣ*). 3. Барои тупе, ки ба як тири душман бо даҳ тири бехато ҷавоб мегардонад, ин ном ниҳоят мувоғиқ буд (*Р. Ҷалил*). 4. У дар ҳавлии берун маро бардошта ба болои девори поҳсай пастак, ки ҳавлии моро аз ҷорбое чудо мекард, гузашт (*С. Айнӣ*). 5. Аз саҳни поён ба боло зинапояи танге мебарад, ки дастдораки мисин дорад (*Ф. Муҳаммадиев*). 6. Заноне, ки шавҳараашон ё фарзандонашон ва ё ягон хешни наздики дигараашон ба тозагӣ мурда бошанд, табақ-табақ ҷалпак ва лаъли-лаъли иону кулча бардошта мемаданд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 53.** Ҷумлаҳоро нависед, ба зери ҷумлаи пайрави муайянкунанда ҳат қашед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав бо сарҷумла бо қадом воситаҳо алоқаманд шудаанд.

1. Темурмалик дар рӯзҳое, ки дар соҳтани қалъя ва қишиҳо машгули мекард, барои расондани ҷавонони ҷанговар ҳам тайёри медид (*С. Айнӣ*). 2. Овози курроси қурбоққаҳо, ки ба қас аз осудагӣ ва роҳат ҳабар медоданд, дар ин маҷлис ба гӯши қасе намерасид (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Савор, ки аз миёнаи ду ҳомаи рег мерафт, аспи ҳудро нигоҳ дошта аз вай фуромад (*С. Айнӣ*). 4. Ранге, ки дар он шаб ба ҷашн менамуд, ҳамин ранги барфи рӯйи кӯҳсорон буду бас (*Ҷ. Икромӣ*). 5. Марде, ки Дохунда будани он аз нақли қисме аз саргузашташ маълум шуд, аз бағали ҳуд дағтарчаэро бароварда ба вай ҷашн андоҳт (*С. Айнӣ*). 6. Ин ҷавоби Сафар Одинаев тире буд, ки рост ба нишон расид (*Ф. Ниёзӣ*).



**Машқи 54.** Ба ҷумлаҳои нотамоми зерин ҷумлаҳои пайрави муайянкунандаро илова карда нависед. Ҷойи ҷумлаи пайравро муайян карда гуед, ки онҳо бар эзоҳи қадом аъзои сарҷумла оварда шудаанд.

1. Дар олам муаммое нест, ки...
2. Ҷашми ман ба пирамарде афтод, ки...
3. Одамонеро медонам, ки...
4. Дар он ҷо мактаб буд, ки ....
5. Дар пешонааш як қашқаи сафед дошт, ки...
6. Ҷашмаш ба расми падарааш афтод, ки...
7. Воқеае рӯй дод, ки...



**Машқи 55.** Чумлаҳои соддаи зеринро ба чумлаҳои мураккаби тобеъ баргардонед, ки чумлаи пайрави муайянкунанда дошта бошанд.

- Хабари кассир овардаро ба Истро菲尔 гуфтани шуда ба таги дари хӯҷааш омадам (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Бо бригадаи дар он шавҳарааш кор мекардагӣ мусобиқа баста буд (*Ҳ. Карим*). 3. Ҷамбули ман рафтаги он нест (*С. Айни*). 4. Нуриддин рӯзҳои аввали ба ин ҷо омаданааш дар ҳавлии ҳамон бинои падарааш зиндагонӣ кардааст (*Р. Ҷалил*). 5. Аспи ман дидагӣ саманд буд. 6. Суханҳои гуфтагиатонро фаромуш намекунам.



**Машқи 56.** Панҷ чумлаи мураккаби тобеъ тартиб лиҳед, ки чумлаи пайрави муайянкунанда дошта бошад.

- Чумлаҳои ҳар ду сутунро муқоиса кунсд ва гӯед, ки онҳо аз ҷиҳати маъно фарқ доранд ё не? Аз ҷиҳати соҳт-чи?

- Теппаҳоёе, ки атрофи шаҳрро иҳота кардаанд, сабзранг метобанд.
- Шеъре, ки рафиқамон навишт, ба ҳама маъқул шуд.
- Мақолаero, ки дар рӯзномаи «Овози тоҷик» чоп шуда буд, омузгорон бо мароқ хонданд.
- Китоберо, ки омузгор тавсия карда буд, хондам.

- Теппаҳои атрофи шаҳрро иҳота кардагӣ сабзранг метобанд.

- Шеъри рафиқамон навиштагӣ ба ҳама маъқул шуд.
- Мақолаи дар рӯзномаи «Овози тоҷик» чопшуваро омузгорон бо мароқ хонданд.
- Китоби омузгор тавсиякарدارо хондам.



Чумлаи пайрави муайянкунандаро ба тариқи зайл ба ибора табдил дода, чумлаи мураккаби тобеъро ба чумлаи соддаи тафсилий баргардонидан мумкин аст:

1) пайвандаки чумлаи пайрави муайянкунанда (**ки**) партофта мешавад. Пеш аз пайвандак аломати номуайяни (**е**) омада бошад, ҷойи онро бандаки изофи (**и**) мегирад. Пасоянди **-ро** бошад, ба охири сифати феъли мегузарад.

2) феъли чумлаи пайрав ба сифати феъли табдил мейбад.

Мисол: *Ниҳоҳоро, ки имрӯз оварда будем, шинондем. — Ниҳоҳои имрӯз овардаамонро шинондем.*

Агар бо исми муайяншавандай сарчумла чонишини ишорати омада бошаң, ҳангоми ба ибора гардондани чумлаи пайрав чоништин истифода намешавад.

**Мисол:** Ҳамаи он одамоне, ки дар даромадгоҳ меистоданд, хешу табори худашанд (*P. Җалил*). Ҳамаи одамони дар даромадгоҳ истодаги хешу табори худашанд.

### **Машқи 57.** Чумлаҳои мураккаби тобеъро ба чумлаи содда баргардонед.

1. Дар маҷлисҳое, ки дар хонаи Латифҷон-маҳдум барро мешуд, хубиҳои баъзе касони намоён ҳам зикр меёфт (*С. Айнӣ*).
2. Чанд нафар мардони ширсоле, ки дар байни занон шиштсанро эб надонистанд, дар ҳавлии берун чой гирифтанд (*Ҳ. Карим*).
3. Аммо дар олам муаммое нест, ки илочи ҳаллаш ёфт нашавад (*Ф. Муҳаммадиев*).
4. Алифбоеро, ки ба шумо ваъда карда будам, фиристодам (*Ҳ. Карим*).

## § 12. Чумлаи пайрави пуркунанда

 Чумлаҳои мураккаби ҳар ду сутунро муқоиса карда, монандӣ ва фарқи вазифаи чумлаҳои пайрави онҳоро муайян намоед.

1. Ҳамаи гап дар ҳамин аст, ки касе аз он пай набурд (*С. Улугзода*).

2. Як хислати Қорӣ Нурулло ин буд, ки ҳар чизи навбаромадаро маҳз барои навбаромад буданаш дуст медошт (*С. Айнӣ*).

3. Аммо ақидаи ман он буд, ки барои шеър гуфтан вали будан шарт аст (*С. Айнӣ*).

1. Ман хостам, ки ҳамон ҳалворо дар ҳуҷраи худ бипазам (*С. Айнӣ*).

2. Мо ҳамагӣ гумон доштем, ки падар уро бо сабаби иғвогариаш коҳиши хоҳад кард (*С. Айнӣ*).

3. Падарам маҷбур шуд, ки масъаларо бо насиҳат ҳал кунад (*С. Айнӣ*).

**Чумлаи пайрави пуркунанда** ҳабари феълии сарчумла ва ҷонишҳои ишоратии ба вазифаи пуркунандан бевосита омадаи онро шарху эзоҳ медиҳад. Чумлаи пайрави пуркунанда ба саволҳои чиро? ба кӣ? ба чӣ? аз чӣ? аз кӣ? ба монанди инҳо ҷавоб мешавад.

 Чумлаи пайрави пуркунанда ба воситай пайвандаки «ки» ба сарчумла вобаста шуда, ҳаменса баъд аз сарчумла воқеъ мегардал. Дар байни сарчумла ва ҷумлаи пайрави пуркунанда аломати вертул гузоншта мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «*Акнун фаҳмидаам, ки*

*осиёби инҳо аз қадом ҷӯй об гирифтааст*» ҷумлаи пайрави пуркунанда (*осиёби инҳо аз қадом ҷӯй об гирифтааст*) ҳабари феълии сарчумла (*фаҳмидам*)-ро пурра мекунад. Аммо дар ҷумлаи «*Инро ҳам фаҳмидам, ки ў ба ояндаи хубе умединории қавӣ доштааст*» ҷумлаи пайрави пуркунанда (*ӯ ба ояндаи хубе умединории қавӣ доштааст*) ҷонишани ишоратии ба вазифаи пуркунандаи бевосита омадаи сарчумларо, ки «*инро*» мебошад, эзоҳ додааст.

Ҷумлаи пайрави пуркунанда ҷумлаи саволи бошад ҳам, дар охири вай (агар сарчумла ҷумлаи саволӣ набошад) аломати савол гузашта намешавад: *Ман намедонам, ки корро имрӯз ба анҷом мерасонам ё не. Ман нафаҳмидам, ки ту кай ба Тошканд рафта омади.*



**Машқи 58.** Ҷумлаҳои зеринро хонед, сарчумла ва ҷумлаи пайрави пуркунандаро муайян карда гуед, ки ҷумлаи пайрав қадом аъзои сарчумларо эзоҳ додааст ва он бо қадом ҳиссай нутқ ифода ёфтааст.

1. Сайдов ба Пулод тақлиф намуд, ки фоэтон уро то ҳавлиаш бурда монад (*P. Ҷалил*). 2. Акнун мегуям, ки муаммои дигар дар бораи қатли ҳомушак буд (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Чупон аз ин ҳаракати дубораи саг шай бурд, ки дар биёбон ягон воқеаи муҳимме ҳаст (*C. Айни*). 4. Ман меҳоҳам, ки ба вай неки кунам (*C. Айни*). 5. Ду моҳ ҳам мегузараду мебинед, ки даҳ панҷаашон ҳунар шудааст (*P. Ҷалил*). 6. Ҳарифи мағлуби дар тарсу ларз афтода ҳам иқрор мекард, ки вай бо умеди гирифтани мукофоти миршаб ба ин кор ҷасорат кардааст (*C. Айни*). 7. Падару модар напурсиданд, ки он духтари кисту номаш чист (*P. Ҷалил*). 8. Доностам, ки роҳро гум намекунам. (*C. Улугзода*).



**Машқи 59.** Ҷумлаҳоро нависед, ҷумлаи пайрави пуркунандаро муайян карда, воситаи алоқаи онро бо сарчумла нишон дидед.

1. Вай аз ин шеъ ҳам умед надонит, ки падару модари Шодигул интихоби духтарашонро писанд ҳоҳанд кард (*C. Улугзода*). 2. Ман доностам, ки овозаи мардум рост будааст (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Ҳар нафас интизор буд, ки Боровиков уро ҷеф мезанад (*C. Улугзода*). 4. Лекин шунидам, ки шумо аз дунбонлагириам дар ҳаққи ман бадгумон шудаед (*C. Айни*). 5. Аммо шумо гумон кардед, ки ман намедонам (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Ҳозирон баъди муҳокимию мунозира қарор доданд, ки обро ба дашт бароранд (*P. Ҷалил*). 7. Боз Сафар борҳо таъкид карда буд, ки Мансуров ёрирасони дасти рости ман ҳоҳад шуд (*Ф. Ниёзи*).



**Машқи 60.** Чумлаҳоро бо тартиби зерин навишта гиред: 1) бо чумлаи пайрави мубтадо; 2) бо чумлаи пайрави хабар; 3) бо чумлаи пайрави пуркунанда.

1. Мохру намехост, ки ба гапҳои ин марди хандончак гуш кунад (*Р. Ҷалил*). 2. Бедарак нест, ки одами номаълум ба хонаи мо телефон карда, шуморо ба васваса меандозад (*Җ. Икромӣ*). 3. Ниҳояти кораш ҳамин шуд, ки маро сарбоз карда, ба дастам милтиқ дод (*С. Айнӣ*). 4. Рафтори у чунин аст, ки шумо тасаввур карда наметавонед (*Җ. Икромӣ*). 5. Бибиманзура нағз медонист, ки ин чуии калонро кофтан кори бисёр шрафнок аст (*Ҳ. Карим*). 6. Лозим омадааст, ки худи ҳамин панҷ нафар ҳам даъвогар шаванд (*С. Айнӣ*). 7. Аз ин сабаб меҳостам, ки соати ҳамсафари ба у ҳар чи зиёдтар тӯлонӣ боллад (*Ф. Муҳаммадиев*).

### **Савол ва супоришҳо**

1. Чумлаи мураккаби тобеъ чист?
2. Кадом чумлаи соддай таркиби чумлаи мураккаби тобеъро сарҷумла меноманд?
3. Кадом чумлаи соддай таркиби чумлаи мураккаби тобеъро чумлаи пайрав меғуянд?
4. Чумлаи мураккаби тобеъ аз чумлаи мураккаби пайваст бо кадом хусусиятҳояш фарқ мекунад?
5. Воситаҳои алоқаи чумлаҳои соддаро дар чумлаҳои мураккаби тобеъ шарҳ дилҳед.
6. Чумлаи пайрави мубтадо чист?
7. Ҷойи чумлаи пайрави мубтадоро гузед.
8. Чумлаи пайрави мубтадо ба сарҷумла бо кадом воситаҳои алоқа тобеъ мешавад?
9. Чумлаи пайрави хабар чист?
10. Чумлаи пайрави хабар ба кадом саволҳо ҷавоб медиҳад?
11. Ҷойи чумлаи пайрави хабарро нишон дилҳед.
12. Воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави хабарро бо сарҷумла нишон дилҳед.
13. Чумлаи пайрави муайянкунанда чист?
14. Чумлаи пайрави муайянкунанда ба кадом саволҳо ҷавоб медиҳад?
15. Чумлаи пайрави муайянкунанда дар кӯҷои сарҷумла воқеъ мегардад?
16. Чумлаи пайрави муайянкунанда ба сарҷумла бо кадом воситаҳои алоқа вобаста мегардад?
17. Чумлаи пайрави муайянкунандаро чи тавр ба ибора табдил додан мумкин аст?
18. Чумлаи пайрави пуркунандаро таъриф кунед.

19. Чумлаи пайрави пуркунанда ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
20. Ҷойи чумлаи пайрави пуркунандаро нишон дигед.
21. Гуед, ки чумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумла бо қадом воситаҳо алоқаманд мегардад?

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

- 1. Чумлаи мустақили аз ягон ҷиҳат эзоҳшаванд ҳамолӣ ба тақмилёбанд ҷӣ гуна чумла аст?**

  - А) чумлаи хуллас
  - Б) чумлаи тафсили
  - В) чумлаи пайрав
  - Г) сарҷумла
  - Д) чумлаи нопурра
- 2. Чумлаи пайрави чумлаи мураккаби «ҳар ҷӣ пеш омад, хуш омад» ба қадом навъи чумлаҳои пайрав тааллук дорад?**

  - А) ба чумлаи пайрави мубтадо
  - Б) ба чумлаи пайрави хабар
  - В) ба чумлаи пайрави муайянкунанда
  - Г) ба чумлаи пайрави пуркунанда
  - Д) ба чумлаи пайрави ҳол
- 3. Дар ҷумлаи мураккаби «Душвирин кор дар ин ҷост, ки ин гуна заводҳоро ташҳо бо қуввати дасти майдако-сибҳо роҳ равонда намешаванд» қадом навъи чумлаҳои пайрав истифода шудааст?**

  - А) чумлаи пайрави мубтадо
  - Б) чумлаи пайрави хабар
  - В) чумлаи пайрави майянкунанда
  - Г) чумлаи пайрави пуркунанда
  - Д) чумлаи пайрави ҳол
- 4. Чумлаи пайрави чумлаи мураккаби «Ибод ба Гуландом ном духтаре, ки ҳамсоли худаш буд, алоқаи муҳаббат доши» ба қадом навъи чумлаҳои пайрав мансуб аст?**

  - А) ба чумлаи пайрави мубтадо
  - Б) ба чумлаи пайрави хабар
  - В) ба чумлаи пайрави муайянкунанда
  - Г) ба чумлаи пайрави пуркунанда
  - Д) ба чумлаи пайрави ҳол
- 5. Чумлаи пайрави чумлаи мураккаби «Устобобом шурсид, ки Юниусҷонҳоции нусхазан дар кучо мешинад» ба қадом навъи чумлаҳои пайрав мансуб аст?**

  - А) ба чумлаи пайрави мубтадо
  - Б) ба чумлаи пайрави хабар
  - В) ба чумлаи пайрави муайянкунанда
  - Г) ба чумлаи пайрави пуркунанда
  - Д) ба чумлаи пайрави ҳол
- 6. Қадом ҷумла сарҷумла ё ягон аъзони онро эзоҳ медиҳад?**

  - А) чумлаи хуллас
  - Б) чумлаи тафсили
  - В) чумлаи нопурра
  - Г) чумлаи пайрав
  - Д) чумлаи унвонӣ

## ЧУМЛАХОИ ПАЙРАВИ ҲОЛ

△ Чумлаҳои пайрави ҳол гурӯҳи алоҳида ва хеле қалони ҷумлаҳои пайравро ташкил медиҳанд. Ҷумлаҳои пайрави ҳол *дар кадом ҳолат ва ҷӣ гуна, қай, дар кӯҷо, бо кадом мақсад, сабаб, шарт...* воқеъ гаштани амали сарҷумларо ифода менамоянд.

Ҷумлаҳои пайрави ҳол аз рӯйи вазифаашон ба ҳелҳои зерин ҷудо мешаванд: *ҷумлаи пайрави тарзи амал, ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа, ҷумлаи пайрави монандӣ, ҷумлаи пайрави сабаб, ҷумлаи пайрави мақсад, ҷумлаи пайрави замон, ҷумлаи пайрави макон, ҷумлаи пайрави шарт, ҷумлаи пайрави хилоф, ҷумлаи пайрави натиҷа.*

### § 13. Ҷумлаи пайрави тарзи амал

○ Ҷумлаҳои мураккаби зеринро мушоҳида карда, сарҷумла ва ҷумлаи пайрави онҳоро ёбед. Гуед, ки ҷумлаи пайрав кадом аъзои сарҷумларо эзоҳ додааст ва ба кадом савол ҷавоб мешавад. Воситаи алоқаи ҷумлаи пайравро бо сарҷумла муайян кунед.

**Мисол:** 1. Қозӣ, дар ҳолате ки миёнаш аз рӯй бастагӣ ва дар дасташ як асои ҷавбиди дароз буд, дар лаби рӯди нав рост мегистод. 2. Ҳомидҳоҷа, бе он ки овоз барорад, аз дasti ман гирифта ишорат кард (*С. Айнӣ*). 3. Дар ҳолате ки пеши селоби нави ашкро гирифта наметавонист, ба изҳори миннатдори даромад (*Р. Ҷалил*). 4. Бе он ки сари ҳудро бардорад, вай ба гирду пеши ҳуд назар андоҳт (*С. Айнӣ*). 5. Дар даруни молхона якчанд нафар, ба тарзе ки бинанда онҳоро мурда гумон мекард, хобида буданд (*С. Айнӣ*).

**Ҷумлаи пайрави тарзи амал тарзу тариқи иҷрои амалу ҳолати сарҷумларо шарҳ медиҳад ва ба саволҳои ҷӣ ҳел? ҷӣ гуна? ҷӣ тарз? ҷӣ тавр? ҷавоб медиҳад.**

Ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ба сарҷумла ба воситаи пайвандаҳои тобеъкунандай *ки, ба тарзе ки, ба тавре ки, дар ҳолате ки, бе он ки, бидуни он ки* вобаста мешаванд. Ҷумлаи пайрави тарзи амал бо аломати вергул (,) ҷудо карда мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «*Баъд аз ин ҳол, бе он ки сараширо бардорад ё ҷашмаширо кушояд, магасвор садои гиринг-гиринги заифе баровард*» ҷумлаи пайрав (бе он ки сараширо

бардорад ё чашмашро күшояд) тарзи ичрои амали сарчумла (*базъд аз ин магасвор садои гиринг-гиринги заифе баровард*)-ро эзоҳ додааст ва аз ду тарафи он аломати вергул гузашта шудааст.

Чумлаи пайрави тарзи амал пеш аз сарчумла, дар мобайн ва пас аз он воқеъ мегардад:

**а) пеш аз сарчумла:** Дар ҳолате ки худам дастамро ба оби сард намезадам, гуломон, ятимон, чупонон ва чоряккорони уро хар барин кор мефармудам (*С. Айнӣ*). Бе он ки садое бароранд ва ё дарро кубанд, дарвозаи сарой күшода шуд (*С. Айнӣ*).

**б) дар мобайни сарчумла:** Дар ариза рафти корро, ба тарзе ки ҳозир гуфта гузаштем, шарҳ додам (*С. Айнӣ*). Раис ва миришаб, ба тарзе ки фақат дуяшон мешуниданд, дар чӣ борае ба гуфтугу даромаданд (*С. Улугзода*).

**в) базъд аз сарчумла:** Ман аз меҳмонхона баромадам, дар ҳолате ки аз ин мусоҳиба аз ҳад зиёд хурсанд будам (*С. Айнӣ*). Вай ба рӯии меҳмонаш зурбазуреки табассум мекард, ба тавре ки уро дида раҳми кас меомад (*С. Улугзода*).



**Машқи 61.** Чумлаҳоро хонед, чумлаи пайрави тарзи амалро чудо карда, воситаҳои алоқаи наҳвии онҳоро муайян намоед.

1. Ба ҳамин восита ҳар гуна хостторро, бе он ки уро ранҷонем, аз дари худ меронем (*С. Айнӣ*). 2. Ў, дар ҳолате ки рӯйноки сару поҳояшро бар рӯии болиштҳо баланд карда меҳобид, ба мо ҳикоя меғуфт (*С. Айнӣ*). 3. Падарам, дар ҳолате ки аз дидори дусташ шод буд, ба модарам гуфт (*С. Улугзода*). 4. Дигарон ҳам, бе он ки чӣ гуфланашон маълум шавад, фарёд мекашиданд (*С. Айнӣ*). 5. Ҳамдам — зани қалони бой аз пеши шавҳарааш, дар ҳолате ки дар дасташ як хуша набот буд, баргашта омад (*С. Айнӣ*). 6. Ҳамаи чубҳо, бе он ки ба пои халифа озоре расонанд, шикаста пора шуда ба замин афтоданд (*С. Айнӣ*). 7. Хола аз роҳча қадам монда, бе он ки овозе барорад, рост ба таги айвон рафт (*Ҷ. Икромӣ*).



**Машқи 62.** Чумлаҳоро нависед, ҳудуди сарчумла ва чумлаи пайрави тарзи амалро муайян карда, воситаи алоқаи онҳоро нишон дихед.

1. Шодигул бо дикқат ба ангуштони худ ҷашм дӯхт, ба тавре ки гӯё онро бори аввал медид (*С. Улугзода*). 2. Солеҳ бо ҷашми ҳаросон ва хотири парепон, дар ҳолате ки аз тарс ҷогани меларзид, ба назди таҳта рафт (*С. Улугзода*). 3. Бо саҳт қашидани ришта ҷарм омада аз дарун ба болои чок банд шуд, ба тарзе ки нӯги ҷарми оvezonshudaistoda аз

тарафи дарун даҳони чокро тамоман банд мекард (*С. Айнӣ*). 4. Духтарон бо як вазъияти дилгириона ба Кумрибиби рост рӯ ба рӯ нашуда, ба тарзे **ки** як тарафи рӯяшон ба тарафи Кумрибиби бошад, якзону нишаста чашмонашонро ба замин дуҳтанд (*С. Айнӣ*). 5. Падараш, бе он **ки** чашмашро аз тег (шона) ва моку барканда аз кор бозистад, ба ман гуфт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 63.** Аз қавсайн пайвандакҳои мувофиқро интихоб кунед ва онҳоро ба ҷойи сенуқтаҳо гузошта, чумлаҳоро навишта гиред.

1. Ў, ... ба касе нигоҳ кунад, роҳи худро давом медод (*С. Айнӣ*). 2. Асп, ... ба ҳар тараф лагад ҳаво медод, Ҷевонавор медавид (*С. Айнӣ*). 3. Амин, ... аз ин ҷавоби саркашона ба ғазаб омада буд, аз бандиёни дигар шуршид (*С. Айнӣ*). 4. Ба болои ҳомаи рег, ... дар дасташ як найи чупонӣ буд, Некқадам менишпаст ва мессуруд (*С. Айнӣ*). 5. Ба модарам дилбаста ва меҳрубон буд, дар кору бори ҳона ҳудаш, ... модарам гӯяд, ба у ёри медод (*С. Улугзода*). 6. Шахси ношинос аз ин дарёфти ногаҳонии ҳамсӯҳбати ношиноси худ дар ҳайрат афтода, ... ба шуршиши у ҷавоб дихад, ба у нигоҳ карда истод (*С. Айнӣ*).

(*бе ин ки, бе он ки, дар ҳолате ки*)



**Машқи 64.** Чумлаҳоро пурра карда нависед.

1. Масъаларо тарзे ҳал кунед, **ки...**
2. Бе он **ки** пояшро тар кунад, Салим...
3. Собир, дар ҳолате **ки** хеле монда шуда буд, ...
4. Мо тавре рафтор мекунем, **ки...**
5. Гӯё **ки** ин гап ба у даҳл надонита бошад, ...
6. Ман нақлро, ба тарзе **ки** ба шумо гуфтам, ...
7. Писар, ба тавре **ки** ду даст бар сина монда буд, ...
8. Бе ин **ки** сухане гӯяд, ...

## § 14. Чумлаи пайрави миқдору дараҷа



Чумлаҳоро мушоҳида кунед. Сарчумла ва чумлаи пайрави онҳоро муайян намуда, воситаҳои алоқа (пайвандак ва қалимаҳои ҳамнисбат)-и чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои мураккабро нишон дижед ва мавриди гузориши аломати вергулро фаҳмонед.

1. Кучаҳои танги шаҳр аз барфи ҳавлиҳо чунон шур шуда буданд, **ки** қариб ба бомҳо мерасиданд (*С. Айнӣ*). 2. Ман ҳар қадар

наздиктар оям, шубҳаам ҳамон қадар афзунтар мешуд (*Ч. Икромӣ*). 3. Ба Юнусбой сухани ноҳақи охирини Умрихола ончунон саҳт таъсир кард, ки беихтиёр ба милки чашмони вай об давид (*С. Улугзода*). 4. Давлат чунон дар изтироб, чандон ғамгин буд, ки наметиристу халос (*Р. Ҷалил*).

**Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа миқдор ва дараҷаи иҷрои амалу алломати сарҷумларо шарҳ медиҳад ва ба саволҳои чӣ қадар? ба қадом дираҷа? ҷавоб мешавад.**

Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа ба сарҷумла тавассути пайвандакҳои *ки, ба дараҷае ки, ба қадре ки, ба андозае ки, ба ҳадде ки, ҳар қадар ки, чӣ қадар ки* ва калимаю таркибҳои ҳамнисбати чунон, ончунон, ҳамчунон, чандон, *ба дараҷае, ба қадре, ба ҳадде* вобаста мешавад.

Масалан, дар ҷумлаи «*Абдуллоҳоча чунон қоматбаланд буд, ки монандаш дар Бухоро кам дид мешуд*» ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа (*монандаш дар Бухоро кам дид мешуд*) бо сарҷумла (*Абдуллоҳоча чунон қоматбаланд буд*) ба воситаи пайвандаки «*ки*» ва калимаи ҳамнисбати чунон (дар сарҷумла) вобаста шудааст.

Яке аз қолибҳои маъмули корбости ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави миқдору дараҷа ин аст, ки пайвандакҳои *ҳар қадар ки, чӣ қадар ки...* дар таркиби ҷумлаи пайрав воқеъ гашта, дар сарҷумла омадани таркиби ҳамнисбати «*ҳамон қадар*»-ро талаб менамояд: Ту аз инҳо чӣ қадар ки тарсида гурезӣ, инҳо ҳам ҳамон қадар далер шуда, ба ту ҳуҷум мекунанд (*С. Айнӣ*).

Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа пеш аз сарҷумла, дар мобайн ва байд аз он воқеъ мегардад:

а) **пеш аз сарҷумла:** Ба андозас ки шумо пеш меравед, ҷуйча ҳам фароҳтар ва обаш равонтар мешавад (*С. Айнӣ*).

б) **дар мобайни сарҷумла:** Бачаҳо, чӣ қадаре ки дилашон ҳоҳад, бозӣ ва даводав мекарданд (*С. Улугзода*).

в) **байд аз сарҷумла:** Домулло аз хушнудии чандтарафа чандон ҳандид, ки ҳаққиҷоқ гирифта, ба балои печутобхури гирифтор шуда монд (*Р. Ҷалил*).



**Манғи 65.** Ҷумлаҳоро хонед, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави миқдору дараҷаю нишон дода, воситаҳои алоқаи онҳоро муайян кунед.

1. Охир кори он бой ба дараңае расидааст, ки касе хизматтори ва ятимии уро қабул намекардаги шудааст (*С. Айнӣ*). 2. Чий қадар ки ҳозир моҳона гиред, ин се моҳ ҳам мегиред (*Р. Ҷалил*). 3. Ашкҳои шоди сару руйи Одинаро тар мекарданд, ба андозае ки гоҳ-гоҳ бо остин пок кардани сару руяш даркор мешуд (*С. Айнӣ*). 4. Ба дараңае хира, ки ҳар кас танҳо тарҳи чуссаи худро шинохта метавонаду бас (*Ф. Муҳаммадиев*). 5. Ҳар қадар ки сарҳои ҷувориро бисёртар шикаста мегирифтем, ҷуворишояҳо ҳам ҳамон қадар борону шамолногузар мешуд (*С. Айнӣ*). 6. То ба ҳадде ибодат мекард, ки ба ҳоли у раҳми Иброҳимҷон меомад (*Ф. Муҳаммадиев*). 7. Ҳар чий қадар ки мошина бештар роҳ менаймуд, ҳамон қадар хаёли у ба дуриҳо парвоз мекард (*Ф. Ниёзӣ*).



**Машқи 66.** Ҷумлаҳоро нависед, сарчумла, ҷумлаи пайрав ва воситаҳои алоқаи онҳоро муайян карда, мавриди гузорипи аломати вергулро шарҳ дидҳед.

1. Душманро, ба андозае ки сар бардошта натавонад, мезаданд ва маҳв мекарданд (*С. Айнӣ*). 2. Ба шумо росташро гӯям, ман, ҳар қадар ки зиёд фикр мекардам, ҳамон қадар ба ҳуд ҳичолат мекашидам (*С. Улугзода*). 3. Ман аз тарси ғалтидан ҳар қадар ки ба ёли вай саҳттар мечаспидам, динг-динги вай ҳам ҳамон қадар зиёдтар мешуд (*С. Айнӣ*). 4. Ҳаво чунон шаффоф буд, ки роҳи қалон бо дараҳтони ҳар ду канораш қатор саф қашпида то дур намоён буд (*С. Улугзода*). 5. Миршаб ба тарафи дарвозаи арк нигоҳ карда, ба дараңае ки қариб буд сараш ба замин расад, ҳам шуда се бор таъзим кард (*С. Айнӣ*). 6. То пур шудани истакон қанд меандозам, ба ҳадде ки ҷойаш рехта меравад... (*С. Айнӣ*). 7. Ҳар қадар ки пунбадона бештар ҳоида шавад, ҳамон қадар ҳам пахта тоза ва бобара-кагттар мешавад (*С. Айнӣ*).



**Машқи 67.** Аз даруни қавсайн пайвандақҳои мувофиқро интихоб кунед, онҳоро ба ҷойи сенуқтаҳо гузашта ҷумлаҳоро навишта гиред.

1. Бо таъсири борони дируза дар реззор чунон бисёр занбӯруғ руйидааст, ... ҷувол-ҷувол чидан мумкин аст (*С. Айнӣ*). 2. Ҳуҷҷат... муҳим бопсад, ҳамон қадар дилгиркунанда ҳам буд (*С. Улугзода*). 3. Ман танҳо монам, бисёр дилганг мешавам, ... коре ва фикре карда наметавонам (*С. Айнӣ*). 4. Шаб... торик бопсад, ситораҳо ҳамон қадар равшан медураҳшанд (*Ф. Ниёзӣ*). 5. Одамон ба қадри имкон худро канор қашпида роҳро, ... як савор гузашта метавонист, кушоданд (*С. Айнӣ*). 6. ... фикру хаёл мекар-

дам, ҳамон қадар дилам хунук мешуд (*П. Толис*). 7. Ү ҷаву бедаро ба қадре талаб кард, ... дар як сол ба як асп расад (*С. Айнӣ*).

(то ҳадде ки, ҳар қадар ки, ки, ба ҳадде ки, чӣ қадар ки, ба қадре ки, чӣ андоза ки)

 **Машқи 68.** Бо ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа 5 ҷумлаи мураккаб тартиб дигъед, ки дар онҳо пайвандакҳои ки, ба андозас ки, ба дараҷас ки, ба ҳадде ки, ҳар қадар ки истифода шуда бошанд.

## § 15. Ҷумлаи пайрави монандӣ

○ Ҷумлаҳоро хонед, сарҷумла, ҷумлаи пайрав ва воситаи алоқаи онҳоро муайян кунсд. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав амали сарҷумларо бо қадом роҳ шарҳ додаанд.

1. Боқимонда шаш нафар ба ман чунон муомила мекарданд, ки гӯё ман гуломи падари онҳо бошам (*С. Айнӣ*). 2. Монанди он ки касе аз сарашон оби хунук рехта бошад, ҳамагӣ ҳомӯши шуданд (*Ҳ. Карим*). 3. Бибио-иша ҳудро ба Ибод чунон намуд, ки гӯё то ҳол Одинаро ба хонаи ҳуҷинаш рафтга мепиндошт (*С. Айнӣ*). 4. Ман ин корҳоро, ба тарзे ки турба ҳаракати мунипро пояд, поида меистодам (*С. Айнӣ*).

**Ҷумлаи пайрави монандӣ амалу ҳолати сарҷумларо ба таври қиёс ё монандкуни шарҳ дода, ба саволҳои чӣ тавр? чӣ ҳел? ҷавоб мешавад.**

Δ Ҷумлаи пайрави монандӣ ба воситаи пайвандакҳои **ки, монанди он ки (ин ки), чунон ки, мисли он ки (ин ки), ҳамчунон ки, гӯё, гӯё ки** ба сарҷумла вобаста мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «*Зебӣ чунон ғамгин шуд, ки гӯё мусибате ба сараши омада бошад*» ҷумлаи пайрави монандӣ (*гӯё мусибате ба сараши омада бошад*) амали сарҷумла (*Зебӣ чунон ғамгин шуд*)-ро ба тарзи монандкуни эзоҳ додааст.

Ҷумлаи пайрави монандӣ пеш аз сарҷумла, дар мобайн ва баъд аз он воқеъ мегардад:

а) **пеш аз сарҷумла:** Мисли он ки пешаки маслиҳат карда бошем, ҳама баробар ба рӯии ҷоғаҳи ҳуд хеста нишаста, ба пушидани сарулибоси ҳуд сар кардем (*Р. Ҷалил*).

б) **дар мобайнин сарҷумла:** Аз даруни ҳуҷра садои қисир-қисире, монанди он ки мунҷиҷизро мекоида бошад, шуннида шуд (*С. Айнӣ*).

**в) баъд аз сарчумла:** Тамоми шаб акоиботи ҳамон тарафҳоро таърифу тавсиф карда баромад, гүё ба ман мефурӯхта бошад (*P. Ҷалил*).

 **Машқи 69.** Ҷумлаҳоро хонед, сарчумлаю ҷумлаи пайравро муайян карда, воситаҳои алоқаи онҳоро нишон дижед ва мавриди истифодаи аломати вергулро шарҳ дижед.

1. У дар ин расм айнан худро, чунон ки дар оби софи оинамонанди ҷашма медид, дила, аз ҳушнудӣ лабонашро гундошта наметавонист (*P. Ҷалил*). 2. Соҳибхона, монанди он ки танҳо бошад, ба кори таълиф машғули мекард (*С. Айнӣ*). 3. Мисли он ки сухан аз тақдирӣ шаҳси шинос, ҳатто наздике мерафта бошад, у ба давоми гапи Носир Аббос мунтазир шуд (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Гүё қадамашро мешумурда бошад, хеле оҳиста роҳ мегардад (*Ф. Муҳаммадиев*). 5. У бо ин гуна фикру мулоҳизаҳо, ҳамчунон ки худаш ташвиш намекашид, ба ташвишканини дигарон ҳам роҳ намедод (*С. Айнӣ*).

 **Машқи 70.** Ҷумлаҳоро нависед, сарчумла, ҷумлаи пайрав ва воситаҳои алоқаи онҳоро нишон дижед. Ҷойи ҷумлаи пайравро муайян кунед.

1. Гүё ки ба ҳоҳишни ман бо инодкории ҳарона ҷавоб медода бошад, бо поҳои пасу пешаш ҳоки роҳро ба ҳар тараф ба пош додан даромад (*С. Айнӣ*). 2. Муддате дар атрофам ғун шуда, чунон ки ҷисми аз осмон афтодаро тамошо мекунанд, ба андом, сарулибос, фотоаппарати ман бо мароқ менигаристанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Ҳудро чунон нишон додам, ки гүё ҳамаи он суханҳоро бовар кардам (*С. Айнӣ*). 4. Ҳамчунон ки ҷуйи қалон дар роҳ бо ҳамроҳ шудани оби ҷуйчаҳои бисёре ба дарё табдил мешавад, анбӯҳи одамон торафт зиёдтар мешгуд (*P. Ҷалил*). 5. Нақшҳои қандакории вай чунон нозуқ ва ҳушинамо буданд, ки гүё наққошони забардаст бо қалами мўйин дар коғаз он нақшҳоро қашида бошанд (*С. Айнӣ*). 6. Сурайё, мисли он ки зарбаи саҳте ҳурда бошад, беҳол шуду ба рӯйи кундаи дарахте нишаста монд (*Ҷ. Икромӣ*). 7. Асп, чунон ки уро вараҷа саҳт гирифта бошад, барги бедвор меларзид (*С. Айнӣ*).



**Машқи 71.** Чумлаҳои мураккабро бо тартиби зерин навишта гиред: а) бо чумлаи пайрави тарзи амал; б) бо чумлаи пайрави миқдору дараҷа; в) бо чумлаи пайрави монанди.

1. Монанди он ки бузеро аз тудаи кубкори бароварда ба гушае андозанд, шахсеро ба даруни обхона ҳаво доданд (*С. Айнӣ*). 2. Сафҳаи осмон ба дараҷае пӯшида шуд, ки дар қадомин тараф будани Офтобро ҳатто таҳмини пай бурдан ҳам мушкил буд (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Бе он ки ба амир аризаи истеъло диҳад, намоишкорона қозигии Фиждуонро пургофта ба Бухоро ба хонаи ҳуд рафт (*С. Айнӣ*). 4. Акнун баданам, монанди он ки дар танури пуроташ андохта бошанд, месуҳт (*С. Айнӣ*). 5. Ҳаво чи қадар дим бошад, аз паси вай ҳамон қадар борони саҳт мешавад (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Он ҷавон дартоз ба работ даромада рафту бозгашта, дар ҳолате ки дар дасташ косаи об буд, омада косаро ба пепи ман дошт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 72.** Аз чумлаҳои дар қавсайн додашуда мувофиқашро интихоб карда, чумлаҳои мураккабро пурра кунед ва ба зери чумлаи пайрави монанди ҳат кашед.

1. Ҳудро чунон нишон дод, ки ...
2. Абрҳои тира ба ҳар тараф довутоз мекарданд, ...
3. То имрӯз чи тавре ки зиндагонӣ карда бошем, ...
4. Гӯё қадамашро мешуморида бошад, ....

(Ҳамин тавр зиндагӣ кардан мегирем, гӯё аз кирдори ногувори ҳуд шарм дошта, ба ҳуд ҷойи гурез меҷустанд, аз ояндагон ҳабаре надорад, хеле оҳиста роҳ мегардад).

## § 16. Чумлаи пайрави замон

○ Чумлаҳоро хонед, сарҷумла ва чумлаи пайрави онҳоро ёбед ва муносибати замонии дар байни сарҷумла ва чумлаи пайрав ифодалпударо муайян карда, пайвандакҳои истифодашударо нишон дигед.

1. Вақте ки бойзанак аз хонаи Соро баромада мерафт, аз он ҷо танҳо гирияи писарча шунида мешуд (*С. Айнӣ*). 2. Бехи ҷуворимакка, пеш аз он ки сухта даргирад, соате дуд мекард (*С. Улукзода*). 3. Чун аз дарвоза даромадам, Кутбия дар роҳрав ба ман рӯ ба рӯ омад (*С. Айнӣ*).

Чумлаи пайрави замон айёми воқеъ гардиданни амали сарҷумларо ифода мекунад ва ба саволҳон **кай?** **аз кай?** **то кай?** **кай боз?** ҷавоб мешавад.



Чумлаи пайрави замон ба сарчумла ба воситай пайвандақҳои *ки, вақте ки, ҳангоме ки, аз бозе ки, дар баробари ин ки (он ки), даме ки, пас аз он ки, пеш аз он ки, чун, ҳамин ки, замоне ки* вобаста мегардад.

**Масалан**, дар чумлаи «Ҳангоме ки нурҳои Офтоб бар болои оби шаршиара медурахшанд, камонаки ачибе ба амал меояд» чумлаи пайрави замон — «нурҳои Офтоб бар болои оби шаршиара медурахшанд» ба сарчумла — «камонаки ачибе ба амал меояд» ба воситай пайвандақи «ҳангоме ки» вобаста шудааст.

Чумлаи пайрави замон бар эзоҳи калима ва таркибҳои ҳамнисбат (*вақте, замоне, ҳангоме, дар он вақт, ҳамон вақт, он дам, ҳанӯз*) меояд. Дар ин гуна мавридҳо чумлаи пайрави замон бо сарчумла тавассути пайвандақи «**ки**» алоқаманд мегардад.

**Мисол:** Ӯ то вақте шердил аст, ки соҳиби хона бехабар бошад (С. Улугзода). Ҳасан ҳанӯз ба ман даст дароз накарда буд, ки якчанд қадам дуртар аз онҳо аз болои як дарахти гучуми сархушкшуда овози нофорами чуғзак шунида шуд (С. Айнӣ).

Дар байнни чумлаҳои пайрави замон ва сарчумла тавассути пайвандақҳо ва мутобиқати шаклҳои феъл муносибатҳои гуногуни замонӣ ифода мегарданд:

**1. Муносибати ҳамзамонӣ:** Вақте ки у ҷашмони худро нимпӯш карда, ҳомӯш истода ҳат менавишт, риши ӯ ба ман ачиб менамуд (С. Айнӣ).

**2. Муносибати гуногунзамонӣ:**

**а) амали ҷумлаи пайрави замон пеш аз амали сарчумла ба вуқӯй меояд:** Вақте ки у ба музди кораш ба ҷойи ғалла аз бой бист танга гирифта ба шаҳр баргашт, худро тамом тандууст ҳисоб мекард (С. Улугзода).

**б) амали ҷумлаи пайрави замон пас аз амали сарчумла воқеъ мегардад:** Қорӣ-Ишқамба вақте ба бинои банк расид, ки ходимони он ҷо сандуқ ва ҳалтаҳои нақдинаашонро гирифта, ба Когон рафта буданд (С. Айнӣ).

Ҷумлаи пайрави замон метавонад пеш ва баъд аз сарчумла, гоҳо дар мобайни он воқеъ гардад:

**а) пеш аз сарчумла:** Чун бой дар Бойсун ва Шеробод дурузи таваққуф кард, Восеъ зиқ шуда аз галабонии худ изҳори пушаймонӣ менамуд (С. Улугзода).

**б) баъд аз сарчумла:** Мардумонашро қатли ом мекунам, то даме ки хок гарқи хун шавад (С. Улугзода).

**в) дар мобайни сарҷумла:** Латифқон-маҳдум одами баландқомат, сафедрӯй, мешғашм, хурмоириш буда, дар вақте ки ман ба хизмати у даромадам, 27 сол умр дошт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 73.** Ҷумлаҳои мураккаби зеринро хонед, ҷумлаҳои пайрави замонро ёфта, ҷойи онҳоро шарҳ дигед ва муайян кунед, ки ҷумлаҳои пайрав ба воситай қадом пайвандакҳо ба сарҷумла вобаста шудаанд.

1. Вақте ки дар маҷлисҳо баромада сухан меқунад, мардум бо ҳаяҷон ба суханонаш гӯш меандозанд (*Р. Ҷалил*). 2. Дар кӯҳистони тоҷикон, аз бозе ки таърих нишон медиҳад, бисёр зулм ва бедодиҳо ба кор рафт, бисёр хонаводаҳо пареншон шуд (*С. Айнӣ*). 3. Ҷун аз дарвоза даромадам, Кутбия дар роҳрав ба ман ру ба ру омад (*Ҷ. Икромӣ*). 4. Комил, пеш аз он ки бо ҷурааш – Акрам видӯй кунад, ба гуши вай пиҷирросзанон чизе гуфт (*А. Ҷекотӣ*). 5. Пас аз он ки румолҷаашро бароварда, ҷапномонашро пок кард, сухани худро давом дод (*С. Айнӣ*).



**Машқи 74.** Ҷумлаҳои мураккаби зеринро навишта, муносибатҳои маъноии сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави замонро муайян кунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав бо сарҷумла ба воситай қадом пайвандакҳо вобаста гаштаанд.

1. Акнун ки аввал қарзҳоро кандан лозим аст, ҳамон биринҷро кор фармудан мегирем (*С. Айнӣ*). 2. Дар вақти зарури, вақте ки вай ба сари шулемёт менишаст, душманро алаф барин мёдаравид (*Р. Ҷалил*). 3. Ҳар гоҳ ки модарам ҳурок мепухт, ман аз он ҳурок як коса ба ҳамқишилоқиёни худ бурда медодам (*С. Улугзода*). 4. Мо, пеш аз он ки қозикалон шеърҳои Ҳайратро аз мо талаб кунад, ин воқеаро шунида будем (*С. Айнӣ*). 5. Ҳамин ки ҳар ду нимаи майдонро тай карданд, Рустам ҷилави хари худро сар дода овоз дод (*С. Айнӣ*). 6. Ҳар боре ки аз пеши хонаи матбуот мегузашт, ба ёдаш мерасид... (*Ф. Муҳаммадиев*). 7. Вай ҳар гоҳ ки дар сари ягон кор дудила шуда ба андепа меафтод, ҳамин тавр мекард (*С. Улугзода*).



**Машқи 75.** Ба ҷойи сенуқтаҳо ҷумлаҳои соддай мувоғиқ гузонта, ҷумлаҳои мураккабро пурра карда нависед ва ҷумлаҳои иловакардаатонро шарҳ дигед.

1. Ҳар гоҳ ки албоми суратҳоро аз назар мегузаронидам, ... . 2. Вақте ки рақси Малика ба охир расид, ... . 3. Аз он даме ки мопинҳои пахтанини ихтироъ шуданд, ... . 4. Мо, пас аз он ки..., якҷоя ба кори саҳро баромадем. 5. Ман дарс тайёр карда истода будам, ки ... . 6. Корро, ки

дар вақтаси ичро накардед, ... . 7. Ҳамин ки садои найи чупони шунида шуд ....

 **Машқи 76.** Ҷумлаҳои мураккаби тобеъро нависед, хелҳои ҷумлаи пайравро муайян кунед.

1. Борон, чунон ки аз ҷандин ҳазор сатил ба якбора об мерехта бошад, бошиддат меборид. 2. Ҳар қадар Ятим аз вай дурттар мерафт, пешни ҷашми у ториктар мешуд (*С. Айнӣ*). 3. Вақте ки Лода ба қишлоқи ҳуд баргашт, уро техник таъин карданд (*Ҷ. Икромӣ*). 4. Ҳанӯз ғазалхони ба поён нарасида буд, ки як гуруҳ ҷавонон даромада омаданд.

5. Ба обу ранги нав Бедил ҷу омад дар ҷаҳони назм,

Аз у ҳусни дигар омуҳт боғу бӯстони назм.

*M. Турсулзода*

## § 17. Ҷумлаи пайрави макон

 Ҷумлаи мураккабро хонед, сарҷумла ва ҷумлаи пайрави онҷоро муайян кунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав ба қадом саволҳо ҷавоб медиҳанд ва бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла вобаста шудаанд.

1. Ин Раҳши маро ба ҷойе банд, ки сараш нишебу саграаш баланд набошад (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Вай дар ҷойе пинҷон шудааст, ки сарбозон чил сол кобанд ҳам, ёфта наметавонанд (*С. Улугзода*). 3. Дар ҷойе ки ман нишаста будам, қозии шираки менамуд. 4. Дар ҷойе ки зулму ситам ҳаст, он ҷо ҳароб мешавад (*С. Айнӣ*).

**Ҷумлаи пайрави макон ҷою макони воқеъ шудани амалу ҳолати сарҷумларо эзоҳ медиҳад ва ба саволҳони *куҷо? аз куҷо? дар куҷо? ба куҷо?* ҷавоб мешавад.**

 Ҷумлаи пайрави макон ба воситаи пайвандакҳои *ки, ҷойе ки, ба ҷойе ки, то ҷойе ки, дар ҷойе ки, дар куҷо ки* ба сарҷумла вобаста мешавад. Баъзан таркибиҳои ҳамнисбати *он ҷо, дар он ҷо, дар ҷойе* ва ғайра дар доҳили сарҷумла ба вазифаи ҳоли макон омада, ба пайвандакҳо мусоидат менамоянд. Чунончи, дар ҷумлаи «*Дар ҷойе ки интизом ҳаст, дар он ҷо кор неш меравад*» ҷумлаи шайрави макон (*дар ҷойе ки интизом ҳаст*) ҷойи ичрои амали сарҷумлаи (*дар он ҷо кор неш меравад*)-ро нишон дода, тавассути пайвандаки «*дар ҷойе ки*» ва таркиби ҳамнисбати «*дар он ҷо*» ба сарҷумла алоқаманд гаштааст.

Чойи чумлаи пайрави макон нисбат ба сарчумла ба тарики зайл аст:

- а) **пеш аз сарчумла:** Он ҷо ки намак хурдӣ, намакдон нашикан (Зарб.).
- б) **баъд аз сарчумла:** Дар ҷойе бимирад, ки аз дашноми душман ва таънаи дуст дурттар бошад (С. Айнӣ).
- в) **дар мобайни сарчумла:** Гуруҳе, ба ҷойе ки Азимшоҳ истода буд, расида омаданд (С. Айнӣ).



**Машқи 77.** Ҷумлаҳои зеринро хонед, ҷумлаҳои пайрави маконро ёфта, ҷойи онҳоро муайян кунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав ба воситай қадом пайвандакҳо ба сарчумла вобаста гаштаанд.

1. Дар ҷое ки об ҳаст, дар он ҷо ҳаёт месабзад (Ч. Икромӣ). 2. Ҳар ҷо ки илму дониш бошад, манзили ман ҳамон аст (С. Улугзода). 3. Онҳо ба кучое ки мерафтанд, он ҷоро обод мекарданд (Ч. Икромӣ). 4. Мо дар кучо ки бошем, дар он ҷо кор мечушад (Р. Ҷалил). 5. Пойи саркор дар кучое ки бошад, пойи мо ҳам ба ҳамон ҷо нарасида намемонад (Ф. Ниёзӣ). 6. То ҷое ки тасмаи узанту мерасид, ҳудро пас қашидам (С. Айнӣ). 7. Ба кучое ки фармоед, ба дилу ҷон меравам (Р. Ҷалил).



**Машқи 78.** Ҷумлаҳоро нависед, сарчумла ва ҷумлаи пайрави маконро муайян кунед. Ҕойи ҷумлаи пайравро нишон дигҳад. Воситай алоқаи ҷумлаи пайрави маконро бо сарчумла гӯсд.

1. Пепітар, ба ҷойе ки газета хонда истода бошанд, ҳеч наздик на-мешуд (С. Айнӣ). 2. Сайёра моро ба ҷойе овард, ки як гурӯҳ дар таги айвон гулханчае афрухта, ҳалқа гирифта меништастанд (Ф. Муҳаммадиев). 3. Пасояндагон дар кучоиे ки ҷойе ёбанд, майдони Регистонро пур карда меништастанд (С. Айнӣ). 4. Баъд аз андак қадам задан назарам ба ҷойе афтод, ки сангчаҳои сафедро моҳирона ҷида, калимаи «муҳаббат» навишта шуда буд (А. Шукӯҳӣ). 5. Ба кучоиे ки равӣ, ҷойи ҳудат, хонаи ҳудат (С. Улугзода). 6. Балки ба замми ин ба ҷойе роҳ меёбад, ки дар он ҷо бо паризодагон умр ба сар мебарад (С. Айнӣ).



**Машқи 79.** Ҷумлаҳоро нависед, аломати китобати онҳоро гузоред ва гӯед, ки ҷумлаҳои пайрав ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд.

1. Душвории кор дар ин ҷо буд ки дар он ҷо чим ва лойи шитта набуд (С. Айнӣ). 2. Улоқнуён... аз канори об дурттар дар ҷойе ки тири дарёгарди Темурмалик ба он ҷо намерасид рафта манзил кард

(С. Айнӣ). 3. Табиб ҳам намозро тамом карда омада бори дигар аз Хол-бута ҳолпурсӣ карда ба ҷойе ки нишон дода буданд гузашта нишаст (Р. Ҷалил). 4. ....одамони у як барраи ширбози фарбехро ба наздики суфа оварда дар ҷойе ки ҷашми ноиб меафтод сар буриданд (С. Айнӣ). 5. Онҳо роҳ гашта чакалакро миёнбур карда ба ҷойе баромаданд ки он ҷо дашти васеъ сар мешуд ва даромадгоҳи қишлоқ намоён мегардид (Р. Ҷалил).

**Машқи 80.** Панҷ ҷумлаи мураккаби тобеъ тартиб диҳед, ки ҷумлаи пайрави макон дошта бошанд. Онҳоро таҳлили наҳҷӣ кунед.

## § 18. Ҷумлаи пайрави сабаб

○ Чумлаҳои зеринро мушоҳида кунед, сарҷумла ва ҷумлаи пайравашонро ёбед. Ҷойи ҷумлаи пайравро муайян кунед ва гӯед, ки ҷумлаҳои пайрав бо қадом пайвандакҳо ба сарҷумла вобаста шудаанд.

1. Азбаски худам розӣ шудам, шадарам ҳам монеъ напуд. 2. Аммо ширбириңҷ мепазем нагӯй, ки биринҷи паст медиҳад (С. Айнӣ). 3. Модом ки вай бо ту будан меҳоҳад, ту бояд дар наздаш боши. 4. Аз гапи вай ба дилам воҳима афтод, зеро ки дар деҳаи Шоён мактаби нав набуд (С. Улугзода).

**Ҷумлаи пайрави сабаб сабаби воқеъ гардиданни амалу ҳолати сарҷумларо ифода карда, ба саволҳои ҷаро? барои чӣ? аз чӣ сабаб? ҷавоб мешавад.**

Δ Чумлаҳои пайрави сабаб ба воситаи пайвандакҳои *ки*, *ҷун-ки*, *ҷун*, *зеро*, *зеро ки*, *азбаски*, *ҷунон ки*, *барои ин (он) ки*, *бинобар ин (он) ки*, *модом ки*, *ба сабаби ин (он) ки*, *ҷаро ки* ба сарҷумла алоқаманд мешаванд. Ҷумлаи пайрави сабаб аз сарҷумла бо аломати вергул ҷудо карда мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «*Ман ин амалро барои он тарк накарда гаштаам, ки писарам аспро дӯст медорад*» ҷумлаи пайрави сабаб (*писарам аспро дӯст медорад*) сабаби воқеъ гардиданни амали сарҷумла (*ман ин амалро барои он тарк накарда гаштаам*)-ро эзоҳ медиҳад. Дар ин ҷумла воситаи алоқаи ҷумлаи пайрав бо сарҷумла пайвандаки «*ки*» мебошад.

Чумлаи пайрави сабаб асосан пеш аз сарчумла ва баъд аз он меояд, тоҳо дар мобайни сарчумла низ воқеъ мегардад:

**а) пеш аз сарчумла:** Чун тойча монанди шаби торик сип-сиёҳ буд, пирамард номи вайро Шабранг мемонад (*С. Улугзода*).

**б) баъд аз сарчумла:** Ман тарсида қадамамро тезтар мондам, зеро ки онҳоро оворагард ва дузд гумон карда будам (*С. Айнӣ*).

**в) дар мобайни сарчумла:** Духтарча, ки дар гирду пешни худ мадарашибро наёфт, ба гиря даромад (*С. Айнӣ*).



**Машқи 81.** Чумлаҳоро хонед, сарчумла ва ҷумлаи пайрави онҳоро муайян карда, воситаҳои алоқаашонро шарҳ дигҳед. Гуед, ки ҷумлаи пайрав ба қадом савол ҷавоб мешавад.

1. Азбаски Муқим мутахассиси донишманд буд, дар байнин ҳамкоронаш обрӯйи калон дошт. 2. Барои ин ки шеърҳоро бо санъати баланд хондед, ман китобамро ба шумо тӯхфа мекунам. 3. Аз он гапҳои ҳамшира вай чизе намефаҳмид, зеро ки тамоми хаёлоти у фақат дар як нуқтаи муҳим банд буд (*Ҳ. Карим*). 4. Чун дар он ҷо кори ман пешни нарафт, маро ба мактаби дуҳгарона дод (*С. Айнӣ*). 5. Сафарро изтиробу ҳаяҷон фаро гирифт, чунки ин якумин тақдириёбии у дар назди ҳамаи ҳайати шаҳсии қисм буд (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Азбаски дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест, ба қишиғи лалмӣ маҷбур шудем (*С. Айнӣ*). 7. Сабза ва себаргаҳои ин чорбог, ба сабаби ин ки рӯзе ду бор бо обпошакҳо ба болояшон об пошида мешуд, сабзу хуррам буданд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 82.** Чумлаҳоро нависед, аломатҳои китобатро гузоред ва ба зери пайвандакҳо ҳат кашед. Чумлаи якумро таҳлили наҳви кунед.

1. Ҳазрати Наримон бехуда исрор мекард зеро касе ба у эътиroz ҳам кардани набуд (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Аҳли маҷlis маро намешиномаҳонганд зеро ки ман ба ин район фақат ду руз аз ин пешни омада будам (*Ҳ. Карим*). 3. Азбаски замини ин ҷуйча ба сангрезаҳои паррдор фарш ёфтааст об монанди як занчири симин ҳалқаҳои нафис намоён карда бо ҷастуҳези нозукона пасту баланд шуда меравад (*С. Айнӣ*). 4. Мо давон-давон ба тарафи хона равон шудем ки руз хеле бевақт шуда буд (*С. Айнӣ*). 5. Ҳамсоя ки нест кас дар ин гуна мавридҳо душворӣ мекашад (*С. Улугзода*).



**Машқи 83.** Аз пайвандакҳои дар қавсайн додашуда пайвандакҳои мувофиқашро интиҳоб кунед ва онҳоро ба ҷойи сенуқтаҳо гузашта, ҷумлаҳоро навишта гиред. Ҷойи ҷумлаҳои пайравро низ муайян кунед.

1. ... шавҳарашиб ин чо посбонӣ мекунад, ба ў ин туфандро додаанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Соле як бор ба сайри лола баромадан даркор, ... вай ҳамаи рутубати зимистонро аз аъзои бадани одам рӯфта мепартояд (*Р. Ҷалил*). 3. Пас аз лабшон зада шудани ин замин ро шҳои замини хирманҷойро баланд кун, ... хирмонҷой саҳт мешавад (*С. Айнӣ*). 4. Бой ... ба тарафи Қарши сафар карда буд, ҳавлии берун хомуш ва ором меистод (*Ҷ. Икромӣ*). 5. ... ба корҳои тиҷоратигаш шикаст рӯй додааст, ба фурӯҳтани ин ҳучра маҷбур шудааст (*С. Айнӣ*). 6. Базми доирагиро, ... овози доира монанди шикастани сафолҳо ба гӯш мерасид, дар Бухоро сафолак ҳам мегуфтанд (*С. Айнӣ*). (ба сабаби он *ки*, *азбаски*, *чун*, *чаро ки*, *ки*).

## § 19. Ҷумлаи пайрави мақсад

○ Чумлаҳои мураккаби ҳар ду сутунро мушоҳида кунед. Сарҷумла ва ҷумлаи пайрави онҳоро ёфта, воситаи алоқаашонро нишон дидед. Вазифаи ҷумлаҳои пайрави ҷумлаҳои мураккаби ҳар ду сутунро муайян карда, тағовути онҳоро гуед.

1. Барои ин ки ҳайвоноти раҳгузар киштзорҳоро помол накунанд, аз ин материали фаровони маҳаллий дар гирди аксарияти онҳо девор қапиданд (*А. Дехотӣ*).

2. Маҳз барои он ки рӯзаш бешогирду бе шарик гузарад, ким-чи гуна дастгоҳҳо, усулҳо ёфта мебаровард (*Ф. Муҳаммадиев*).

3. Модарам одатан хурмайшинни рамазониро ба девори хона, ба меҳи қадрас овехта мемонд, ки мурҷа зер накунад (*С. Айнӣ*).

1. Дар он чо аҳволам хуб буд, барои ин ки ман дар он чо ҳафтае се шаб бо аҳли илм ва адабиёт ҳамсӯҳбат мешудам (*С. Айнӣ*).

2. Лекин барои он ки ҳамон рӯз маро аз қушта шудан ҳалос кардед, ман то абад аз шумо миннатдорам (*Ҳ. Карим*).

3. Лекин ёру ошноҳои мудир ба поӣ ҳеста ғавғо бардоштанд, ки Носир Аббос зулму тааддӣ мекунад (*Ф. Муҳаммадиев*).

**Ҷумлаи пайрави мақсад мақсади воқеъ гардидан амали сарҷумларо ифода менамояд ва ба саволҳои барои чӣ? ба чӣ мақсад? ба қадом мақсад? ҷавоб мешавад.**

Ҷумлаи пайрави мақсад ба воситаи пайвандакҳои *ки*, *то*, *то ки*, *то ин ки*, *барои он (ин) ки*, *ба мақсади он (ин) ки* ба сарҷумла

вобаста мешавад. Дар байни чумлаҳои соддai чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мақсад аломати вергул (,) гузонта мешавад. Чунончи, дар чумлаи «*Барои он ки аз ман гумони бад накунанд, имшаб ба шаҳр рафтани шудам*» чумлаи пайрави мақсад (*барои он ки аз ман гумони бад накунанд*) мақсад ва нияти амали сарчумла (*имшаб ба шаҳр рафтани шудам*)-ро ифода менамояд. Дар ин чумлаи мураккаб чумлаи пайрав ба сарчумла тавассути пайвандаки «*барои он ки*» алоқаманд гаштааст.

Чойи чумлаи пайрави мақсад нисбат ба сарчумла ба тариқи зайл аст:

**а) шеш аз сарчумла:** Барои он ки ниҳолҳои анҷиру анор аз сармо эмин монанд, онҳоро аввали зимистон хокпӯши мекунанд.

**б) дар мобайни сарчумла:** Муҳаббат, барои он ки духтарчааш бедор нашавад, оҳиста гап мезад (*Ҷ. Икромӣ*).

**в) баъд аз сарчумла:** Фавран аз асп фаромада, ба тарафи у давид, то ки бо дусти деринаи худ мулоқоти гарму ҷушон кунад (*С. Айнӣ*). Ўомада буд, ки раисро оғоҳ кунад (*С. Улугзода*).



**Машқи 84.** Чумлаҳои зеринро хонед, сарчумла ва ҷумлаҳои пайрави онҳоро муайян карда, воситаи алоқаи ҷумлаҳои соддai онҳоро нишон дигҳед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрави онҳо ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд.

1. Гуё табиат бо камоли ҳавсала чун намунаи гулдастай худ духтаре оғаридааст, то ба ҳунармандии у тан бидиҳанд (*Р. Ҷалил*). 2. Баҳринисо сарашро ба тарафи дигар тофт, то ин ки уро боз набинад (*Р. Ҷалил*). 3. Ҷура, бо мақсади ин ки ба қадом саволҳои марди савора ҷавобҳои равшан дигҳад, аввало хуб фикру мулоҳиза мекард (*Р. Ҷалил*). 4. Барои он ки Муҳтор аз хоб бедор нашавад, ман сарамро ба курпа печонда бесадо мегиристан (*С. Улугзода*). 5. Ана, ман шуморо имрӯз маҳз барои ҳамин ба ин ҷо овардам, ки бо ҷашмони худатон бинеду илоҷашро ёбед, чон бародар (*Р. Ҷалил*). 6. Онҳо бо курпаву болин, дегу табаки худ омада, шабу рӯз ин ҷо истиқомат мекунанд, то ки бачаҳои худро ба рӯйхати мактаб нависонанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 7. Бо мақсади он ки кӣ будани ҳамин занро бидонам, ба у якчанд қадом саволҳои озмоишкорона додам (*Ҳ. Карим*).



**Машқи 85.** Ба сарчумлаҳои зерин ҷумлаҳои пайрави мувоғиқро илова карда нависед. Гуед, ки иловаатон чи гуна ҷумлаи пайрав аст, чиро ифода мекунад ва ба қадом савол ҷавоб мешавад.

**Намуна:** Деҳқонон зимистон ҷуйҳоро кофта тоза мекунанд, то ин ки ...

Деҳқонон замистон чуйҳоро кофта тоза мекунанд, то ин ки тобистон дар обёри душворӣ накашанд (чумлаи пайрави мақсад мақсади амали сарҷумларо ифода мекунад ва ба саволи *барои чӣ?*, *бо қадом мақсад?* ҷавоб мешавад).

1. Ман имрӯз бармаҳалтар омадам, ки ...
2. Асбобҳои хонишшатро тоза нигоҳ дор, то ки ...
3. Мардум дар тирамоҳ ҳезум захира мекунанд, ки ...
4. Пунбадонаро аз ҳозир тайёр карда монданд, то ки ...
5. Ман туро барои ҳамин ба ин ҷо ҷеғ задам, ки ...
6. Ў барвақт омад, то ин ки ...



**Машқи 86.** Ҷумлаҳоро нависед, сарҷумла ва ҷумлаи пайрави онҳоро ёбед, ҷойи ҷумлаҳои пайравро муайян карда, воситаи алоқаи онҳоро бо сарҷумла нишон дигҳед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрави ин ҷумлаҳо ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд.

1. Ӯ омада буд, ки раисро огоҳ кунад (*С. Улуғзода*). 2. Вай меҳнат мекард, барои он ки ҳақиқатан дониста ва пухта бозӣ кунад (*Ч. Икромӣ*). 3. Ӯ, барои ин ки ба назари маистон нанамояд, дар паси дари яктабақаи ба тарафи берун кушодашавандай заминкан меистод (*Р. Ҷалил*). 4. Барои он ки дар он ҷо вақтро бехуда нагузаронад, вай гиёҳи ишқор ҷамъ карда, сӯзонда ишқор тайёр мекунад (*С. Улуғзода*). 5. Душман аз гурезогурез дар ҳарос монда, бо мушакҳои равшанибахш шаби тираро пайи ҳамдигар равшан мекард, то ки ба ҷангварони мо монеъ шавад (*Р. Ҷалил*). 6. Мо инқилоб кардем, то ки дунёро, зиндагониро аз нав созем (*С. Айнӣ*).



**Машқи 87.** Ҷумлаҳои мураккабро бо тартиби зерин навишта гиред: а) бо ҷумлаи пайрави замон, б) бо ҷумлаи пайрави макон, в) бо ҷумлаи пайрави сабаб, г) бо ҷумлаи пайрави мақсад.

1. Коргарзанони кудакдор бо хотири ҷамъ ба кори саҳро мераанд, чунки кудакони онҳо дар яслии озодаву оростаи ҳоҷагӣ дар дасти дояҳои боэътиҳод парвараш мёбанд (*А. Деҳотӣ*). 2. Баъд аз он ки садоҳо тамоман паст шуда, дар сарҳавз оромии андуҳгинонае ба вуҷуд омад, мо аз замин сар бардоштем (*С. Айнӣ*). 3. Номи онҳоро ҳам ба ҳоннияти ҳамин китоб навишта будам, ки аз ёд набарояд (*Р. Ҷалил*). 4. Азбаски роҳ бад буд, мо омада натавонистем (*Р. Ҷалил*). 5. Ҳануз ҳаво ба садои ин милитиқҳо дар ларза буд, ки ду милитиқ аз ду пашӯи дарвозаи милисаҳона андохта шуд (*С. Айнӣ*). 6. Зоҳирان, ин мадрасаро

барои он сохта буд, ки баъд аз мурданаш як қисми молу мулкаш ба номи худаиш боқӣ монаад (*С. Айнӣ*). 7. Ба чойе афтодааст, ки дар вақтҳои гузаштани сел гирдобгоҳ шуда, монанди як ҳавзча дар он ҷо ... обе пайдо шуда будааст (*С. Айнӣ*).

## § 20. Ҷумлаи пайрави шарт

○ Сарчумла ва ҷумлаи пайрави ҷумлаҳои зеринро муайян қунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав қадом ҷиҳати амали сарчумларо эзоҳ додаанд ва тавассути қадом пайвандакҳо ба сарчумла вобаста шудаанд.

1. Агар шумо ҳамин ҳабарро ба ман мерасондед, ман ҳама чизҳоямро ба шумо ва шунавандагони ин ҳабари хуш медодам. 2. Дар сурате ки ҳамин об ба гӯшти бадан паҳн шавад, азоби тоқатнопазир медиҳад (*С. Айнӣ*). 3. Вай аз ин роҳаш барнамегардад, ба шарте ки дигарон ёри нарасонанд. 4. Ман ба шарте ба назди онҳо меравам, ки шумо ба дасти ҳуд мактуб навишта диҳед (*Р. Ҷалил*).

**Ҷумлаи пайрави шарт шарти иҷрои амалу ҳолати сарчумларо мефаҳмонад ва ба саволи ба қадом шарт? ҷавоб мешавад.**

Ҷумлаи пайрави шарт ба воситаи пайвандакҳои *ки, агар (гар, ар), агар ки, ба шарте ки, ба шарти он ки, дар сурате ки*, ҷун ба сарчумла алоқаманд мешавад. Дар байнни ҷумлаҳои пайрави шарт ва сарчумла аломати вергул (,) гузошта мешавад. Ҷунончи, дар ҷумлаи «*Агар ин кампир кас медошт, бо ҳамин ҳоли афтодагии ҳуд ба бозор намемад*» ҷумлаи пайрави шарт (*агар ин кампир кас медошт*) ба шарти иҷрои амали сарчумла (*бо ҳамин ҳоли афтодагии ҳуд ба бозор намемад*) ишора мекунад.

Ҷойи ҷумлаи пайрави шарт нисбат ба сарчумла ғуногун аст:

- пеш аз сарчумла:** Агар як роҳ ёфт нашавад, хизматонаи ҷаноби ясавул ҳам месузад (*С. Айнӣ*).
- дар мобайни сарчумла:** Ин байтҳо, агар беодобона буданашро ба назар нагиррем, пурмазмунанд (*С. Айнӣ*).
- пас аз сарчумла:** Ҳамаи ин масъалаҳоро ҳал кардан мумкин мешуд, агар суханони маро идораҳои даҳлдор мешуниданд (*Ҷ. Икромӣ*).



**Машқи 88.** Ҷумлаҳои зеринро ҳонед, ҷумлаҳои пайрави шартро ёфта, ҷойи онҳоро муайян қунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав ба воситаи қадом пайвандакҳо ба сарчумла вобаста шудаанд.

1. Агар дар сари шумо шавқу ҳаваси тамошои аҷоботи кӯҳсор бошад, ваҳму ҳаросро ба дили худ роҳ надиҳед (*С. Айнӣ*). 2. Бахринисо ба коррави рози шуд, ба шарте ки ба корхона уро Муҳаббатхон худаш бараду кор ёд диҳад (*Р. Ҷалил*). 3. Агар шумо дар нимрузи ба лаби ин ҷӯйча оед, аз тамошояш дил канда наметавонед (*С. Айнӣ*). 4. Ман, раиси мӯҳтарам, ба шарте аввалин шуда ба музокира мебароям, ки ба гуфтани суханҳои ногуфта мондаам рӯҳсат диҳед (*Р. Ҷалил*). 5. Чун бо ҷашми дақиқ бар онҳо фурӯ равед, ҷизи тозае намеёбед (*Л. Шерали*). 6. Агар аз ҳайвоноти даррандаи монанди гург ва шаголи ин дара натарсида, шабона ин ҷо оед, боз зиёдтар дар ҳайрат меафted (*С. Айнӣ*).



**Машқи 89.** Ҷумлаҳои зсринро нависсд, ҳудуди сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави шартро муайян карда, воситаҳои алоқаи наҳвии онҳоро нишон диҳед. Гусд, ки ҷумлаҳои пайрав дар кӯчи сарҷумла воқеъ гаштаганд.

1. Агар аз хотир фаромӯш накарда бошед, он қоғаз ба рӯйи пурчи ни мактабдор ҳамрангӣ дошт (*С. Айнӣ*). 2. Бадҳоҳ агар бадҳоҳӣ накунад, бадҳоҳ намешавад (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Агар ки ҳамин тавр накард, ман ба қавли ҳушку ҳолии у бовар намекунам (*С. Улугзода*). 4. Писаратонро нишон медиҳам, ба шарте ки ҳамин гапҳои ҳозир дар пешни мо гуфта-атонро дар назди вай тақрор кунед (*Ҳ. Назаров*). 5. Зани амир Олимхон, ки ба вай ошиқ шуда бошад, пас вай одами арзанд будааст-дия (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Бо ҳамин ки шуда бошанд, майлани, ман ҳам мепушам (*Р. Ҷалил*). 7. Вай аз ин роҳаш барнамегардад, ба шарте ки дигарон ёри нарасонанд (*Р. Ҷалил*).



**Машқи 90.** Ба ҷойи сенуқтаҳо ҷумлаҳои пайрав гузошта, ҷумлаҳоро пурра карда нависед. Воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрави шартро бо сарҷумла муайян кунед

1. Ман ба назди онҳо меравам, ... . 2. ..., бовар намекунам. 3. ..., ҳочати барзагов нест. 4. ..., худат писарчаатро ба қудакистон бар. 5. ..., ба миёни суханам лагад назани. 6. Ман ин таомро мепазам, ... .



**Машқи 91.** Аз пайвандакҳои дар қавсайн овардашуда мувофиқашро интихоб кунед. Онҳоро ба ҷойи сенуқтаҳо гузошта, ҷумлаҳоро навишта гиред.

1. ... ҳуди Ҳадиҷа наҳоҳад, падару модарони уро ба ҳеч кас дода наметавонанд (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Мо ҳоҳишатонро қонеъ мекунем, ... шумо ба

таклифи мо не нагуед (*A. Сидқи*). 3. Ин ба шарте мумкин аст, ... чубу тахта, тунука ва дастгоҳдо дар вақташ гирифта шаванд (*C. Улугзода*). 4. ... ба ягон кор қасд кунад, он корро накарда намемонад (*C. Улугзода*). 5. Ҳар камй ва камбудй ... дошта боши, мо ба ёри додан ҳозирим (*C. Айнӣ*).

(*ки, агар, ба шарте ки*)

## § 21. Ҷумлаи пайрави хилоф

● Сарчумла ва ҷумлаи пайрави ҷумлаҳои зеринро ёбед. Амали сарчумла ва ҷумлаи пайравро муайян карда, ба муносибати маъноии онҳо зеҳн монед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав бо сарчумла тавассути қадом пайвандакҳо вобаста шудаанд.

1. Бо вуҷуди он ки Истам аз таги нуҳтааш маҳкам дошта меистод, вай ҳар замон рост мешуд (*C. Айнӣ*). 2. Ҳарчанд Носир Аббос Бекназарро може як-ду бор медиҳ, оғуш кӯшода воҳури кард (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Нуралий ба осиёву обҷувозсозӣ муқобил баромаданро лозим намедонист, гарчанде ки ин соҳтмонро зарур ҳисоб намекард (*C. Улугзода*). 4. Ҷасадатон фил барин бошад ҳам, мош барин заҳра надоштаед (*A. Дехотӣ*).

**Ҷумлаи пайрави хилоф фикрero ифода мекунад, ки вай ба амали иҷрошуда ё иҷрошаванди сарчумла мухолиф аст. Ҷумлаи пайрави хилоф ба саволҳои бо вуҷуди чӣ? ба ҷойи чӣ? бар хилофи чӣ? ҷавоб мешавад ва бо воситаи пайвандакҳои ҳам, бо вуҷуди он (ин) ки, гарчанде, агарчи (гарчи), агарчанде, ҳарчанд, ҳарчанд ки, сарфи назар аз ин (он) ки, ба ҷойи он (ин) ки... алоқаманд мегардад.**

Δ **Масалан**, дар ҷумлаи «*Бо вуҷуди он ки шаб аз ним гузашта буд, аз ҳурсандӣ касеро хоб намебурд*» фикри дар ҷумлаи пайрави хилоф (бо вуҷуди он ки шаб аз ним гузашта буд) овардашуда ба амали сарчумла (аз ҳурсандӣ касеро хоб намебурд) мухолиф аст.

Дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ҷумлаи пайрави хилоф дорои ҷойи муайян аст:

**а) пеш аз сарчумла:** Агарчанде ки дар очеркнависӣ чандон маҳорат надорам, ин ҳоҳишро бо ҳурсандӣ қабул кардам (*P. Ҷалил*).

**б) дар мобайни сарчумла:** Ин дафъа ҳам Ҷамила вазифаи миёнаравиро, ҳарчанд ки ҳоҳиш накарда буданд, ба ҷо овард (*P. Ҷалил*).

**в) пас аз сарчумла:** Фиребу найранг накард, ҳарчанд ки ба он маҳорат дорад (*Ҷ. Икромӣ*).



**Машқи 92.** Чумлаҳоро хонед, сарчумла ва ҷумлаи пайравашонро муайян кунсд, воситаи алоқаи онҳоро гӯед.

1. Ман, гарчанде хобам омада бошад ҳам, зуд бархоста ҷомаамро пушида дар наздаш менишастам (*С. Улугзода*). 2. Шаби баҳор бошад ҳам, осмон ҷодири абрин гирифтга буд (*Ҳ. Карим*). 3. Рости, бо вучуди ин ки аз шиддати дард ҳудро аз гиря боздошта наметавонистам, ҳуд ҳам дарун-дарун меҳандидам (*P. Ҷалил*). 4. Ҳаво он қадар хунук набошад ҳам, барф бо донаҳои калон-калон лаклакӣ меборид (*С. Айнӣ*). 5. Гарчанд фасли тирамоҳ дохил шуда бошад ҳам, ҳаво аз рӯзҳои тобистон чандон фарқ надошт (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Ту, ҳарчанд тунд бошад ҳам, ҷашмо-натро пушида ин косаро холӣ кун (*С. Айнӣ*).



**Машқи 93.** Чумлаҳоро нависсд, ба зери ҷумлаи пайрави хилоф ҳат қашед ва ҷойи онҳоро муайян кунед.

1. Ӯ, бо вучуди ин ки аз кор бевақӯт мегашт, ҳезум мекафонд, об меовард (*P. Ҷалил*). 2. Вай, ҳарчанд дард аз ҷонаш гузашта бошад ҳам, дод нағуфт (*С. Айнӣ*). 3. Барф акнун бозистода бошад ҳам, сардии ҳаво шиддат карда буд (*С. Айнӣ*). 4. Мухтор садсола шавад ҳам, он соли серташвиш ва пурмоҷароро фаромуш намекунад (*Ҷ. Икромӣ*). 5. Ҳарчанд ки аз қафотон медавидам, расида наметавонистам (*P. Ҷалил*). 6. Қори-Ишкамба бо вучуди ин ки он рӯз аз по афтода бисёр суст шуда буд ва мувоғиқи одати рӯзҳои охирин бо пасткӯчаҳои камодам мерафт, шитобкорона қадам мепартофт (*С. Айнӣ*). 7. Давлатро, гарчанде пешаки ба у гуфта бошанд ҳам, дуру дарозии роҳ ба ҳайрат меандоҳт (*P. Ҷалил*).



**Машқи 94.** Чумлаҳои соддаи зеринро ба ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави хилоф гардонед.

**Намуна:** Бо вучуди дурии роҳ ва душвории вазифа ман натарсида ба роҳ даромадам (*П. Толис*). Бо вучуди он ки роҳ дур ва вазифа душвор буд, ман натарсида ба роҳ даромадам.

1. Бинобар ин бо вучуди гузашта рафта истодани мавсими мевагундорӣ, Ҳасан барои бурдани хонаводааш ба боғ часорат намекард (*С. Айнӣ*). 2. ... бо вучуди бесаводи шеърхон ва баъзеашон шеъргӯй ҳам

буданд (*С. Айнӣ*). 3. Бегоҳӣ бо вучуди гармии ҳаво тирезаҳо баста ва бо пардаҳои рӯшиноигузар пӯшида шуда буданд (*Ҷ. Икромӣ*). 4. Одинаев ба ҷойи балқаҳр шудан зери лаб ришханд кард ... (*Ф. Ниёзӣ*).



**Машқи 95.** Байтҳои зеринро хонед ва шарҳ дихсд.

1. Агарчанде ки гуяндат муҳочир,  
Ту аммо на муҳочир, на мусофири.

*M. Турсунзода*

2. Гарчи дар гаҳвора мебастанд дасту пойи ман,  
Дар Замин баҳри талоши оемонам зодаанд.

*Л. Шерали*

3. Шоҳи бебор ар ки бошад аз дарахти мевадор,  
Чун наорад мева бор, андар шумори ҳезум аст.

*A. Ҷомӣ*

## § 22. Ҷумлаи пайрави натиҷа

○ Сарҷумла ва ҷумлаи пайрави ҷумлаҳои муракаби зеринро ёбед. Ҷойи ҷумлаҳои пайравро муайян кунед. Гуед, ки ҷумлаҳои пайрав бо қадом пайвандак ба сарҷумла вобаста шудаанд.

1. Баъзе шабҳо девони он ҷо наърае мекашиданд, ки роҳгузарони он давру пеш бо шунидани он овоз аз ҳуд рафта меафтидаанд.
2. Ба манҷал ва сандалиҳо уду анбар месӯхтанд, ки ҳама ҷо муагтар мегашт (*Ҷ. Икромӣ*).
3. Ҳар шаб панҷ қадоқ кунҷолааш канда нашудааст, ки то устухон-ҳояш равган гардидааст (*С. Айнӣ*).

Ҷумлаи пайрави натиҷа натиҷаи амалу ҳолати сарҷумларо ифода мекунад. Ҷумлаи пайрави натиҷа баъд аз сарҷумла воқеъ мегардад ва ба воситаи пайвандаки «ки» вобаста мешавад.



**Машқи 96.** Ҷумлаҳоро хонед, ҷумлаҳои пайрави натиҷаро муайян кунед ва воситаи алоқаашонро шарҳ дихсд.

1. Як табассуми латиф, бачагона ва маъсумона дар рӯии ӯ шукуфт, ки уро боз ҳам зеботар гардонд (*Р. Ҷалил*). 2. Магар дар, девор ва ҳаворо

ҳам ба номи зан номаҳрам ва бегона гумон мекарданد, ки дар хонаи танҳо ҳам уро бо номаш ҷеф намезаданд (*C. Айнӣ*). 3. Моҳ торафт зиёдтар баланд мебаромад, ки ин оромии табиатро мукаммалу мунаvvар мегардонад (*P. Ҷалил*). 4. Магар бедор буданамро ҳис мекард, ки маро оҳиста ҷеф мезад (*C. Улугзода*). 5. Ин вақт аз қафои ҳавлиамон мошини боркаш гузашт, ки садои вай торикиро ларзонду хоби маро гурезонд (*P. Ҷалил*). 6. Рузе ба ман бо Нурмуҳаммад сӯҳбати дуру дароз кардан рост омад, ки бо он мусоҳиба ҳақиқати аҳволи он оиларо тамоман фаҳмида гирифтам (*C. Айнӣ*).



**Машқи 97.** Ҷумлаҳоро нависед, сарҷумла ва ҷумлаи пайрави натиҷаро муайян кунед.

1. Рост, ана бинед, то қарибии решаш шоҳ дода, гуза бастааст, ки кас шумурда натавониста ҳисобашро гум мекунад (*Ф. Ниёзи*). 2. Аз бозор ранги қирмизӣ харида оварда, онро ба лаки зард омехта намуда, дар руиӣ карнайчаҳо гулшартоӣ кард, ки баъд аз он харидорон бисёр шуда, бозораш часпонтар шуд (*P. Ҷалил*). 3. Ҳамаи колхозчиёнро ба ҳашар бароварда дар як рӯз ҷӯй қанданд, ки паҳтаҳо дар вақти худ об ҳурданд (*Ф. Ниёзи*). 4. Дар вақти поин омаданам Шоҳқосим аз миёнам дошт, ки поям ба замин барҳурда лат наёфт (*C. Айнӣ*). 5. Аз он сари телефон ягон сардораш ҷавоб дод магар, ки вазъияти вай, тағиیر ёфта, овозаш мулоим шуд (*P. Ҷалил*).




**Машқи 98.** Ҷумлаҳоро нависед, хели ҷумлаҳои пайрави бо пайвандаки «ки» ба сарҷумла тобеъшударо муайян кунед.

1. Кори калонро, ки пеш гирифтасем, дурашро андеша кардан лозим аст (*P. Ҷалил*). 2. Онҳоро дига Оймулло, ки аз таъсири шеъри Бедил ба шавқ омада буд, ҳайрон нигарон монд ва сухане аз даҳонаш набаромад (*Җ. Икромӣ*). 3. Шоди чубдастачаашро ба даст гирифта, дар канори ба қишигзор пайвастаи ҷарӣ мегашт, ки мабодо бузҳо ба қишиги мардум надароянд... (*C. Айнӣ*). 4. Ӯ ҳудро чунин нишон дод, ки аз ояндагон хабаре надорад (*P. Ҷалил*). 5. Ӯ ин корро тавре мекард, ки одатан ҷавонон дар куча ва бօғҳо, дар клуб ва театрҳо мекунанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 6. Аз афташ ҳаво ҳақиқатан ҳам саҳт гарм шуда будааст, ки руиӣ Саломатапа сун-сурҳ шуда рафт (*П. Толис*).



### Машқи 99. Нақшаро хонед ва шарҳ диҳед.



### Машқи 100. Чумлаҳоро нависед, хелҳои чумлаҳои пайрави ҳолро муайян кунед ва воситаҳои алоқаи онҳоро бо сарчумла нишон диҳед.

1. Агарчи барфҳои қӯҳ аз таъсири Офтоби баҳор кайҳо об шуда, ба ҷойи барфи сафед гиёҳҳои қабуд рӯйида буданд, қуллаҳои қӯҳ ҳанӯз қулоҳи сафеди ҳудро аз сар бадар накарда буданд (*С. Айни*). 2. Агар саҳв накунам, ин номи қаҳрамони достони ҷовиди Фирдавси аст (*Р. Ҷалил*). 3. Ҳошим Корвон магар аз ёрмандии Зубайда орият мекард, ки андак фикр карда истода мағруона гуфт (*С. Улугзода*). 4. Ҷойе набуд, ки аз он равшани дарояд (*С. Айни*). 5. Вақте ки у аз пеши ҳаммоми Туқумдузи мегузаштааст, аз гӯлаҳи ҳаммом садо баромадааст (*С. Айни*). 6. У бегумон ба ман дил додаасту омадааст, ки ҳамин чизҳоро баҳона карда муҳаббаташро изҳор кунад (*Р. Ҷалил*). 7. Дехқонон аз хукмронии заминдорон озод карда мешаванд, чунки Замин акнун моли заминдор нест (*Р. Ҷалил*). 8. Пирамард, бе он ки садоे барорад, сари ҳудро яктарафа ҳам карда, ба иҷорадор гуш дода истод (*С. Айни*). 9. Некқадам! Сурудхони ва найнавозиат, ба дараҷас ки ба мо таъсир мебахшад, ба ҳуди ту ҳам таъсир мекунад, ё не? (*С. Айни*). 10. Мисли он ки аз чизе ҳавотир мекашида бошад, ин су-он су менигарад (*С. Улугзода*).

## **Савол ва супоришҳо**

1. Чанд хели чумлаи пайрави ҳолро медонед? Онҳоро номбар кунед.
2. Чумлаи пайрави тарз чист?
3. Чумлаи пайрави тарз ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
4. Чумлаи пайрави тарз бо қадом пайванҷакҳо ба сарҷумла вобаста мегардад?
5. Чумлаи пайрави миқдору дараҷа чист?
6. Чумлаи пайрави миқдору дараҷа ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
7. Воситаҳои алоқаи чумлаи пайрави миқдору дараҷаро бо сарҷумла номбар кунед.
8. Ҷойи чумлаҳои пайрави тарз ва миқдору дараҷаро бо мисолҳо фаҳмонед.
9. Чумлаи пайрави монандӣ чист?
10. Чумлаи пайрави монандӣ ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
11. Қадом пайванҷакҳо чумлаи пайрави монандиро ба сарҷумла тобеъ мегардонанд?
12. Ҷойи чумлаи пайрави монандиро бо мисолҳо нишон дигед.
13. Чумлаи пайрави замон чист?
14. Чумлаи пайрави замон ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
15. Қадом пайванҷакҳо чумлаи пайрави замонро ба сарҷумла вобаста мекунанд?
16. Ҷойи чумлаи пайрави замонро бо мисолҳо нишон дигед.
17. Чумлаи пайрави макон чист?
18. Чумлаи пайрави макон ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
19. Чумлаи пайрави макон бо қадом пайванҷакҳо ба сарҷумла вобаста мегардад?
20. Ҷойи чумлаи пайрави маконро фаҳмонед.
21. Чумлаи пайрави сабаб чист?
22. Чумлаи пайрави сабаб ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
23. Чумлаи пайрави сабаб бо қадом пайванҷакҳо ба сарҷумла тобеъ мегардад?
24. Ҷойи чумлаи пайрави сабабро фаҳмонед.
25. Чумлаи пайрави мақсад чист?
26. Чумлаи пайрави мақсад ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
27. Воситаҳои алоқаи тобеъ чумлаи пайрави мақсадро бо сарҷумла бо мисолҳо шарҳ дигед.
28. Ҷойи чумлаи пайрави мақсадро фаҳмонед.
29. Чумлаи пайрави шарт чист?
30. Чумлаи пайрави шарт ба қадом савол ҷавоб мегардонад?
31. Чумлаи пайрави шарт ба воситаи қадом пайванҷакҳо ба сарҷумла тобеъ мегардад?
32. Ҷойи чумлаи пайрави шартро бо мисолҳо шарҳ дигед.
33. Чумлаи пайрави хилоф чист?
34. Чумлаи пайрави хилоф ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
35. Чумлаи пайрави хилоф тавассути қадом пайванҷакҳо ба сарҷумла тобеъ мешавад?
36. Ҷойи чумлаи пайрави хилофро ба мисолҳо шарҳ дигед.
37. Чумлаи пайрави напиҷа чист?
38. Чумлаи пайрави напиҷа бо қадом пайванҷак ба сарҷумла вобаста мешавад?
39. Ҷойи чумлаи пайрави напиҷаро бо мисолҳо шарҳ дигед.

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

**1. Дар ҷумлаи мураккаби «Дар ҳолате ки шеши селоби нави ашқро гирифта наметавонист, ба изҳори миннатдорӣ даромад» қадом наъви ҷумлаи пайрави ҳол кор формуда шудааст?**

- А) ҷумлаи пайрави тарзи амал
- Б) ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа
- В) ҷумлаи пайрави монандӣ
- Г) ҷумлаи пайрави замон
- Д) ҷумлаи пайрави макон

**2. Ҷумлаи пайрави ҷумлаи мураккаби «Савобҷӯй аз қафояш давид, ҳар қадаре ки зудтар медавид, асп ҳамон қадар тезтар метоҳт» ба қадом наъви ҷумлаи пайрави ҳол тааллук дорад?**

- А) ба ҷумлаи пайрави тарзи амал
- Б) ба ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа
- В) ба ҷумлаи пайрави монандӣ
- Г) ба ҷумлаи пайрави замон
- Д) ба ҷумлаи пайрави макон

**3. Дар ҷумлаи мураккаби «Аз курта, ҷома ва бадани онҳо бўйи хун омада меистод, гўё ки бошандагони ин фор дар хун оббоӣ кардаанд» қадом наъви ҷумлаи пайрави ҳол истифода шудааст?**

- А) ҷумлаи пайрави тарзи амал
- Б) ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа
- В) ҷумлаи пайрави монандӣ

- Г) ҷумлаи пайрави замон
- Д) ҷумлаи пайрави макон

**4. Дар қадом ҷавоб саволҳои ҷумлаи пайрави замон оварда шудааст?**

- А) чи қадар?, ба қадом дараҷа?
- Б) чи хел?, чи гуна?, чи тарз?, чи тавр?
- В) кай?, аз кай?, то кай?, кай боз?
- Г) кучо?, аз кучо?, дар кучо?, ба кучо?
- Д) ҷаро?, барои чи?, аз чи сабаб?

**5. Дар ҷумлаи мураккаби «Дар ҷое ки обу Офтоб ҳаст, дар он ҷо ҳаёт ҳаст» қадом наъви ҷумлаи пайрави ҳол истифода шудааст?**

- А) ҷумлаи пайрави тарзи амал
- Б) ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа
- В) ҷумлаи пайрави монандӣ
- Г) ҷумлаи пайрави макон
- Д) ҷумлаи пайрави замон

**6. Дар ҷумлаи мураккаби «Ман ҳамаи суханҳоямро фошофош мегўям, ба шарте ки ту ба миёни сухнам лагад назаний» қадом хели ҷумлаи пайрави ҳол оварда шудааст?**

- А) ҷумлаи пайрави монандӣ
- Б) ҷумлаи пайрави макон
- В) ҷумлаи пайрави шарт
- Г) ҷумлаи пайрави сабаб
- Д) ҷумлаи пайрави натиҷа

## ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ СЕРТАРКИБ

Дар боби чумлаҳои мураккаб чумлаҳои мураккаберо аз назар гузаронидем, ки аз ду чумлаи содда иборатанд ва чумлаҳои соддай таркиби онҳо тавассути алоқаи пайваст (чумлаҳои мураккаби пайваст), ё ки бо воситаи алоқаи тобеъ (чумлаҳои мураккаби тобеъ) барои ифодаи як фикри умумӣ корбаст мешаванд. Дар забони адабии тоҷик чумлаҳои мураккабе низ мавҷуданд, ки онҳо аз се ва зиёда чумлаи содда ташкил ёфта, дорои соҳту таркиб, банду баст ва муносибатҳои гуногуни маъноиу дастури мебошанд. Ин гуна чумлаҳо ба чумлаҳои мураккаби сертаркиб мансубанд. Чумлаҳои мураккаби сертаркиб ба се турӯҳи қалон ҷудо мешаванд: *чумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб, чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ва чумлаҳои мураккаби сертаркиб бо рабти гуногун.*

### § 23. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб

Чумлаҳои мураккаби ҳар ду сутунро хонед, фарқи онҳоро аз ҷиҳати соҳту таркиб ва алоқаи дастуриашон муайян намоед.

1. Лаҳзаи оғози маросим наздик мерасид, аммо касе ба сари миз наменишаст (*Ф. Муҳаммадиев*).
2. Он рузи фирӯз расид ва шабона аз тӯйхона овози доира ба фалак мепечид (*С. Айнӣ*).
3. Ман аз тарси ғалтидан ҳар қадар ки ба ёли вай саҳттар меҷаспидам, динг-динги вай ҳамон қадар зиёдтар мешуд (*С. Айнӣ*).

1. Ҳафт нафар акнун торафт равшантар медианд, ки дар рӯ ба рӯяшон қишилоқчае воқеъ аст ва аз он ҷо душман тир меборонад (*Р. Ҷалил*).

2. Вақте ки илтимосу илтиҷои у ба гиряву зорӣ бадал ёфтааст, Аслонҳоҷа ба у маслиҳат додааст, ки ба ман муроҷиат кунад (*С. Айнӣ*).

3. Агар ҳақиқатан ин гуна ҳавас дошта бошед, аз ман ба шумо насиҳати оқилона ҳамин аст, ки ин савдоро аз сари худ дур кунед (*С. Айнӣ*)

Дар фасли чумлаҳои мураккаби тобеъ чумлаҳои мураккаберо аз назар гузаронидем, ки онҳо аз як сарҷумлаю як чумлаи пайрав иборатанд. Дар забони адабии тоҷик чумлаҳои мураккаби тобеи аз

як сарчумлаю ду ё зиёда чумлаҳои пайрав иборат низ мавҷуданд. Масалан, чумлаи мураккаби тобси «Агар он рӯз шамол ҳезад ё Офтоб аз ҳад зиёд тафсон бошад, нами замини шумо мегурезад» аз се чумлаи содда таркиб ёфтааст, ки дар он ду чумлаи пайрави шарт («Он рӯз шамол ҳезад», «Офтоб аз ҳад зиёд тафсон бошад») ба воситаи пайвандаки тобеъкунандаи «агар» ба сарчумла («нами замини шумо мегурезад») вобаста гаштаанд.

**Чумлаи мураккаби сертаркибе, ки аз се ва зиёда чумлаи содда тавассути алоқаи тобеъ ташкил ёфтаанд, ҷумлаи мураккаби тобеъ сертаркиб номида мешавад.**

Соҳти чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб гуногун буда, сарчумла ва чумлаҳои пайрав дар таркиби онҳо бо тарзҳои мухталиф воқеъ мегарданд. Аз ин рӯ, чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ба ҳелҳои зерин ҷудо мешаванд: **ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҷида, ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави гайриҷида ва ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави дараҷа.**



**Машқи 101.** Ҷумлаҳои мураккаби зеринро хонед, ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ёфта, ба дафтаратон нависед ва воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои пайравро бо сарчумла муайян кунед.

1. Вай мепурсид, ки меҳмон ба қадоме аз ин нушохиҳо майл дорад (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Хурсанд шудам, ки Тоҳироваро мебинаму фурсати сӯҳбат пайдо мекунем (*Р. Ҷалил*). 3. Дар он ҷо Ахрорҳоҷа ба ман гуфт, ки як ҷизро фаромӯш кардааст (*Җ. Икромӣ*). 4. Ин аҳволе, ки шумо дидед ва ман барои ибрат шуморо ин ҷо оварда, ин ҳолро нишон додам, аҳволи зоҳирӣ қаландарон аст (*С. Айнӣ*). 5. Вақте ки қозии марҳум ҳоҷагии Фиждувионро партофта, Бухоро рафтан хост ва ҷанд нафар мулизимони қадронаш кучи уро то шаҳр бурда, ба хонааш фуровардем, у моро дар он ҷо як шаб меҳмон кард (*С. Айнӣ*). 6. Савор, монанди сайёде, ки шикори ба дом афтодаи худро гурезонида бошад, ё мисли шаголе, ки мурғи ба ҷангол даровардаашро аз даст дода бошад, аз ғазаб дандон меҳоид (*С. Айнӣ*). 7. Ҷун ҳушӯр шудам, шарм даштам, ки ҷаро дар доманам кулӯҳ андохтаам ва рехтам, аммо боз аз ҳуш рафтам (*С. Айнӣ*).



**Машқи 102.** Ба чумлаҳои зерин чумлаи пайрав илова карда, ба чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб табдил дихед ва сарчумлаю чумлаҳои пайрави онҳоро муайян кунед.

1. Ҳасан ба ҳавли баромада дид, ки модараши омадааст, ...
2. Агар шабона ба осмони соғи нигаред, мебинед, ки ...
3. Вақте ки ба синф даромадам, омузгорро дидам, ки ...
4. Ҳамин ки аз дар даромадам, падарам гуфт, ки...
5. Модоме ки сухан дар бораи таҳсил меравад, ман боварӣ дорам, ки ...
6. Агар об набошад, ободони намешавад, чунки...
7. Чун ба хона расидам, ҳайрон шудам, зоро ки ...

## § 24. Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави чида

Чумлаҳои мураккаби сертаркиби зеринро хонед. Сарчумла ва чумлаҳои пайрави онҳоро муайян кунед. Гуед, ки дар байнни чумлаҳои содда қадом хели алоқаи дастури истифода шудааст.

1. Ҳамин ки таркиш ҳаворо ларзонд ва дуди ғализ бархост, боз Давлат ба танк наздик омад (*Ф. Ниёзӣ*). 2. Агар ин кор ба ўзаар дошта бошад ва ў ба ин кор роҳ надодани бошад, чаро худаш фармон баровардааст? (*С. Айнӣ*). 3. Ин буд таронаи қушнай, ки Содик менавохту Ҳошимҷон мешунид (*Ҷ. Икромӣ*). 4. Ҷонишнини вакили мухтор коре карданд, ки ҳам гург сер шуд ва ҳам гусфанд осуда монд (*С. Айнӣ*).

Дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави чида ду ва ё зиёда чумлаҳои пайрави якхела ба ягон аъзо ё тамоми сарчумла бо воситай як пайвандак тобеъ мешаванд. Гоҳо ин пайвандак дар шакли такрор меояд. Чумлаҳои пайрав бо ҳамдигар тавассути пайвандакҳои пайвасткунанда (пайиҳам, хилофи, чудои) алоқаманд гашта, ба як савол ҷавоб мешаванд.

Масалан, дар чумлаи мураккаби тобеи сертаркиби «*Агар ин мардак ба даст наафтаад ва кӣ буданаши маълум нашавад, ҳавфу хатар аз мо дур намешавад*», чумлаҳои пайрави чидаи шарт (*агар ин мардак ба даст наафтаад ва кӣ буданаши маълум нашавад*) тавассути пайвандаки тобеъ-кунандаи агар ба сарчумла (ҳавфу хатар аз мо дур намешавад) тобеъ гашта, шартҳои иҷрои амали сарчумларо эзоҳ медиҳанд ва ба

саволи ба қадом шарт? ҷавоб мешаванд. Ҷумлаҳои пайрави шарти чида байнин худ ба воситай пайвандаки пайвасткунандаи пайиҳами «ва» алоқаманд гаштаанд.

**Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркибе, ки дар он ду ва ё зиёда ҷумлаҳои пайрави яхела дар асоси алоқаи пайваст корбаст шуда, ягои аъзо ё амали тамоми сарҷумларо аз ягон ҷиҳат эзоҳ медиҳанд, ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо ҷумлаҳои пайрави чида ном дорад.**



**Машқи 103.** Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро хонед, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави чидаро муайян кунед. Гуед, ки онҳо байнин худ ва бо сарҷумла тавассути қадом пайвандакҳо алоқаманд шудаанд.

1. Азбаски дар ду канори рӯд дараҳтони тут сабзида буданд ва ҳар ҳафта ё понздаҳ рӯз аз рӯд об мегузашт, бошишгоҳи ман дар шароити онвақтаи Бухоро манзараи хубе дошт (*С. Айнӣ*). 2. Вақте ки ҳама рафтанду оромии шабонгоҳ барқарор гардиҳ, садои шаршари ҷашма ба гуши Ҳотам расид (*P. Ҷалил*). 3. Агар ҳаво абр шавад ё борон борад, Бибимастура бо набераапи ва бузани ба даруни ҳонача паноҳ мебурданд (*С. Улуғзода*). 4. Ана ҳамин вақт маълум гардиҳ, ки дар ҳонаи Исландиёр кафлес нест, кося нест, ҷумча нест (*Ў. Кухзод*). 5. Агар онҳо меомаданду шумо гүш мекардед, ҳамаи дарди диламро як-як гуфта медодам (*P. Ҷалил*). 6. Шояд дар мекард ҳамон мактаби музоҳирии ҷаҳонӣ ба гузоштани он саллаи роҳ надодани сартарош барои он бошад, ки вай бисёр чиркин буд ва ба болои лунгиҳои муйсаргирӣ истодани он саллаи чиркин сабаби нафрати муйсаргириони дигар мешуд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 104.** Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро нависед, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави чидаро муайян кунед. Гуед, ки қадом хели ҷумлаҳои пайрав чида шуда омадаанд ва ба воситай қадом пайвандакҳо ба сарҷумла вобаста шудаанд.

1. Охир ҳамон коре, ки онҳо «беобруй» ё «белардагӣ» номиданд ва шумо онро кори ҳаррӯзаи муқаррарӣ мегуед, чист? (*С. Айнӣ*). 2. Арзам ҳамин, ки тақсир, шумо гуноҳи маро баҳшидед, аммо ман ҳеч гуноҳ надоштам (*С. Улуғзода*). 3. Бо вучуди ин ки роҳ набуд, асбоб набуд ва муаллим набуд, дар ин се соли охир кори мактаб ҳеле пеш рафт (*С. Айнӣ*). 4. Имсол кори деҳқонии Бозор монанди пештара авҷ накард, зеро барзагови ҷуфташ тоқа, ду марди коркун як шуда монда буд

(С. Айнӣ). 5. Инҳо мансабҳои калон ва манбаъҳои асосии даромад ва ихтиёри харҷу дахли мамлакатро ба дасти худ гирифта буданд, ки касе бе васотати онҳо ба мансабе намерасид ва подшоҳ ба ихтиёри худ коре карда наметавонист (С. Айнӣ). 6. Ҳуш доред, ки бечорагӣ айб нест, аммо куфрони неъмат ва кӯрнамакӣ гуноҳи азим аст (С. Айнӣ).

## § 25. Чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави гайричидা

Чумлаҳои мураккаби тобеъ сертаркиби ҳар ду сутунро хонед. Онҳоро аз чиҳати хели чумлаҳои пайравашон ва алоқаи байни онҳо ба турӯҳҳо ҷудо кунед. Фарқи чумлаҳои мураккаби тобеъ сертаркиби сутунҳоро муайян кунед.

1. Ду кас аз аҳолии бозории Бухоро бо як шахс, ки дар тани худ либоси нимрасмӣ дошт ва миёнаш аз рӯй бо футай сафед бастагӣ буд, аз дари сарой даромада омаданд (С. Айнӣ).

2. Магар аз ин ҳам зиёдтар нописандӣ мешавад, ки ман дар ҳар сад танга може ба се танга қаноат карда гардаму аз болои пули ман дар ҳар сад танга шаш танга меҳурад (С. Айнӣ).

3. Баъд аз он ки бачагон ба куча баромада рафтанд ва ҳавли ором гирифт, худаш ба хона даромад (С. Айнӣ).

1. Бе он ки ба ман гап занад, поямро аз кунда баровард ва чукурчаеро, ки дар як гӯши он хона буд, ба ман нишон дод (С. Айнӣ).

2. Шикамаш қадре калонтар афтода бошад ҳам, аз бозӣ карда истодани ҷашмони охувораш маълум буд, ки хеле даванд аст (С. Айнӣ).

3. Бой дар кодоки пешгоҳи сандали ба болишт такя карда ёзида буд, ба Наби Полвон, ки дар рӯ ба рӯйи у дар кодоки поёни менишаст, нигоҳ кард (С. Айнӣ).

**Чумлаҳои мураккаби тобеъ сертаркиберо, ки дар онҳо ду ва ё зиёда чумлаҳои пайрави гуногун ё якхела ба як сарҷумла тобеъ шуда, онро аз чиҳатҳои гуногун ё аъзоҳои гуногуни сарҷумларо аз як чиҳат эзоҳ медиҳанд, чумлаҳои мураккаби тобеъ сертаркиб бо чумлаҳои пайрави гайричида меноманд.**

Дар ин гуна чумлаҳои мураккаби сертаркиб чумлаҳои пайрави якхела одатан аъзоҳои гуногуни сарҷумларо шарҳу эзоҳ медиҳанд. Масалан, дар чумлаи мураккаби тобеъ сертаркиби «Кӯҳсоре, ки ин

*дарааро печонида гирифтааст, аз дур ба назаратон монанди як күхпорае менамояд, ки ба дарунаш шикофе ва сурохе надошта бошад» чумлаҳои пайрави якхела — муайянкунанда — «ин дарааро печонида гирифтааст» мубтадо (*күхсore*), валие «ба дарунаш шикофе ва сурохе надошта бошад» ҳоли сарчумла (*монанди күхпорае*)-ро эзоҳ додаанд.*

Ҳангоми ҳархела будани чумлаҳои пайрав онҳо сарчумларо аз ҷиҳатҳои гуногун, ё ки аъзоҳои гуногуни онро шарҳ медиҳанд. Масалан, дар чумлаи мураккаби тобеи сертаркиби гайричидаи «Ҳамин ки сараашро бардошт, дид, ки ҳамишира дар паҳлӯяш хандида истодааст» чумлаҳои пайрави замон (*ҳамин ки сараашро бардошт*) ва пуркунанда (*ҳамишира дар паҳлӯяш хандида истодааст*) сарчумлаи бо як калима ифодаёфта — «дид»-ро эзоҳ додаанд.



**Машқи 105.** Чумлаҳои мураккаби тобеи гайричидаро хонед, сарчумла, чумлаҳои пайрав ва вазифаи пайванҷакҳоро муайян кунсд.

1. Дар ҳамгашти кӯҳ, ки ягона роҳи борик сар мешуд, пешӯарову-лони аскарони Махсум буданд, ки дар роҳ ва атрофи он ҷонзоде наменамояд (*Ч. Икромӣ*). 2. Модом ки Нурали ин тарз оромона гап мезанд, маълум мешавад, ки роҳи манъ кардани никоҳи Шодигул ва Туробро медонад (*С. Улуғзода*). 3. Дар ҳамин вақт як деҳқони миёнкаҳади на он қадар ҷавон, ки дар тан либосҳои деҳқонии бечоравор дошт, монанди он ки бо Қорӣ шинос бошад, омада ба у бо таъзим, ҳурматкорона даст пеш гирифта салом дод (*С. Айнӣ*). 4. Он солҳо, ки қиссаи маводом мекард ва даҳсола муддат аз он гузашт, солҳое буданд, ки ҳар рузашон як ҳодиса, як вожеа, як тағайюрот ва дигаргунӣ меоварданд (*Ч. Икромӣ*). 5. Ҳаракат мекардам, ки димоғсӯхтагии худро нафаҳмоман, аммо ҳис мекардам, ки гапҳои худам ҳам хушк ва беобуранг шуда истодаанд (*П. Толис*).



**Машқи 106.** Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби гайричидаро нависед, сарчумла ва чумлаҳои пайравашонро муайян кунед. Гуед, ки чумлаҳои пайрави ин чумлаҳои мураккаб якхелаанд ё ҳархела.

1. Вақте ки илтимосу илтиҷои у ба гиряву зорӣ бадал ёфтааст, Аслонҳоҳа ба у маслиҳат додааст, ки ба ман муроҷиат кунад (*С. Айнӣ*). 2. Қозӣ ба Курбонниёз фармуд, ки ба кораш равад ва одами худашро фармуд, ки чой биёрад (*С. Айнӣ*). 3. У маро нацид, дида бошад ҳам, нашиноҳт, шинохта бошад ҳам, ба ман гап заданро лозим надонист (*С. Айнӣ*). 4. Сардори заставаи сарҳадчиён, ки у дар хонаи вай зиста, ба у рафиқи наздик аст, маслиҳат медиҳад, ки аввал ба шаҳри худат тоқа баргард

(Ф. Мұхаммадиев). 5. Дар болои дарае, ки Камолӣ дар он воқеъ шудааст, Восеъ ба Сангалӣ вохурд, ки хари ҳезум боркардашудаашро ҳай карда рафта истодааст (С. Улугзода).

## § 26. Чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави дараҷа

○ Чүмлаҳои мураккаби зеринро хонед. Дар бораи тарзи алоқамандшавии чүмлаҳои пайравашон мулоҳизаатонро гуед.

1. Ман чунон дар хичолат мондам, ки замин накафид, то ки даромада руямро пинҳон кунам (С. Айнӣ). 2. Янгаам ба ман ҳурок ҳам надод, гарчанде медонист, ки ман аз пагоҳ боз ҳеч чиз нахурдаам (С. Улугзода). 3. Ба иборати дигар, у меҳост, ки маро харида гирад, чунки дар миёнаи омма нуфузи калон пайдо карда будам (С. Айнӣ). 4. Аз ту мепурсам, ки ягон кор кун, то ки ба ман ягон пули чой рӯяд (С. Айнӣ).

**Чүмлаи мураккаби тобеи сертаркибе, ки чүмлаҳои соддай таркиби он силсилавор пай дар пай ба яқдигар тобеъ шуда омадаанд, чүмлаи мураккаби тобеи сертаркиби дараҷа иомида мешавад.**

Δ Дар ин навъи чүмлаи мураккаби тобеи сертаркиб одатан чүмлаи пайрави якум ба сарчумла, чүмлаи пайрави дуюм ба чүмлаи пайрави якум, чүмлаи пайрави сеюм ба чүмлаи пайрави дуюм пай дар пай тобеъ мешаванд, ки аз ин силсилаи чүмлаҳои содда ба вуҷуд меояд. **Масалан**, дар чүмлаи мураккаби тобеи дараҷаи «*Ман ғалат карда будаам, зеро вай аз амакаш ҳоҳиш кард, ки онро ба бозор бурда фурӯшад*, ки пулаш чун обу ҳаво зарур аст» чүмлаи пайрави якум (сабаб) — «*вай аз амакаш ҳоҳиш кард*» тавассути пайвандаки «*зеро*» ба сарчумла (*ман ғалат карда будаам*), чүмлаи дуюм (пуркунданда) — «*онро ба бозор бурда фурӯшад*» бо воситай пайвандаки «*ки*» ба чүмлаи пайрави якум, чүмлаи пайрави сеюм (сабаб) — «*пулаш чун обу ҳаво зарур аст*» бо пайвандаки «*ки*» ба чүмлаи пайрави дуюм пай дар пай тобеъ шудаанд.

Дар чүмлаҳои мураккаби тобеи дараҷа чүмлаҳои пайрав пеш аз сарчумла низ омада метавонанд.

**Мисол:** Агар яке аз ин одамонро, ки дуздии мутаваллиро тафтиш кардан меҳоҳанд, ба болои иморат монанд, даҳ баробари мутавалли дуздӣ мекунад (С. Айнӣ).



**Машқи 107.** Чумлаҳои мураккаби сертаркиби зеринро хонед, сарчумла, чумлаҳои пайрав ва воситаи алоқаи онҳоро муайян кунед. Гуед, ки онҳо ба қадом навъи чумлаҳои сертаркиб мансубанд.

1. Маро чунон ҳүшру карда зад, ки дар ҳамон вақт як занбару ду ҳаммол даркор шуд, ки маро то ба хона расонанд (*Ҳ. Карим*). 2. Як вақт Шоқул ба яке аз ятимҳояш фармуд, ки рўйидаричаи ниҳолзорашро каландгардон карда алафи юнучқа корад ва ҳабардор шавад, ки то бех бастани юнучқаи нав мурғон вайро чида ҳурда ҳароб нақунанд (*С. Айнӣ*). 3. Вай фикр дошт, ки ба бой вафот кардани Аҳмадҷони Машкобро ҳабар дода аз вай ҳоҳиш кунад, ки имрӯзу пагоҳ барои азодорӣ ва гуру чуби марҳум ба вай рухсат диҳад (*Ҷ. Икромӣ*). 4. Ба бобоям ин таклиф маъқул афтодааст, чунки бо вучуди ҳунарманд будан дар Соктаре аз қасби дуредгарии ҳуд дуруст фоида бурда наметавонист, зоро дар он ҷо ҳатто аз ҳешовандони ҳудаш ҳам якчанд нафар дуредгарони ҳунарманд буданд (*С. Айнӣ*). 5. Ба у ҳаргиз гуфтган намешавад, ки лаёқати эҷоди надорад, чунки ҳуди ҳамон маҷмуаи мавриди баррасӣ қарор-ёфта ҳикояву очеркҳои хуб дорад (*Ф. Муҳаммадиев*). 6. Оре, Одина ҳудро аз ёри меҳрубони ҳуд абадӣ ҷудошуда меангашт, зоро имрӯзҳо бемори ба у чунон зур оварда буд, ки ба ҳалос шудан аз у ва дарёфтгани висоли ёр ҳеч умед надошт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 108.** Чумлаҳои мураккаби тобеи ссртаркиби зеринро нависсд, сарчумла, чумлаҳои пайрав, воситаи алоқаи онҳоро муайян кунсд ва мулоҳизаи ҳудро доир ба хели чумлаҳои пайрав гуед.

1. Боз мегуфтанд, ки у домуллоҳои калон, шайху эшонҳои соҳибкароматро ҳурмат намекунад ва назараши намегираад, ки ин ҳам як аломати кофирии уст (*С. Улугзода*). 2. Модарам ҳамон рӯз маро ба хобидан маҷбур кард, ки шаб бедор нишаста тавонам, то ки саҳар ҳурокро дуруст ҳурам ва рузи ояндаро дар хоб гузаронам, ки гузаштгани руз маълум нашавад (*С. Айнӣ*). 3. Дарвоқеъ бой аз кучо медонист, ки Восеъ дар қӯҳистон, дар байни одамони дилсофе калон шудааст, ки дузди, қаллоби, муттаҳамиро намедонанд (*С. Улугзода*). 4. Онҳо Мулло Сафарро ҳамроҳи ҳудашон ба қӯҳистон, ба зиёрати ёру диёр ва хешу табораш таклиф намуданд, зоро у гуфта буд, ки дар Сарихосор ҳоҳару чиянҳо ва амакбачаҳо дорад (*С. Улугзода*). 5. Сойи Носково майдони ҳамворе буд, ки дар ду тарафаши тешаҳои качу килем кашол мешуданд, ки дар ҳар ҷо-ҳар ҷойи тешаҳо камари оббурда, дараҳои ҳурдхурд воқеъ буданд (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Баъд ҳаминро ҳам дон, ки ҳамаи онҳое, ки аз синфи бойҳо баромадаанд, хоин нестанд (*Ҷ. Икромӣ*).

## § 27. Пайвандак ва аломати китобат дар ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб

Ҷойи пайвандакҳо ва мавриди гузориши аломати китобатро дар ҷумлаҳои мураккаби ҳар ду сутун мушоҳида кунед. Гӯед, ки дар ҷумлаҳои мураккаби дар ин сутунҳо овардашуда қадом қоиди умумии истифодаи пайвандакҳо ва аломатгузорӣ ба назар мерасад.

1. Ҷунон ки оташ обро дуст намедорад, об ҳам оташро дуст намедорад (*С. Айнӣ*).
2. Ин ҷоро зиндон мегуянд ва яке аз бандиҳонаҳои амир аст (*С. Айнӣ*).
3. Ноҳост асп шиҳа қашиду Наргису Марҷона ғоиб шуданд (*Ҷ. Икромӣ*).
1. Вақте ки ҳама дар айвон ба сари дастархон нишастанд, вай ноҳост фармуд, ки Ризоро чеф зананд (*С. Улугзода*).
2. Ҳурсанд шудам, ки Тоҳироваро мебинаму фурсати суҳбат пайдо мекунам (*Р. Ҷалил*).
3. Ман гайр аз таслим ҷораи дигар надорам, зоро агар ман таслим нашавам, албатта, Фузайл ё Диловаршоҳ маро хоҳанд күшт (*С. Айнӣ*).

**Δ** Дар ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб низ ҳамон пайвандакҳое истифода мешаванд, ки дар ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ истеъмол мегарданд:

**Мисол:** Ба назари ман, чӣ қадар ки меҳмонон зиёдтар оянд ва дертар нишинианд ва чӣ қадар ки дастархон фаровонтар шавад, янгаи Каромат ҳамон қадар ҳурсанд мешуд (*С. Улугзода*). Он далерӣ, ки аз вай ба зери шамшери ясавул дида шуд, маълум буд, ки вай осон-осон ба зании дигар кас розӣ наҳоҳад шуд (*С. Айнӣ*).

Мавриди гузориши аломати китобат дар ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб ба ҳамон қоиди аломатгузорӣ, ки дар боби ҷумлаҳои мураккаб мушоҳида кардем, мувофиқ аст, яъне ҷумлаҳои пайрав аз сарчумла бо аломати вергул (,) ҷудо карда мешаванд.

**Мисол:** Баъд аз он ман дар ҷавоби ту байте меҳонам, ки ҳарфи аввали вай ба ҳарфи охири байте, ки ту хондай, як бошад. Ин ҷавон ба гуфтушунид қодир бошад ҳам, ба сабаби фоциае, ки ногаҳонӣ дучор шудааст, хеле бемадор шуда буд, ки қуввати аз ҷо ҷунбидан надошт (*С. Айнӣ*).

Азбаски ҷумлаҳои пайрави чида бо ҳамдигар на бо тарзи тобеъ, балки бо тарзи пайваст алоқаманд мешаванд, мавриди гузо-

риши аломати китобат дар байни онҳо ба қоидай аломатгузории чумлаҳои мураккаби пайваст мувофиқ меояд. Дар мавриди дар байни чумлаҳои пайрави чида истифода шудани пайвандакҳои пайвасткунандай пайиҳам (**ва, -у (-ю)**) ҳеч гуна аломат гузашта намешавад, аммо дар мавридҳои дигар вергул гузашта мешавад: Гуй, ки ту маро кай боз мешиноси ва ман туро дар кучо диддам? Агар пул наруяд ва ё он одам пули додани надашта бошад, «дузд» гӯён ба зиндан мефиристод, ё ба сарбозии амир медод (*С. Айнӣ*). Баққол баъд аз дур шудани деҳқон гӯё ҳеч коре нашуда бошад, ё ягон кори оддие ба вуқӯъ омада бошад, хандакунон ба одамон нигоҳ кард (*С. Айнӣ*).

Дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб бо чумлаҳои пайрави дараҷа дар як ҷо омадани ду пайвандаки тобеъкунанда мумкин аст. Дар ин маврид дар байни пайвандакҳои тобеъкунанда ҳеч гуна аломат гузашта намешавад: Лекин у хуб медонист, ки агар инро бурдани шавад, худаш аз ин дараи «Гангниҳон» ҷон ба саломат бурда наметавонад (*С. Айнӣ*). Одина аз пепи Сангин ба хонаи худ баргашт, лекин бо як алам, маъюсӣ ва ноумедӣ баргашт, зеро вақте ки ҳамроҳи худ бурдани модаркалонаш ва фотиҳаҳондаширо муқаррар карда буд, дилаш аз ғояти шодӣ ва ҳуррамӣ чун хуми шароб мечушид (*С. Айнӣ*).



**Матқи 109.** Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро нависед. Сарҷумла ва чумлаҳои пайравашонро муайян карда, аломатҳои китобати онҳоро эзоҳ дихед.

1. Агар ранги сабзи сабзаҳои канори ин ҷӯйча нури бинишши шуморо нигоҳдорӣ намекард, тобиши ин об, ки аз аксандозии ситорагони офтобваш шайдо шудааст, ҷашматонро мебурд (*С. Айнӣ*). 2. Дар ин дам овози ҷаҷакзани, ки аз дур шунида шуд, ба онҳо ҳабар дод, ки дар клуб консерт сар шудааст (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Бозор, ки аз пайи муроду мақсади бисёре мегашт, аз пепи ин бемори барҷомонда бепарво нагузашт, агарчи панҷ дақиқа аз дунболи рама пас монда бошад ҳам, ин дар роҳ афтодаро бардошта ба пепи даре, ки вай ниппон дода буд, расонид (*С. Айнӣ*). 4. Вақте ки гап ба сари ислоҳоти замин расиду аз руйхати заминдорон Ҳамзаев ном бойе баромад, Салимбой дар бораи падари вай ҳикояти ациберо сар кард (*Р. Ҷалил*). 5. Пагоҳу бегоҳ як косагӣ ду коса ширро ба саг медиҳем, зеро агар ба вай нони бешир дихем, қаҳр мекунад (*С. Айнӣ*).



**Машқи 110.** Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиби зеринро бо тартиби зерин нависед: 1) бо чумлаҳои пайрави чида, 2) бо чумлаҳои пайрави гайричида, 3) бо чумлаҳои пайрави дараҷа.

1. Баъд маълум шуд, ки модарааш розигӣ надодааст, ки у ба район рафта кор кунад (*П. Голис*). 2. Восеъ офтобаи сафолинро, ки дар он Ризо барояш оби чашма оварда буд, дар дасташ нигоҳ медошишт, ки об нушад (*С. Улугзода*). 3. Он маҷале, ки дирӯз ҳамин вақт ҳомӯш буд ва овози якта ҳам тир намебаромад, акнун ба ҳатти аз ҳама пештари ҷанг табдил ёфта буд (*Ф. Ниёзӣ*). 4. Ман аз у хоҳиш кардам, ки созандагонро ба рафтани намонад, чунки онҳо ба ман бисёр хуш омада буданд (*С. Айни*). 5. Агар Ҳайдаркулро оғоҳ нақуни, кор бад мешавад, зоро ҳуди миришаб аз ин кор ҳабардор шудааст (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Одина дар болои таҳтасанг ғоҳ ба ин паҳду ғоҳ ба он паҳду ва ғоҳо пуштнокӣ ёзида, оқибат ҳобаш бурд, дигар надонист, ки рама кучо рафт, маркаб чи кард ва ҳезум чи шуд (*С. Айни*).

### **Савол ва супоришҳо**

1. Чумлаи мураккаби сертаркиб чист?
2. Фарқи чумлаи мураккаби сертаркибро аз чумлии мураккаби дутаркиба фармонед.
3. Чумлаҳои мураккаби сертаркиб чанд хел мешаванд?
4. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ба чанд гурӯҳи қалон чудо мекунанд?
5. Чумлии мураккаби сертаркиби чида чист?
6. Чумлии мураккаби сертаркиби гайричидаро шарҳ дихед.
7. Чумлаи мураккаби сертаркиби дарачаро фармонед.
8. Тафовути байни навъҳои чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро эзоҳ дихед.
9. Дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб қадом пайвандакҳо истифода мешаванд?
10. Мавриди гузориши аломати китобатро дар чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб шарҳ дихед.

## **§ 28. Чумлаҳои мураккаб бо рабти гуногун (Чумлаҳои мураккаби омехта)**

○ Чумлаҳои мураккаби сертаркиби ҳар ду сутунро мушоҳида кунед. Сарчумла ва чумлаҳои пайрави онҳоро ёбед. Алоқаҳои дастурии байни ҷумлаҳои соддаро муйян карда, мавриди истифодаи алоқаи пайвастро шарҳ дихед.

1. Ин аҳволе, ки шумо дидед ва ман барои ибрат шуморо ин ҷо оварда, ин ҳолро ниппон до-дам, аҳволи зоҳирин қаландарон аст (*С. Айни*).

1. Дар зери як соботи ҳавлии бой тарозуи қалон оvezон буд ва бо он тарозу гӯзаҳои дехқонҳосро, ки дар навбат истода буданд, бармекашиданд (*С. Айни*).

2. Агар онҳо меомаданду шумо гүш мекардед, ҳамаи дарди диламро як-як гуфта медодам (*P. Чалил*).

2. Яке аз тракторчиён сухан меронд, Ҳошим-Корвон чунон бо шавқ гүш меандохт, ки пайдо шудани Шодигулро надониста монд (*С. Улугзода*).

Δ Дар забони адабии тоҷик ҷумлаҳои мураккаби сертаркибе мавҷуданд, ки бо рабти ғуногун ташкил ёфтаанд, яъне дар байни ҷумлаҳои соддаи онҳо ҳар ду навъи алоқаи дастури забон (ҳам алоқаи пайваст ва ҳам алоқаи тобеъ) истифода шудаанд. Ин ғуна ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб дар натиҷаи яке аз ҷумлаҳои соддаи баробарҳуқуқи таркиби ҷумлаи мураккаби пайвастро шарҳ додани ягон хели ҷумлаҳои пайрав ба вучуд меоянд. Масалан, ҷумлаи мураккаби сертаркиби «*Вай ба қасе сир намедод, vale мақсади омаданаши ин буд, ки аҳволи моро фаҳмида гирад*» дар натиҷаи ҳабари ҷумлаи соддаи дуюми ҷумлаи мураккаби пайваст (*Вай ба қасе сир намедод, vale мақсади омаданаши ин буд*) — «ин буд»-ро эзоҳ додани ҷумлаи пайрави ҳабар (аҳволи моро фаҳмида гирад) ба вучуд омадааст. Дар ин ҷумлаи мураккаби сертаркиб дар байни ҷумлаҳои соддаи баробарҳуқуқ алоқаи пайвости хилоғӣ (пайвандакаш «*вале*»), аммо дар байни сарҷумлаи ҷумлаи соддаи дуюми баробарҳуқуқ (*мақсади омаданаши ин буд*) ва ҷумлаи пайрави ҳабар (*аҳволи моро фаҳмида гирад*) алоқаи тобеъ (пайвандакаш «*ки*») истифода шудааст. Азбаски рабти ҷумлаҳои содда дар ин навъи ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб ғуногунанд, онро ҷумлаи мураккаби сертаркиби омехта низ мегуянд.

**Ҷумлаи мураккаби сертаркибе, ки аз се ва ё зиёда ҷумлаҳои содда дар асоси ҳар ду навъи алоқаи дастури забон (ҳам алоқаи пайваст ва ҳам алоқаи тобеъ) ташаккул меёбад, ҷумлаи мураккаби сертаркиби омехта ном дорад.**

Ҷумлаҳои мураккаби сертаркиби омехта аз ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб бо ҷумлаҳои пайрави чида, ки дар онҳо низ ду навъи алоқа (пайваст ва тобеъ) истифода мешаванд, фарқ доранд. Дар ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб бо ҷумлаҳои пайрави чида алоқаи пайваст дар байни ҷумлаҳои пайрави чида, vale дар ҷумлаҳои

мураккаби омехта алоқаи пайваст дар байни чумлаҳои соддаи баробархукуқ мушоҳидат мешавад.

Бе пайвандак бо оҳанги гуфттор бо ҳам алоқаманд шудани яке аз ҳиссаҳои чумлаи мураккаби омехта низ ба назар мерасад. **Мисол:** Гуфтгугӯи онҳо қариб як соат тӯл қашид, чойе, ки Саодатбиибии оварда буд, ба шиёлаҳо рехта нашуда хунук шуд (*Р. Ҷалил*). Нормурод як колхозчии фаъол бошад ҳам, як одами соддадил аст, аз вай ҳар сирро фаҳмидан мумкин аст (*С. Айнӣ*).



**Машқи 111.** Чумлаҳои мураккаби сертаркиби омехтаро хонед, сарҷумла, чумлаи пайрав ва ҷумлаи соддаи мустақилро муайян кунед. Гуед, ки пайвандакҳои пайвасткунанда ва тобеъкунанда ба қадом вазифа омадаанд.

1. Дар ҳамин асно садои форами най ба гӯш расид ва у чӯпонро дид, ки дар масофаи ягон сад қадам дурттар аз рама дар рӯии таҳтасангӣ чун ҳайкал рост истодааст ва най менавозад (*Р. Ҷалил*). 2. Саида ба танқиди Аминҷон ҷизе нағуфт, аммо аз ҳеч кас шинҳон намонд, ки якбора димогаш сухта, қавоқашро андоҳт (*П. Толис*). 3. Дар тарафи дигари ин хона як суфаи васеи баланд буд ва бар рӯии вай як лаълии таҳтагини бисёр васеъ, ки кутраш — қундалангиаш таҳминан ду метр меомад, ниҳода шуда буд (*С. Айнӣ*). 4. Заминҳои ин деҳа ҳосилхез буда, дар онҳо киштҳои гуногун мерасиданд ва аз шолӣ гирифта то сабзавот, ки киштҳои серобталаб мебошанд, дар ин деҳа кишта мешуданд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 112.** Чумлаҳои мураккаби омехтаро нависед, ҳсли чумлаҳои пайравро муайян кунед. Гуед, ки дар байни чумлаҳои содда қадом навъҳои алоқа ба мушоҳидат мерасанд.

1. Дар хона ҷароғ даргирифт ва мӯйсафеде, ки ҷашмони хоболудашро аз рӯшинои ҷароғ нимпӯш мекард, дарро ба рӯии онҳо кушод (*П. Толис*). 2. Нурали ба зудӣ аз заҳми тир сиҷат шуда, ба саф баргашт, аммо Боровиков, ки пораи мина дар байни устухони пояни дармонда буд, барои табобат ба ақибгоҳи дур фиристода шуд (*С. Улуғзода*). 3. Боз як-ду сухани хуши тағояям ва панду насиҳати мӯйсафедон деҳқонбачаро бовар кунонд, ки савоб аз пул диди авлотар аст ва у ҳамаи бодирингашро баркашида дод (*П. Толис*). 4. Вақте ки кораш барор гирад, ба касе нигоҳ намекунад, мо ин ҳарактери уро аз аввал мединистем (*П. Толис*). 5. Ҳар ду ҳам нағз ҳис мекарданд, ки ҳомӯширо

барҳам додан зарур аст, аммо ҳеч қадоми онҳо ҷуръат намекард, ки аввалин шуда лаб во қунад (*П. Толис*). 6. Субҳ наздик шуд, аммо ҳанӯз абри сиёҳ, ки шарқи ҷанубии қӯҳистони тоҷикро фаро гирифтааст, ба сафед шудани рӯз роҳ намедиҳад (*С.Айнӣ*).

## § 29. Роҳҳои ташаккули ҷумлаи мураккаби омехта

○ Чумлаҳои мураккаби омехтаро мушоҳида қунед. Онҳоро ба ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ ва ҷумлаи соддаи мустақил ҷудо карда, ҷойи ҳиссаи ҷумлаи мураккаби тобеъро муайян намоед.

1. Ҳаллочиҳо монанди ҷарҳи аробаи дар лоймонда гичиро сизонон бисёр бо сустӣ мегардидаанд, рафта-рафта дасти коргарон он қадар суст шуд, ки пунбадонаи тирҳоидаро бо ду-се пас гардондан ҳам гузаронида наметавонистанд (*С. Айнӣ*). 2. Мошинае, ки дӯсти маро мебурд, аз назар ғоиб шуд, вале овози у ҳанӯз дар гӯшони мо садо медод (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Дар ҳолате ки обу арақ сару рӯяшонро зер карда буд, аз ҳавли баромаданд ва ман ҳисс кардам, ки широрашон барор нигирифтааст (*С. Айнӣ*).

Δ Аз мушоҳидаи мисолҳо бармеояд, ки дар ҷумлаҳои мураккаби омехта ҳиссаи содда метавонад пеш аз ҳиссаи мураккаби тобеъ ва ё байд аз он воқеъ гардад. Ҷумлаҳои мураккаби омехтае низ ҳастанд, ки ҳар ду ҳиссаашон ҳам аз ҷумлаҳои мураккаби тобеъ иборатанд. Ин маъни далели он аст, ки ҷумлаҳои мураккаби омехта бо роҳҳои гуногун ташкил мейбанд:

1. **Ҳиссаи содда (ҷумлаи соддаи мустақил)** пеш аз ҳиссаи мураккаби тобеъ меояд: Акнун шумоён ба ман тани гапро гӯeton, агар мумкин бошад, ман чораашро ҳоҳам дид (*С. Айнӣ*). Ман имрӯз бо ҳамроҳии муфаттиш ба пеши Барака рафта будам, дардаш ҳатарнок набошад ҳам, ҳоло мадор надорад (*Ҷ. Икромӣ*).

2. **Ҳиссаи содда байд аз ҳиссаи мураккаби тобеъ воқеъ мегардад:** Инженер меҳост, ки ба он коргар ҷавоб диҳад, аммо раиси маҷлис уро ба ҳомӯш истодан таклиф кард (*С. Айнӣ*). Ман ҳозир ба бозор фаромада будам, ки нарҳи бодиингро фаҳмида биёям, не, бодиинг дар бозор набудааст (*П. Толис*).

3. **Дар шакли ҷумлаи мураккаби тобеъ омадани ҳар ду ҳисса низ яке аз қолабҳои маъмули ҷумлаи мураккаби омехта ба шумор меравад:** Ба шумо гуфта монам, ки ман раис намешавам ва агар маро

раис хостани шаванд ҳам, ман қабул намекунам (С. Улугзода). Стансиияи электрикӣ, ки пеш аҳён-аҳён кор мекард, таъмир карда шуд ва акнун шабе нест, ки қишлоқ сар то по чарогон набошад (П. Толис).



**Машқи 113.** Ҷумлаҳои мураккаби омехтаро ҳонсд, ҳиссаи содда ва мураккаби тобси онҳоро муайян карда, ҷойи ҳиссаи соддаро нишон дигаред.

1. Дар рӯии синаи ту орденҷо мебинам, маълум мешавад, ки ту бо душманҳо саҳт ҷангидай (С. Улугзода).
2. Сабаби бисёр шудани ҳосил ин буд, ки ҳама коллективона аз як гиребон сар бароварда кор мекарданд, у бошад инро фаҳмида наметавонад (П. Толис).
3. Вай ба касе сир намедод, vale мақсади омаданаш ин буд, ки аҳволи моро фаҳмида гирад (П. Толис).
4. Ӯ падар ва ду додар дошт, ки онҳо дар он ҳавли зиндагонӣ мекарданд, ҳудаш ҳонадор буду шабҳои таътил дар ҳавли ва шабҳои таҳсил дар ҳуҷра буд (С. Айни).
5. Ҳозир звенои ӯаз мо камтар пеш гузашт, аммо мо ҳам ҳаракат карда истодаем, ки ба вай баробар шавем (П. Толис).
6. Шоди ноором шуда меҳост, ки хайру ҳуҷра ҳавли ҳонадор буд (Ч. Икромӣ).



**Машқи 114.** Ҷумлаҳои мураккаби омехтаро навиесд, хели ҷумлаҳои пайрав ва пайванҷакҳояшонро муайян кунед. Гӯед, ки ин ҷумлаҳо ба қадом қолаби ҷумлаҳои мураккаби омехта мансубанд.

1. Абри сиёҳ, ки аз тарафи гарб бархоста буд, рӯии шафақи шомири гирифт ва дунёро тамоман шаби торик гардонид (С. Айни).
2. Ороиши хона ва дастурхонкашии давлатмандона Олимчон ва Зебинисоро каму беш дар ҳайрат монанданд, лекин онҳо ҳануз намедонистанд, ки модарони қадхамидаашон барояшон аз ин ҳам зиёдтар корҳоро карда метавонанд (Ҳ. Карим).
3. Ҳезумкашон ҳануз бисёр дур нарафта буданд, ки Офтоб фуру рафт ва торикии шабро, ки ба сабаби фуру рафтани Офтоб сар шуда буд, гирбоди саҳте бархоста тиратар кард (С. Айни).
4. Овози Пулод ба гуши Гулру бегона расид, у он овозеро, ки ду бор дар ду ҷо шунавида буд, бо ин овоз муқоиса мекард (Р. Ҷалил).
5. Ҷанҷолҳое, ки дар болои моли дуздӣ шуда буд, аз хотирҳо баромад, палав бо ҳандаву шуҳи ҳурда шуд (С. Айни).
6. Мо бамавқеъ мегуем, ки танқид оинадори адабиёт аст, аммо ҳудамон фурсат ва ҳавсала намеёбем, ки рӯии ин оинаро аз ҷангу губори ҷандинвақта пок кунем (Ф. Муҳаммадиев).

## § 30. Аломатҳои китобат дар ҷумлаҳои мураккаби омехта

○ Ҷумлаҳои зеринро мушоҳида намоед, ҳудуди ҷумлаҳои соддаи онҳоро муайян карда, ба мавриди гузориши аломати вергул зеҳн монед. Гуед, ки ҷумлаҳои мураккаби омехта дар аломатгузорӣ ба қадом навъҳои ҷумлаи мураккаб монанд аст.

1. Ин бинои нав дар қишлоқ аз ҳама баланд меистод, зоро ки ҷойи бино дар баландӣ буд ва худи бино дуқабата ва бошукуҳ шуда буд (*Җ. Икромӣ*). 2. Гулрӯ аз ақиби он нигоҳ мекарду мефаҳмид, ки чӣ гуна қуввате ӯро паси онҳо тела медиҳад, аммо поящ латта барин шуда буд (*Р. Ҷалил*). 3. Гапи у ба Абдунаби саҳт расид, ё вай бефоида будани пурсучуи ҳудро ҳис кард, ки дигар ҳарфे назада, ҳомӯшона ба варақ задани дафтараи овора шуд (*П. Толис*). 4. Албагта, дар ин дафтари порчаҳое буданд, ки ба «Наводирӯлвақоё» дароварда нашуда буданд ва инчунин ҷизҳое ҳам буданд, ки баъд аз тамом шудани таълифи ин китоб навишта шуда буданд (*С. Айнӣ*).

Δ Азбаски дар ҷумлаҳои мураккаби омехта ҷумлаҳои содда дар асоси ҳар ду навъи алоқаи наҳвӣ (алоқаи пайваст ва алоқаи тобеъ) корбаст шудаанд, дар байнин онҳо аломатҳои китобат мувофиқи қоиди аломатгузории ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ гузашта мешаванд.

Агар дар як таркиби наҳвӣ якчанд хели ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб омада бошанд, ҷумлаҳо ба гурӯҳои наҳвӣ ҷудо карда мешаванд. Дар ин маврид дар байнин ҷумлаҳои мураккаб аломати нуқтавергул (;) гузашта мешавад. **Масалан:** Шодӣ акнун сесола шуда бошад ҳам, қалонворона рафтор мекард, у, аз як тараф, ҳудро аъзои соҳибҳуқуқи хонадон донад, аз тарафи дигар, ҳудро соҳибвазифа ҳам медонист, у акнун барои бозӣ на танҳо аз модараи ёрмандӣ талаб намекард, балки кӯшиш мекард, ки ба корҳои рӯзгории модараи ёрмандӣ ҳам расонад: агар модараи шир пухтан хоҳад, хезумро ба сари оташдон у меовард; агар модараи гуппӣ задани ва маска ҷудо карданӣ шавад, офтобаи обро ба сари гуппӣ у меовард; агар модараи ҷомашӯй қунад, бо дастқаду аз дег оби гарм гирифта ба тағораи у меандоҳт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 115.** Чумлаҳои мураккаби омехтаи зеринро нависед, аломатҳои китобатро гузоншта, аз чанд чумлаи содда иборат будани онҳоро муайян намоед.

1. Ман ба ёбон баромада ба осонӣ ҷувориро об додам чунки об бисёр буд ва мардум бемор буданд ва аз лаби ҷуиӣ қалон обро қушоддам ҳудаш омада заминро пур кард (*С. Айнӣ*). 2. Ҳарчанд он ҷоро боре дидা буд ба дилаш шуълаи умедину афтоду боз ҳабар гирифтани хост (*М. Ҳоҷаев*). 3. Яке аз шаҳсиятҳои абадзинда алломаи фарзонаи тоҷик Абуали ибни Синост ки дар тули ҳазор сол дардҳои бани башарро даво мекунад ҳамеша бо авлоди одам ҳамдарду ҳамдам аст ва имruz инсонияти миннатдор барои бузургдошти рӯҳи лоязоли у ҳайкалҳо меафрозад шеъру достону роман фильмҳову мусаввараҳо меофарад (*Л. Шерали*). 4. Дари хона боз ҳамон тавр бесадо во шуда аз он зани хеле қалонсол ки рӯяш ҷин шайдо карда муйҳояш якта-нимта сафед шуда буданд даромада омад (*П. Толис*). 5. Бинобар ин ба ман лозим буд ки ба ҳаминҳо туй карда диҳам ҳешвандон ва ошноҳои соктарегиам башанд ба ҳамин ҷо меоянд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 116.** Чумлаҳоро хонед, сарҷумла ва чумлаҳои пайраванонро ёғта, хели онҳоро муайян кунед. Гуед, ки онҳо ба қадом наవъи чумлаи мураккаби сертаркиб мансубанд.

1. Рафиқам гап мезаду ба роҳ бодиққат нигоҳ мекард, лекин мо ҳис мекардем, ки вай ба фикри мо шарик не (*С. Айнӣ*). 2. Аммо ман баръало дидам, ки дар ҷашмони мӯйсафеди ҳамидақомате, ки ба дукони рӯзномафурӯши такъя карда меистод, ашк медураҳшид (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Пеш аз он ки Шариф ба Одина аз хонаводай у ҳабаре расонад, маро лозим аст, ки баъд аз сафари дуввуми Одина ба Фарғона воқеаҳои ба вай даҳлдорро ба хонандагон ҳикоя намоям (*С. Айнӣ*). 4. Акнун ту ба ин бачаи гарӣ боз як бор модарӣ кун, аз вай ҳабардор бош, ки пеш аз вақт нахезад, ё болояш қушода нашавад (*С. Улугзода*).

## § 31. Чумлаи мураккаби бепайвандак



Чумлаҳоро хонед ва гуед, ки ба ҷойи вергул қадом пайвандакро гузонштан мумкин аст.

1. Руз шуд, садои гумбур-гумбур шиддат кардан гирифт (*С. Айнӣ*).
2. Ман дидам, ҳанӯз ҷароҳатҳои кафи пойи у намоён буданд (*С. Айнӣ*).
3. Ману модарамро ба ин тараф кӯчониданд, модарам дар роҳ ҳалок шуд (*Ф. Муҳаммадиев*).

**Чумлаи мураккабе, ки чумлаҳои соддаи таркиби он бе пайвандак (бо воситаи оҳанг) ташаккул ёфтааст, ҷумлаи мураккаби бепайвандак номида мешавад.**

**Мисол:** Ҳар ки бо бадон нишинаид, неки набинад (Зарб). Кайвонӣ бисёр шуд, хона норӯфта монд (Зарб).

Дар ин гуна чумлаҳои мураккаб ҷумлаҳои соддаи таркиби онҳо бепайвандак алоқаманд мешаванд. Дар ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак оҳанг воситаи алоқаи ҷумлаҳои содда мебошад.

Дар ифодаи муносибатҳои маънӣ имконияти ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор назар ба ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак бештар аст. Дар ҷумлаи мураккаби пайвандакдор муносибати маънӣ хеле рӯшан ва барҷаста ифода мегардад. Дар ҷунин ҷумлаҳои пайвандакҳо имкони рӯшантар ифода гаштани муносибатҳои маъноиро фароҳам меоваранд. Масалан, пайвандаки «агар» муносибати шарт, «азбаски» муносибати сабаб, «вақте ки» муносибати замон, «аммо» муносибати хилофири ифода менамояд. Сабаби дигари барҷаста ифода нагаштани муносибатҳои маънӣ дар ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак дорои тобишҳои гуногуни маънӣ будани ҷумлаҳои шайрав мебошад. Ҷунончи, муносибати маъноии ҷумлаи «Вай ояд, ман меравам»-ро шартӣ гуфтган мумкин аст, вале ин гуна ҷумлаҳо ҳам бо пайвандаки шарт (Агар ояд, ман меравам), ҳам бо пайвандаки замон (ҳамин ки ояд, ман меравам) омада метавонанд, ки дар яке маъни шарт, дар дигаре маъни замонро ифода мекунанд.



**Машқи 117.** Ҷумлаҳои мураккаби бепайвандакро нависед, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайравашонро ёфта, хели ҷумлаҳои пайравро муайян кунед.

1. Рузе аввали пагоҳӣ ҷашм қушодам, дар паҳдӯям додарам хобида буд (С. Айни).
2. Мо ҳабар дорем, роману повестҳои устодони маъруф бидуни баҳсу мунозираҳо ба нашр тавсия мешаванд (Ф. Муҳаммадиев).
3. Бо ин ҳол кӯча бароӣ, боз дарди поят ҳурӯҷ мекунад (М. Ҳоҷаев).
4. Дар вакти рафтгу омадани ин аҷдаҳо баногоҳ дар сари роҳаш касе бархӯрад, он касро зинда ва наҳоида фуру мебурдааст (С. Айни).
5. Муҳидирият ҳаракат мекард, моро дар дорулмуаллимин нигоҳ дорад (С. Улугзода).
6. Ман дидам, ҳануз ҷароҳатҳои дирузан кафи пойи у намоён буданд (С. Айни).



**Машқи 118.** Чумлаҳои мураккаби тобеи беспайвандакро хонед. Сарчумла ва ҷумлаи пайравро муайян кунед. Гуед, ки дар байни сарчумла ва ҷумлаҳои пайрав қадом аломати китобат гузошта мешавад.

1. Садои милтиқ намебаромад ҳабардор намешудем (*P. Ҷалил*). 2. Бозиашон бароям нопшинос буд ҷизе нафаҳмида (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Вай намеомад ҳоли ман чӣ мешуд (*P. Ҷалил*). 4. Розе нест ошкор нашавад (*P. Ҷалил*). 5. Хуб шумо намехурда бошед ман меҳурам (*С. Айнӣ*). 6. Аз ҷунчишк тарсӣ арзан макор (*зарб*). 7. Дар кӯшида напшуд аз берун баста буд (*С. Айнӣ*). 8. Ин қадар қомат дар ман башад қӯҳро зада талқон мекунам (*P. Ҷалил*).

### **Савол ва супоришиҳо**

1. Чумлаи мураккаби омехта чист?
2. Чумлаи мураккаби омехта аз ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо қадом ҳусусиятҳояш фарқ мекунад?
3. Дар ҷумлаҳои мураккаби омехта қадом навъҳои алоқаи наҳви ба мушоҳид мерасанд?
4. Пайвандакҳои дар ҷумлаи мураккаби омехта истифодашаванд ба қадом навъҳои пайвандакҳо мансубанд?
5. Гуед, ки фарқи ҷумлаи мураккаби омехта аз ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҷида дар чист?
6. Дар ҷумлаи мураккаби омехта қадом аломатҳои китобат истифода меншаванд?
7. Аз асарҳои бадеи оид ба ҷумлаҳои мураккаби омехта мисолҳо ҷамъ кунед.
8. Ҷумлаи мураккаби беспайвандак чӣ гуна ҷумлаи мураккаб аст?

### **САВОЛҲОИ ТЕСТИ**

**1. Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо назардонашти маъқеи сарчумла ва ҷумлаҳои пайрав ҷанд ҳел мешавад?**

- A) ду ҳел
- B) се ҳел
- C) ҷор ҳел
- D) панҷ ҳел
- E) шаш ҳел

**2. Қондай «Ҷумлаи мураккаби сертаркибе, ки аз се ва зиёда ҷумлаҳои содда тавассути алоқаи тобеъ ташкил**

**ёфтаанд» ба қадом навъи ҷумлаҳои мураккаби сертаркиб мансуб аст?**

- A) ба ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб
- B) ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҷида
- C) ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави гайриҷида
- D) ба ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави дараҷа
- E) ба ҷумлаи мураккаб бо рабти гуногун

**3. Қоидай «Чүмлаи мураккаби тобеи сартаркибе, ки дар онҳо ду ва ё зиёда чүмлаҳои пайрави гуногун ё яхела ба як сарчумла тобеъ шуда, онро аз ҳар чиҳат эзоҳ медиҳанд» ба қадом навъи чүмлаҳои мураккаби сертаркиб мансуб аст?**

- А) ба чүмлаи мураккаби пайвасти сертаркиб
- Б) ба чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави чида
- В) ба чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави файричида
- Г) ба чүмлаҳои мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави дараҷа
- Д) ба чүмлаи мураккаб бо работи гуногун

**4. Қоидай «Чүмлаи мураккаби сертаркибе, ки аз се ва зиёда чүмлаҳои содда дар асоси ҳар ду навъи алоқаи дастури забон ташкил меёбад» ба қадом навъи чүмлаи мураккаби сертаркиб тааллуқ дорад?**

- А) ба чүмлаи мураккаби пайвасти сертаркиб
- Б) ба чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави чида

- В) ба чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави файричида
- Г) ба чүмлаи мураккаби тобеъ бо чүмлаҳои пайрави дараҷа
- Д) ба чүмлаи мураккаб бо работи гуногун

**5. Чүмлаи мураккаб бо работи гуногун бо чанд роҳ ташаккул меёбад?**

- А) бо ду роҳ
- Б) бо се роҳ
- В) бо чор роҳ
- Г) бо панҷ роҳ
- Д) бо шаш роҳ

**6. Чүмлаи «Меҳнат кунӣ, роҳат мебинӣ» ба қадом навъи чүмлаҳои мураккаб мансуб аст?**

- А) ба чүмлаи мураккаби пайвасти сертаркиб
- Б) ба чүмлаи мураккаби тобеи сертаркиб
- В) ба чүмлаи мураккаби сертаркиби омехта
- Г) ба чүмлаҳои мураккаби бепайвандак
- Д) ба чүмлаи мураккаби пайвандақдор

## АЛОМАТҲОИ КИТОБАТ ДАР ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ БЕПАЙВАНДАК

Муносибати маъноии байнни чумлаҳои соддаи таркиби чумлаҳои мураккаби бепайвандак ба мазмуни худи чумлаҳои содда ва шаклҳои феълии хабари онҳо вобаста буда, дар нутқ ба воситаи оҳанг ва дар навишт тавассути аломатҳои китобат рӯшан мегардад.

### § 32. Аломатҳои вергул ва нуқтавергул дар чумлаҳои мураккаби бепайвандак

Чумлаҳои мураккаби бепайвандакро бо оҳанг мувофиқ хонед ва ҳудуди чумлаҳои соддаи таркиби онҳоро муайян кунед. Гузар, ки дар ин чумлаҳо кадом пайвандакҳоро истифода бурдан мумкин аст.

1. Аз ин нуқтаҳо бо адибон ва хонандагон мунаққид сӯҳбат нақунад, ки мекунад? (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Ароба мебуд, боз хубтар мешуд (*Р. Ҷалил*). 3. Ман ба боғ рафтам, дар он ҷо касе набуд (*С. Айнӣ*). 4. Руз шуд, Офтоб баромад, вақти кор расид; мардум ба сӯи канал раҳсипор гардидаанд.

**Аломати вергул дар байнни чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби бепайвандаке гузашта мешавад, ки дар онҳо ҳодисаю воқеаҳо паси ҳам воқеъ гардидаанд.**

Δ **Мисол:** Тирамоҳ гузашт, зимистони хунуки сербарф даромад (*С. Улугзода*). Ман турехтам, у маро пеш кард (*С. Айнӣ*).

Дар байнни чумлаҳои соддаи чунин чумлаҳои мураккаби бепайвандак пайвандакҳои пайвасткунанда (*масалан ва*) гузаштан низ мумкин аст.

**Мисол:** Ман ба назди стол нишастан, у ба ман чой дароз кард, ман гирифтам.

Аломати нуқтавергул дар чумлаҳои мураккаби бепайвандак пеш аз чумлаи соддае гузашта мешавад, ки вай барои тафсили воқеаю ҳодисаҳои дар чумлаҳои соддаи пеш аз худ воқеъгашта омадааст ва пеш аз он аломати вергул истифода гаштааст.

**Мисол:** Соҳиб саргарми кор буд, фикрҳо пайи ҳам омада ўро ба ҳали масъала наздик мекарданд; чойи пиёлаи дар наздаш истода кайҳо хунук шуда буд.



**Машқи 119.** Чумлаҳои мураккаби бепайвандаки зеринро хонед, мавриди гузориши аломатҳои вергул ва нуқтавергулро муайян кунед.

1. Офтоб торҳои заррин ва навозишкори худро ба болои шаҳр бедареф нисор мекард, насими форам аз беруни шаҳр буйи сабзаи навхезро меовард (*Ч. Икромӣ*). 2. Машшоқон боз машқҳо карданд, ҳофизон хонданд (*P. Чалил*). 3. Рашидов ба ҷояш нишаст, Шоди ба маҷлис муроҷиат кард (*Ч. Икромӣ*). 4. Тан ба ҷон зинда аст, ҷон зинда ба илм (*H. Хисрав*). 5. Гап аз чӣ сар шуда ба кучо мерафт, ҳоло касе аҳамият намедод (*P. Чалил*). 6. Дар кучо бо чӣ кор мегаштед, ман он вақт намедонистам (*X. Карим*). 7. Ҳаво соғ буд, осмон ба ранги нилобии беғубор медураҳшид; Офтоб паҳн шуда тамоман ёбонро дар нури пурсурури худ гарқарда буд (*Ч. Икромӣ*).



**Машқи 120.** Чумлаҳои мураккаби бепайвандакро нависед, сабаби гузашта шудани аломатҳои вергул ва нуқтавергулро шарҳ дигед. Гуед, ки дар ин ҷумлаҳо қадом пайвандакҳоро истифода кардан мумкин аст.

1. Руз торик мешиуд, домани Офтоби ба мағриб сармонда гуlobиранг метофт (*Ч. Икромӣ*). 2. Шинакҳо соҳта шуданд, дар онҳо ҷавонони мусаллаҳ ҷой гирифтанд (*C. Айнӣ*). 3. Шоди ба сари стол нишаст, Рашидов ҷой қашида монд (*Ч. Икромӣ*). 4. Қудраг расида омад, ҳама аз ҷой ҳеста бағал күпшода бо вай воҳурди карданд (*C. Айнӣ*). 5. Акнун барф монда буд, ҳаво күпшода, абрҳо бартараф гардида буданд (*C. Айнӣ*). 6. Вай барои ҳаёт мубориза мебурд, дар ин муҳориба голиб омад (*M. Турсунзода*). 7. Офтоб ба фуру рафтган сар кард, қӯҳҳои барфи ранги сафеди худро ба сурҳ мубаддал карданд; қӯҳҳои сиёҳро торики фаро гирифт, аз дара бухор баланд шуд (*A. Дехотӣ*).



**Машқи 121.** Зарбулмасалҳоро хонед ва шарҳ дигед. Гуед, ки барои шарҳи онҳо қадом пайвандакҳо заруранд. Ин зарбулмасалҳо ба қадом навъи ҷумлаҳои мураккаб мансубанд.

1. Кор кунӣ, нон меҳӯрий. 2. Ба уштур савор шавӣ, роҳи дурро андеша кун. 3. Уштур гурусна монад, гарданашро дароз мекунад. 4. Бародари ман бопӣ, баробари ман боп. 5. Илм ҳоҳӣ, тақрор кун, ҳосил ҳоҳӣ, шудгор кун. 6. Шайҳро ҳунар нест, ҳонақоҳ танг аст. 7. Тоқати меҳмон надоншт, ҳона ба меҳмон гузоншт. 8. Аз турғтарсиӣ, ба саҳро нарав. 9. Дарро задам, девор кафид. 10. Боғанда мурд, кафанд наёфт.

## § 33. Аломати баён дар чумлаи мураккаби беспайвандак

Чумлаҳои мураккаби беспайвандаки зеринро хонед, муносибати маънои чумлаҳои соддай таркиби онҳоро шарҳ дижед. Гуед, ки ба ҷойи аломати баён қадом пайвандакҳоро истифода бурдан мумкин аст.

1. Хоби Ятим намебурд: ҳаво гарм ва дим буд (*С. Айни*). 2. Шодигул рақсро бо шавқу завқ тамошо мекард: вай рақсҳои европагиро кам диди буд (*С. Улугзода*). 3. Одаташ ҳамин: дар ҳавои вайрон ҳар вақт рафта, пахтаашро ҳабар мегирад (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Бегоҳии дер шинҳонӣ ба он ҷо рафта бо теша ва корди ош дар таги сафедори қалон ду ҷуқури кофтем: якташ ҳурдакак, дигараш қалонтар ва чукуртар (*С. Улугзода*).

Δ Аломати баён дар байнни чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои мураккаби беспайвандак дар мавриди зерин гузошта мешавад:

1. Чумлаи соддай дуюм сабаби амали чумлаи якумро эзоҳ дижад: Раҳим ҳеч қасро наёфт: ҳамаи онҳо дар правления буданд (*С. Улугзода*). Барои мошин телефон кардан лозим нест: ҳоло вақт бисёр аст.

2. Чумлаи соддай дуюм (ё гурӯҳи чумлаҳо) барои эзоҳи амали чумлаи якум воқеъ гашта, мазмуни онро баён кунад: Шаҳр идона зинат дода шуда буд: дарвозаи ҳамаи ҳавлиҳоро байракҳои сурҳ зеб медоданд, дар деворҳои муассиса ва идораҳо шиор ва портретҳо овехта буданд, бофу растаҳо оро ёфта буданд.

3. Чумлаи дуюм мазмуни чумлаи якумро пурра кунад: Ҳудашон ба шумо гуфтагианд: соле се моҳ вақташон дар ҳамин ҷо мегузарад (*Ф. Муҳаммадиев*).

 **Машқи 122.** Чумлаҳои мураккаби беспайвандакро хонед, ҳудуди чумлаҳои соддай таркиби онҳоро муайян карда, мавриди гузориши аломати баёнро шарҳ дижед.

1. Аммо ҳикояташ бароям ҳеч шавқовар набуд: вай аз бозор, аз дегҳои палав, аз нонҳои сафеди ширмол, аз кабобҳои хушбӯй сӯхан меронду ҳалос (*С. Улугзода*). 2. Ҳаминро гуфтани ҳастам: ҷавонмардони ба аскарӣ рафтаистодаи мо боварии моро хуб медонанд (*Ф. Ниёзи*). 3. Баъд вазъияти ҷисмониаш ҳам дигар шудан гирифт: у рӯз аз руз аз гӯшт мефуромад, логар меппуд, пустин баданаи ба ҳалтай холӣ монандӣ пайдо мекард (*С. Айни*). 4. Ин гармии мулоқот шояд аз

рыйи анъанаи дерина бошад: бо ҷавонони дар аскарӣ хизмат кардаомада аз рыйи таомул ва оҳанги маҳсус муомила мекунанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 5. Ҳурчини пур дар китфаш, вай тез-тез қадам монда роҳ мерафт, аз афти кор шитоб мекард: охир, дар хона ба у ҳама кайҳо боз мунтазиранд! (*С. Улугзода*).



**Машқи 123.** Ҷумлаҳои мураккаби беспайвандаки зеринро нависед, сабаби дар байнини ҷумлаҳои соддай онҳо гузонита шудани аломати баёнро шарҳ дидед.

1. Қади ин одамҳо паст ва танаашон ғафс буда, либосашон ба либоси аҳли дарбор монандӣ надошт: ба сари онҳо телшаки мӯйрафтаи гусфандӣ, ба бараашон ҷомаи серпахтаи кутоҳи ресмонӣ, миёнаашон бо чилбур аз рӯй баста ва ба пояшон музай булғории поинабаланд буд (*С. Айнӣ*). 2. Инак чил рӯз гузашт: аз вай дарак набуд (*С. Улугзода*). 3. Муаммои ҳарина ниҳоят ҳал шуд: баробари сар шудани соати аёдат ба палата зани солхурдаи ситорагарме ворид гардид (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Диљи Сайфидинов саҳл ором ёфт: инҳо ревизор набуданд (*С. Улугзода*). 5. Ман дида истодаам: он се нафар сӯҳбаткуонон меоянд.

### § 34. Аломати тире дар ҷумлаи мураккаби беспайвандак

○ Ҷумлаҳои мураккаби беспайвандаки зеринро хонед, муносибати маъноии ҷумлаҳои соддай таркиби онҳоро маънидод кунед. Ба мавриди гузоришни аломати тире зеҳн монсд.

1. Ҷура ва Пулод аз мактаб баромаданд — аз ақиби онҳо бачаҳо хандиданд (*Р. Ҷалил*). 2. Ҳамаи ин чизҳо мурдаанд — танҳо ишқи зан зинда аст (*А. Декоти*). 3. Аз осмон борони сел меомад — вай ба ҳавли намедаромад (*Р. Ҷалил*). 4. Ҳурмат куни — ҳурмат мебини (*Зарб.*).

Δ Аломати тире (—) дар байнини ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаи мураккаби беспайвандак дар мавриди зерин гузонита мешавад:

1. Ҷумлаи якум замон ё шарти амали ҷумлаи дуюмро ифода намояд: Субҳ дамад — ба роҳ мебароем. Кор куни — нон меҳури.

2. Ҷумлаҳои содда мазмунан ҳилофи якдигар бошанд: Мопшин ба роҳ баромадани буд — сел омад. Вай мебоист имтиҳон медод — қасали ҳалал расонд. Аъзои баданаш дард мекард — ба духтур намерафт.

3. Ҷумлаи дуюм ифодагари ҳолосаву натиҷаи амали ҷумлаи якум бошад: Ҳаво имсол хеле хуб омад — ҳосили фаровон гирифтем.



**Машқи 124.** Җүмлаҳои мураккаби бепайвандаки зеринро хонед, муносабати маънии ҷумлаҳои соддай таркиби онҳоро муайян кунед ва сабаби гузоншта шудани аломати тиреро шарҳ дижед.

1. Ин хонаи мо нест — хонаи ҳамин дуҳтарак аст (*P. Ҷалил*). 2. Мурод ҷавони хуб аст — тарсончак ҳам мебошад (*Ф. Мұхаммадиев*). 3. Ҳукumat дорам — чиғамдорам (*Зарб*). 4. Вай ба мо нигоҳ кардан намехост — аз нигоҳ шинҳон шудан меҳост (*Ф. Мұхаммадиев*). 5. Меҳнат фаровон мекунад — танбалы вайрон мекунад (*Зарб*). 6. Вай намехандад — ҳаёт ба вай меҳандад (*А. Дәжомі*). 7. Об напавад — алаф намешавад (*Зарб*). 8. Ҷону мол равад — номус наравад.



**Машқи 125.** Зарбулмасалу мақолҳои зеринро нависед ва шарҳ дижед. Сабаби гузонштани аломати тиреро муайян кунед.

1. Одаму либос — хонаву палос. 2. Олимми беамал — занбури беасал. 3. Сүкүт — аломати ризо. 4. Ҳаридій — бурдій, фурухтій — сұхтий. 5. Тарки одат — амри мұхолж. 6. Кори шаб — хандаи руз. 7. Гусола бо ғусола — ошнои садсола. 8. Аҳмади порина — савдогари Кармина. 9. Күшиши ҷавони — роҳати ширий. 10. Рүйи хуш — калиди дарҳои баста.



**Машқи 126.** Җумлаҳои мураккабро хонед, таркибашонро муайян кунед ва воситай алоқаро нишон дижед. Гүед, ки онҳо ба қадом хели ҷумлаҳои мураккаб мансубанд.

1. Ман аз ин байти амир пай бурдам, ки у мақсади маро фаҳмidaаст ва тир ба нишон расидааст (*С. Айнӣ*). 2. Як кас пуштак истод, дигарон аз болои у ба сари девор баромада, ба ҳавли фуромаданд (*С. Айнӣ*). 3. Парраи чилик ба пешонаи бой расида кафонд ва аз он ҷо хун ҷорӣ шуд (*С. Айнӣ*). 4. Дар мо бояд моҳҳои мизон, ақраб ва қавс хушк ояд, вагарна мо ҳосилоти тирамоҳиамонро, хусусан пахтаро, ғундошта гирифта наметавонем ва шудгори тирамоҳӣ карда наметавонем ва инчунин агар дар мо моҳи хут ва ҳамал гарм наёяд, замин намерасад, пахта ва сабзавотро дар вақташ кишта наметавонем (*С. Айнӣ*). 5. Зан пари муреरо, ки ҷонаш баромада буд, қанда гирифт, Содик бошад, ҳар муреरо, ки сар мебурид, пас аз баромадани ҷонаш ба пеши занаш ҳаво дода, дигарашро сар мебурид (*С. Айнӣ*).



**Машқи 127.** Аз ҷумлаҳои чуфти зерин ҷумлаҳои мураккаби гуногуни пайваст ва тобеи пайвандакдору бепайвандак тартиб дижед.

1. Руз торик шудан гирифт. Ҳабиба ҷароғро даргиронд.
2. Борон монд. Мо ба майдон баромадем.

**Намуна: Ҳамаи аъзоёни шурои омузгорони мактаб ҳозир шуданд. Мачлис сар шуд.**

### **Бо воситаи пайвандак**

1. Ҳамаи аъзоёни шурои омузгорони мактаб ҳозир шуданд ва маҷлис сар шуд.
2. Вақте ки ҳамаи аъзоёни шурои омузгорони мактаб ҳозир шуданд, маҷлис сар шуд.
3. Маҷлис сар шуд, чунки ҳамаи аъзоёни шурои омузгорони мактаб ҳозир шуданд.

### **Бе пайвандак**

Ҳамаи аъзоёни шурои омузгорони мактаб ҳозир шуданд, маҷлис сар шуд.



**Машқи 128.** Ҷумлаҳои мураккаби беспайвандакро нависсд. Аломатҳои китобатро гузоред ва мавриди гузориши онҳоро шарҳ дигед.

1. Дарбон фур-ғуркунон аз ҷо барҳоста дарвозаро кушод ман ҳам як оҳи сабук қашидаму ба кучатоҳтам (*Җ. Икромӣ*). 2. Модаркалонам машина-чиғи мекард ба кори кӯчаву бозор машғул мешуд модарам тӯппӣ медӯхт (*Р. Амонов*). 3. Бешгар вай гаш мезанаდ ман гӯш мекунам (*М. Фарҳат*). 4. Хоҳиш бошад ҳама кор буд мешавад (*С. Улугзода*). 5. Доностам гунаҳкор ҳамон муйсафеди одамсирати ҳайвонтибиат будааст доностам (*Ҳ. Карим*). 6. Шамси ба хотир овард вай чанд руз пеш аз ин дар дасти як пирамард кабкеро дидад буд... 7. Об бошад ободонӣ мешавад.

### **Савол ва супоришҳо**

1. Фарқи ҷумлаи мураккаби беспайвандак аз ҷумлаҳои мураккаби пайвандакдор дар чист?
2. Мавриди гузориши аломатҳои вергул ва нуқтавергулро дар ҷумлаи мураккаби беспайвандак шарҳ дигад.
3. Сабабҳои дар ҷумлаи мураккаби беспайвандак гузашта шудани аломати баёнро эзоҳ дигед.
4. Дар ҷумлаи мураккаби беспайвандак дар қадом мавриди аломати тирс гузашта мешавад?

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

**1. Дар байни чумлаҳои соддаи чумлаи мураккаби беспайвандаки «Дар кушида напуд аз берун бастагӣ буд» қадом аломати китобат гузашта мешавад?**

- А) вергул
- Б) нуқтавергул
- В) баён
- Г) тире
- Д) сенуқта

**2. Дар байни чумлаҳои соддаи чумлаи мураккаби беспайвандаки «Хоби ятим намебурд ҳаво гарм ва дим буд» қадом аломати китобат гузашта мешавад?**

- А) вергул
- Б) нуқтавергул
- В) баён
- Г) тире
- Д) сенуқта

**3. Дар байни чумлаҳои соддаи чумлаи мураккаби беспайвандаки «Хуб шумо намехӯрда бошед ман меҳӯрам» қадом аломати китобат гузашта мешавад?**

- А) вергул

- Б) нуқтавергул
- В) баён
- Г) тире
- Д) сенуқта

**4. Дар байни чумлаҳои соддаи чумлаи мураккаби беспайвандаки «Ҳаминро гуфтани ҳастам ҷавонмардони ба аскарӣ рафтаистодан мо боварии моро хуб медонанд» қадом аломати китобат гузашта мешавад?**

- А) вергул
- Б) нуқтавергул
- В) баён
- Г) тире
- Д) сенуқта

**5. Дар байни чумлаҳои соддаи қадом чумлаи мураккаби беспайвандак аломати баён гузашта мешавад?**

- А) Руз шуд Оғтоб баромад...
- Б) Раҳим ҳеч қасро наёфт ҳамаи онҳо дар идора буданд
- В) Ҳурмат кунӣ ҳурмат мебинӣ
- Г) Тан ба ҷон зинда аст ҷон зинда ба илм
- Д) Ҳукумат дорам чӣ ғам дорам

## УСЛУБИЁТ ВА МАДАНИЯТИ НУТҚ

**Δ** Забони миллий сарват, маданият ва ифодагари рӯҳи ҳалқ мебошад. Забони тоҷикӣ аз зумраи забонҳои қадима буда, ба яке аз ҳалқҳои қадими Осиёи Марказӣ — тоҷикон мансуб аст.

Барои он ки забони миллий вазифаи асосии худ—мубодилаи афорро иҷро кунад, зарур аст, ки он барои тамоми аъзоёни ҷомеа ва соҳибзабонон ягона ва фаҳмо бошад. Ба ин маънӣ забони адабӣ

чун воситаи алоқа ва муюширати намояндагони лаъчаҳои гуногун амри вуҷуд намудааст. Вай шакли ривоҷёфта ва олии забони миллий, нишонаи ҳуддиносии ҳалқ, муарриф ва миёнарави фарҳангу та-маддун мебошад. Ин аст, ки мо бояд забони модарии ҳудро ому-зем ва барои тозагию пайдории он мубориза барем.

Дар иҷрои ин мақсад зарурати баланд бардоштани дараҷаи ма-данияти сухани соҳибзабонон ба миён меояд. Омухтани қоидаҳои савтию овозӣ, калимасозӣ, сарфию наҳвӣ кам аст. Забонро дар дараҷаи баландтаре омухттан ва аз асрори салосату балогати он огоҳӣ ёфтанд барои тозагӣ ва рушду камоли забони модарии ҳуд мубориза бурдан имкониятро фароҳам меоварад.

Ба ин маъни омухтани услубиёти забон ва маданияти нутқ шу-моро ба олами балогату фасоҳати забон раҳнамун месозад.

Дар ҷараёни тараққиёти ҷомеа вобаста ба соҳаҳои гуногуни шуғли одамон услубҳои нутқ ба вуҷуд меоянд. Қисми асосии луға-ти умумиҳалқии забони миллий дар ҳамаи услубҳои забон баробар мустаъмал аст, вале қисми дигари ин вожаҳо бештар ба ягон соҳаи фаъолияти одамон мансубанд. Аз ҳамин ҷиҳат донистан ва мав-риҷиносаона истифода бурдани онҳо аҳамияти қалон дорад.

Забони адабии тоҷик дорои шоҳаҳои услуби буда, он аз услуб-ҳои гуфтугӯй ва китобӣ: услуби илми, услуби расмии коргузорӣ, услуби бадӣ ва услуби рузноманигорӣ иборат аст.

## § 35. Услуби гуфтугӯй

○ Чумлаҳои зеринро хонед ва гуед, ки дар онҳо унсурҳои қадом услуби забон мавҷуданд. Қадом нишонаҳои услуби фикри шуморо собит менамоянд.

1. Занак маъюб ва дилишикаста шуда аз дӯкони ҷаллоб баргашта буд (*С. Айнӣ*). 2. ...як аспи зӯри дигарро шатак карда базӯр қашола карда овардам (*С. Айнӣ*). 3. Боз ду маротиба ҳудам пойи пиёда ба хонаи амаки Эдик рафтам. Аз пули оҳанини болои вокзал гузашта. Дар як тараф ҳаргӯшхона. Қариб садта ҳаргӯш. Кумур-қумур алаф ё қарам ҳурдана-ша бинед, ҳавасатон меравад (*Ф. Муҳаммадиев*).

Услуби гуфтугӯй услуби гайрихатти забон буда, ба нутқи даҳонӣ мансуб аст. Дар ин услуб воситаҳои забонӣ бе тайёрии маҳсус дар рафти сӯҳбат озодона истифода мешаванд.

Муҳимтарин ҳусусиятҳои забони услуби гуфтугӯй чунин аст: саволу ҷавоб, кутоҳбаёнӣ, истифодаи ҷумлаҳои мухтасару нопурра,

озодии чойи аъзоҳои чумла, фаровонии воҳидҳои лугавии гуфтутгуйӣ, иштироқи воситаҳои ғайризабонӣ, аз қабили ҳаракати чашму абрӯ, имову ишпорат...

Дар ин услуб навъи гуфтутгӯи калимаҳо (*балоҳӯр, қаливарам, мурданӣ, кӯрсавод, ғовҷигар, шатта, шаллоқ, ҳафтафаҳм, сабил, ҷаққидан...*) ва воҳидҳои фразеологӣ (*патаку пайтоба шудан, оби даҳан рафтан, об карда хурдан, димоғ сӯхтан...*) фаровон истифода мегарданд. Аз воситаҳои сарғӣ зиёдтар аз ҳама истифодаи ҳиссачаҳо ва нидоҳо ба назар мерасанд. Мисол: А, ин кист-а? гӯён тақрор пурсид (*С. Айнӣ*). — Ҳа, ҳа, — гуфт чӯпон, — барои ҳамин шумо аз саг ин қадар тарсида будед-дия (*С. Айнӣ*).

Дар услуби гуфтутгӯи дараҷаи истеъмоли чумлаҳои мураккаб маҳдуд буда, ҳелҳои гуногуни чумлаҳои содда мавриди истифода қарор мегиранд: Дар тарафи дигар дар паси олуболузор мурғҳои марҷон. Ҳар кадомаш уштурмурғи африқӣ барин. Пеши ин хона симтӯр қашидагӣ (*Ф. Муҳаммадиев*).



**Машқи 129.** Чумлаҳои зеринро хонед. Гуед, ки дар онҳо қадом воҳидҳои лугавӣ ва фразеологии ба нутқи гуфтутгӯи мансуб истифода гаштаанд.

1. Наҳри майдай қишлоқамон луччак буд (*Ҳ. Карим*). 2. Ӯ моро дар диёри ҳудамон гарib карда, бехонумон кард (*С. Улугзода*). 3. Шояд «кал — додари кур» гуфтагӣ барин, дар ҳаринагӣ мо аз яқдигар намонем (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Тег ба даст гир. Тег наёби, таёқ бигир (*С. Улугзода*). 5. Ҳеч кас ба ҳеч кас аз бинӣ боло гап зада наметавонад (*С. Айнӣ*). 6. Ҷавру зулм аз ҳад гузашт, мулк ҷазирбод шуд, ҳалқон хору зор (*С. Улугзода*).



**Машқи 130.** Чумлаҳоро нависед. Гуед, ки қадом қалимаю ибораҳо ба услуби гуфтутгӯи мансуб будани онҳоро собит менамоянд.

1. Коре кун, ки ман дигар башараи наҳси туро набинам (*С. Улугзода*).
2. Кори ҳудатро дону ба кори дигарон фуқатро натиққон (*Р. Ҷалил*). 3. Ӯху, се-чор соат хобида мондаам-а? (*С. Айнӣ*). 4. Ин не, вай не, қаҳратон наояд, шумо гӯл, ноуҳдабаро, қашпола, ланҷаҳур... (*Р. Ҷалил*). 5. — Ту, тирмизаки тиррончак, маро «гу-ту» мегуйи! (*Р. Ҷалил*). 6. Ин навозиш кампирро тамоман ёзонд (*Ҳ. Карим*). 7. Хоҳ-ҳо!!! Гап дар ин ҷо будааст, — гуфт мударрис (*С. Айнӣ*).

## § 36. Услуби китобӣ. Услуби илмӣ ва расмии коргузорӣ (идорӣ)

Услуби китобӣ услуби нутқи хаттӣ буда, чор хел мешавад: *илмӣ, расмии коргузорӣ, бадеӣ ва рӯзноманигорӣ*.

➊ Порчаҳои зеринро хонед. Гуед, ки онҳо ба қадом шохаҳои услубии забон мансубанд. Аломатҳои ба услубҳои китобӣ марбути порчаҳоро шарҳ дишед.

Яке аз он чизҳое, ки ҳодимони матбуот хеле дӯст медоранд, бо суффикси **-ӣ** ба сифат гардонидани исм аст. Дар мавридҳое ҳам, ки мақсадро бо исм адо кардан мумкин ва лозим аст, бо сабаби номаълуме, албатта, ба исм як **-ӣ** илова менамоянд. Эҳтимол, ин ҳам аз ҳамон ҳоҳиши вазнину дабдабанок кардани қалимаю ибора сар зада бошад. Вале натиҷаи он ҳамин аст, ки бисёр ибораҳои дуруст ва нодуруст пайдо шуданд (*M. Шукуроев*).

Ман, ки мусаммоти Бибиоиша бинти Шоҳмурод ҳастам, аз барои ҳарчи мурдаи падари набераи худам Одинаи сагир валади Бобокалон, аз Арбоб Камол васоятан даҳ тангаи роиҷа қарздор шудам, аз ҷониби Одинаи сагир ба гардан гирифтам, ки ҳар вақт ӯ қалон ва аз дасташ кор меомадагӣ шавад, ба бадали маблағи мазкур ба Арбоб Камоли мазкур хизмат меқунам (*C. Айнӣ*).

△ **Услуби илмӣ** яке аз муҳимтарин шохаҳои услуби хаттӣ буда, дар таълифи мақола, рисола, китобҳои дарсӣ ва гайра оид ба илму техника истифода мешавад. Асарҳои мухталифи илми, сарфи наzar аз ғуногунии вазифа, аз рӯйи ҳусусиятҳои умумӣ шабехӣ якдигаранд.

Ҳусусиятҳои асосии услуби илмӣ чунин аст: Дар услуби илмӣ истилоҳҳои илмӣ (ҳамсадо, садонок, ибора, ҷумла, пуркунанда ...), қалима, таркиб, ибора ва ҷумлаҳои туфайлии (хулоса, пас, ба ин тарик, аз як тараф, аз тарафи дигар, қайд кардан лозим аст ки), ҷумлаҳои мураккаби тобеъ фаровон истифода мешаванд. Дар ин услуб таъбироти фразеологии дорои обуранги эҳсосӣ аҳёнан, баръакс баъзе ибораҳои устувор, аз қабили «хулласи қалом», «бояд қайд кард»... бештар кор фармуда мешаванд. Дар услуби мазкур ҷонишини шахси якуми ҷамъи «**мо**», дар як маврид, ба маънои хоксорӣ ва фурутаний (ба фикри мо, ин ақида ҷандон дуруст нест), дар ҳолати дигар ба маънои умумӣ (*Барои ин мо қофазеро гирифта, ба андозаи*

80←60 ҳисса ҷудо мекунем) ба ҷои ҷонишпини «ман» истифода мешавад.

Услуби расмии коргузорӣ услуби навишти хучҷатҳои мансуби қонунгузорӣ, коргузории идорӣ ва муносабатҳои дипломатӣ мебошад.

Хусусиятҳои маҳсуси забонии ин услуб чунинанд: Тарзи ифодаҳо соддаву мӯҷаз буда, воситаҳои сершумори ҳамранги қолаби, пешояндиҳои номӣ (*мисли, дар бораи, дар боби, оид ба, роҷеъ ба...*), пайвандакҳои таркибӣ (*аз сабаби он ки, бинобар ин ки, ба ин сабаб, ба ин тариқа*) ва аъзоҳои чида фаровон истифода мешаванд. Майл барои истифодаи ҷумлаҳои мураккаб зиёд аст.

Ин услуб низ дарои истилоҳоти ҳуд аст, ки дар навиштаҳои марбути онҳо саҳт риоя мешаванд. Дар ин услуб воситаҳои эҳсоси раво нест.



**Машқи 131.** Порчаҳои зеринро ҳонед, ба қадом шоҳаи услубии забон мансуб будани онҳоро муайян кунед ва хусусиятҳои забонии услубҳои муайянкардаатонро шарҳ дигед.

1. Чун айёми ҳукумати Темуриён дар Ҳиндустон дар вақти авҷ гирифтани низои шиаву сунни ва шохчаҳои зиёд пайдо кардани тарикатҳои машпоҳҳо дар Эрон ва Осиёи Миёна рост омад, дар қатори муҳочирон ин низсъҳои мазҳабӣ ва маслакӣ ҳам ба Ҳиндустон даромаданд ва монанди ачирик ва гумоӣ аз ҷойе ба ҷои дигар кучонидашуда зуд ривоҷ гирифтанд (*С. Айнӣ*).

2. Ба милиса барои иҷрои вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда ҳуқӯқ дода шавад, ки:

1) аз шаҳрвандон ва мансабдорон риоя намудани тартиботи ҷамъияти, қатъ гардонидани қонуншиканиҳо ва амалҳоеро, ки барои иҷрои ваколатҳои милиса ҳалал мерасонанд, талаб кунад ва дар сурати иҷро накарданни ин талабҳо ҷораҳои иҷбории дар қонун пешбинишударо ба кор барад.



**Машқи 132.** Ҷумлаҳои зеринро нависед, хусусиятҳои забонии онҳоро муайян кунед. Гуед, ки ин ҷумлаҳо ба қадом шоҳаи услубии забон мансубанд.

1. Назар ба қавли Бедил, байд аз давраи ширхорагиаш падарааш вадӯт карда, у ятим мондааст (*С. Айнӣ*). 2. Ҳуллас ки, дар забони тоҷики шаклҳои табрик хеле ғуногун аст (*М. Шукуроев*). 3. Дар осори Сорбон эҷодиёти ҳалқ чун воситаи дарки бадсии воқеяияти ҳаёт корbast ме-

шавад (*A. Сайфуллоев*). 4. Масалан, «манзилободсозӣ» (аз феъли «сохтани», «манзилободгардонӣ» (аз феъли «гардондан»), инчунин «дилхаробсозӣ» ё «дилхаробгардорӣ» гуфтан ниҳоят бетабъӣ мебуд (*M. Шукурев*). 5. Конференсия 22 декабря соли 2014 дар маҷлисгоҳи Донишгоҳи давлатии Самарқанд кушода ҳоҳад шуд. 6. Намаки ош ба бадани мо асосан ба воситаи гушт ворид мешавад, аммо ин коғӣ нест («*Кимиёни гайриорганикӣ*», синфи 9). 6. Ҳучҷатҳои органҳои маҳаллии ҳокимият ва идораи давлатӣ, ҳучҷатҳои ташкилотҳои ҷамъияти ба забони давлати қабул гардида, ба забонҳои дигар чоп мешаванд.

## § 37. Услуби бадӣ ва публitsистӣ (рӯзноманигорӣ)

➊ Порчаҳои дар ҳар ду сутун овардашударо хонед. Гуед, ки онҳо ба қадом шоҳаҳои услубии забон мансубанд. Ҳусусиятҳои забонии фарқунандай онҳоро муайян кунед.

Сухан кӯтоҳ, Бибиоиша то як ҳафта бе он ки овозе баланд кунад, чун мӯйи отащидиа ба ҳуд мепечид, аз ғайри он ки шӯълаи равшан барорад, чун тӯдаи коҳи ба зераш ахгар гузонташуда дарун-дарун месӯҳт:

«Не тоқати он ки сабр орад,  
Не ёroe, ки фифон барорад».

*C. Айнӣ.*

Ба ҳамагон аён аст, ки кирмакпарварони вилояти Сурхондарё дар ҷумҳурият яке аз аввалинҳо шуда, аз иҷрои ӯҳдадории шартномавии ҳуд баромаданд. Онҳо аз ҳар яки 21200 куттӣ беш аз 40-43-килограммӣ пилла супурданд. Алҳол кирмакпарварон аз пайи аз ҳар қуттӣ бардоштани 50-килограммӣ пилла ва ба 930 тонна расондани ҳаҷми умумии онанд... (аз рӯзномаи «*Овозитоҷик*»).

⠁ Услуби бадӣ яке аз навъҳои услуби китобӣ буда, барои таъмини талаботи маънавии олами ботинии одамон ба вучуд омадааст. Ба ин маънии услуби бадӣ ҳоси адабиёти бадӣ буда, воситаҳои забонӣ барои эҷод ва оғаридани образҳои бадӣ хизмат меқунанд. Ин услуб аз воситаҳои эҳсосӣ ва муассири сухан саршор аст, зоро ки таъсир расонидан ба олами ботинии хонанда аз вазифаҳои мубрами ин услуб маҳсуб меёбад. Дар таълифи асарҳои илмӣ ҷиҳати иртиботии забон муҳим буда, воситаҳои забонӣ, далелу бурҷонҳо барои зуҳури хулосаҳои илмӣ равона гашта, ба ақл таъ-

сир кунанд, дар тасвири бадей воситаҳои забонӣ барои ҳодисаю воқеаҳоро ба тарзи бадей нигорида, ба ҳиссиёти инсон, ба олами ботинии у таъсир расонидан нигаронида мешавад. Аз ин рӯ, истифодаи воситаҳои гуногуни тасвири бадей (*маҷоз, ташбех, истиора, ташхис, муболига, муколама...*), калимаҳои образнок, воҳидҳои фразеологӣ, зарбулмасалу мақолҳо ва хелҳои муҳталифи ҷумлаҳои соддаю муракқаб амри воҷиб аст.

Дар ин услуб үнсурҳои дигар (*услуби гуфтугӯӣ, илми, расмии коргузорӣ ва публисистӣ*) оmezish ёфта, вазифаи тозаи услубӣ касб менамоянд, зеро ки онҳо барои иҷрои вазифаи эстетикий ва мароми эҷодии нависандагонида мешаванд.

Ҳамин тавр, услуби бадей услуби адабиёти бадей — санъати суханварӣ буда, дар жанрҳои гуногуни адабӣ — рубой, ғазал, қитъа, қасида, мусаммат, роман, повест, ҳикоя, мазҳака ва монанди инҳо зоҳир мегардад:

Якеро мекушад килкам, якеро зинда медорад,  
Намеояд зи шамшер он чӣ зи дасти забон ояд.

*C. Насафи*

**Услуби публисистӣ (рӯзноманигорӣ)** ба услуби китобӣ мансуб буда, дар навиштаҳои иҷтимоию сиёси, матбуот (рӯзномаву маҷаллаҳо), баромадҳои ташвиқотӣ (дар радиову телевизион), гуфтори шифоҳии арбобони сиёсиу давлатӣ ва илму адаб дар назди омма истифода мегардад. Азбаски воситаҳои забонӣ дар ин услуби нутқ ду вазифаи сухан (иттилоъ — ҳабаррасонӣ ва ташвиқот)-ро дар зимма дорад, воситаҳои ба ақл таъсиркунанд (далелу бурҳонҳо, рақаму таъриҳ, ҳар гуна ҷадвалҳо, нишон додани маъказу сарҷашмаҳо...) ва воситаҳои муассири сухан — маҷоз, тавсиф, ташбех, ташхис ва гайра оmezish меёбанд, яъне воситаҳои ақлии ва бадей якҷоя воқеъ мегарданд.

Ин буд, ки дар жанрҳои мансуби рӯзноманигорӣ далелҳои шайъ, мантиқи қавӣ, забони содда, аммо муассир ва пуробуранг бо ҳам созгор омада ба ақлу ҳиссиёти хонандагони таъсир мекунанд, ӯро ба ваҷд меоваранд.

Сарфай воситаҳои забонӣ, гунҷоиш додани мазмуни васеъ дар суханҳои муҳтасар, корбурди силсилаи калима ва ибораҳои тайёру қолабӣ (исмҳои хоси марбут ба маҳал, сарлавҳаи якранги умумӣ, аз қабили «Тозаахбор», «Театр», «Кино», «Эълон»), фаронии истилоҳ ва ибораҳои фразеологии сиёсиу иҷтимоӣ, кор-

бурди калимаҳои нав, сермалъо ва муассир, истифодаи санъатҳои бадеӣ (ташбех, тавсиф, киноя, саволҳои риторики, такрор, инверсия (мақбул)...), оmezишни аломатҳои услубҳои дигар (услуби илми, идори, бадеи ва гуфтугӯйи) аз хусусиятҳои асосии услуби публигсистист. Аломатҳои мазкур дар риштаҳои услуби публигсисти (очерк, фелетон, мусоҳиба...) вобаста ба талаби мавзӯй ба тарзи гуногун падид меоянд.



**Машқи 133.** Порчаҳои зеринро хонед, ба қадом шохаҳои услубии забон тааллуқ доштани онҷоро муайян кунед. Гуед, ки мансубияти онҷоро ба услубҳои муайянкардаи шумо қадом аломатҳои забони сабит менамоянд.

1. Ин андеша ва мулоҳизаҳо хирмани сабр ва шикебоии Бибиоишаро ба бод медод. Баъд аз соате, ки Одина аз хона дур шуд, Бибиоишаро хост ҳой-ҳой гириста нола ва фарёд бароварад, лекин аз он ҷойе, ки ин гуна фарёди бемаҳал сабаби фош гардидан рози Одина ва боиси гирифториаш мешуд, почор оҳи сарде аз дили пурдард қашидо лаб фуру баст. Аммо чунон лаб фуру бастане, ки дарунаш аз оташи ҷудои ва фироҷ чун кураи ангилгарон алантаг мезад. Оре, аз ду ҷашми хунбораш сиришк равон шуда, кӯшиш мекард, ки ин оташро қадре фуру нишонад (С. Айнӣ). 2. Ин ҷо водии ободон аст. Доманаи кӯҳ ва канори дарё заминҳои ҳамвор буда, ҳама ҷоро кипти шоли фаро гирифтаст...


Гарамҳои шоли ва хирманҳои нокӯфтаи он ба назар монанди ҳомаҳои реги сурхӣ дурушти ҳамвор сар ба ҳаво қашпидаанд.

Имсол ҳосили шоли аз одат берун зиёд аст....

...Роҳи мо аз печу ҳами кӯҳсor меравад. Роҳ морпеч аст. Моянина ҳам маҷбур аст, ки морвор ҳаму рост шуда ва печутоб хурда роҳ равад... (С. Айнӣ).



**Машқи 134.** Ҷадвали зеринро хонед ва шарҳ дигед.





**Машқи 135.** Мисолҳои зеринро нависед, хусусияти забонии онҳоро мунпоҳида карда, гӯёд, ки мисолҳо ба қадом шоҳаҳои услубии забон мансубанд.

1. Қувваи «Хоригуштак» дар робитаи вай бо оммаи хонандагон ва мухбирони шаҳру деҳот буд. Осори адібони ҳаҷвнавис боиси пуртасириу завқовар гаштани шумораҳои он, муҷиби зинату ороишни он буд... (*Ф. Муҳаммадиев*). 2. Даричаи киштӣ кушода гардид. Темурмалик бо табарзин, ки монанди моҳи чор-панҷруза бар рӯйи оби зулол дар ҳавои соғ бо акси нури Офтоби шаъбаапоши нимрӯзӣ медураҳшид, намоён шуд (*С. Айнӣ*). 3. Коргарони бригада бо кӯмаки аҳолии деҳа дар 88 гектар боги себу зардолу, чормағзу бодом, ҷелону шафттолу бунёд карданд (*аз рӯзнома*). 4. Агар ғамро чу оташ дуд буди, Ҷаҳон торик буди ҷовидон (*А. Балхӣ*).

### § 38. Муродифот — асоси услубиёт

○ Чумлаҳоро нависсд, муродифҳои лугавиро ёфта, тобишҳои маънои онҳоро муайян кунед.

1. Алимардонбек андеша мекард, ки ба чӣ андоза корчаллони ҳунарманд будани худро чӣ гуна ва ба чӣ роҳ шепти ҳӯҷаин исбот кунад, то барои хизмате, ки баъд аз ин ба ҳӯҷаин карданист, хизматонаи дуруст ситонда тавонад (*С. Айнӣ*). 2. Одами қозӣ аз пушти ин шаҳс расида, бо ҷанг задан ташонҷаро аз дасташ рабуд (*С. Айнӣ*). 3. Ман ин романро барои хондан тобистон аз китобхона гирифтам.

Δ Балофат ва фасоҳати сухан аз шадидаҳои рӯзгори суханварону сухансанҷон буда, на танҳо дақиқ баён кардан ва сухан писандида гуфтан, балки суханпардози ва суханорой намудан низ мебошад.

Балофати сухан, ки мавриди омузипи фанни услубшиносӣ қарор гирифтааст, асосан мавзӯъҳоеро фаро мегирад, ки дар се ҷанбъ баррасӣ мегардад: шоҳаҳои услубии забон, фарқи воситаҳои ҳаммаъно, воситаҳои муассир.

Омӯхтани воситаҳои ҳаммаъно, яъне муродифот, ки ба вучуди умумияти маъно аз ягон ҷиҳат (*тансуби услуг ва ё ҷилои маъно*) аз ҳамдигар тафовут даранд, вазифаи мубрами услубшиносӣ мебошад.

Забони мо аз зумраи забонҳои қадим буда, аз воҳидҳои ҳаммаъно ё худ муродифот саршор аст. Услубшиносӣ тафовути маъ-

ной ва услубии муродифотро ошкор сохта, ба соҳибони забон тавсия мекунад, ки ҳар қадоми он воситаҳоро дониста ва мавридишиносона корбаст намоянд. Ин буд, ки олимони сухансанҷ бо ҳамфиркии тамом ин нуктаро таъкид менамоянд, ки таҳқиқ ва таълими муродифот мавзӯи асосӣ ва марказии услубшиносӣ ба шумор меравад.

Муайян намудани фарқи маънои муродифот ва тавсифи илмии мавриди истифодаи онҳо бо таърифи зерини услуб, ки бунёди илми услубшиносиро ташкил медиҳад, алоқаи мустаҳкам дорад: услуб хосияти воҳидҳои забониро фаро мегирад, ки онҳо на ба тарзи одди, балки барои беҳтар ва муассирттар ифода намудани матлаб хизмат мекунанд.

**Ду ва ё зиёда қалимаҳое, ки дар шаклҳои гуногуни маънои якхела ва ё ба ҳам наздикиро ифода мекунанд, муродиф номида мешаванд.**

Муродифҳо ҳаммаъно ва наздиқмаъно мешаванд. Муродифҳои ҳаммаъно аз ҷиҳати таносуби услуби фарқ доранд, аммо дар мавридиҳои дигар шабеҳи яқдигаранд. Чунончи, *аср, қарн, сада; нағз, хуб, нек; хеле, басо, бағоят...*

Дар муродифҳои наздиқмаъно аз ҷиҳати ифодаи маъни тафовут ба назар мерасад. Дар байни қисме аз ин гуна муродифҳо тафовут бештар буда, дар байни қисми дигари онҳо фарқи андаке ба назар мерасад: *макидан, ҷаббидан; Офтоб, Мехр; хондан, мутолиа кардан; кур, нобино...*



**Машқи 136.** Ҷумлаҳои зеринро хонед, муродифҳоро муайян кунед. Гуед, ки онҳо ба қадом ҳелҳои муродифҳо мансубанд.

1. Ин кори гадоёни бекасу куй аст ва пешаи одамони сарватманди чанд ҳуҷрадор (*С. Айни*). 2. Қалам метавонад байрақи ситамкоронро ба ҳоки сиёҳ сарнагун ва алами ситамдидагонро ба авчи ғалаба афрозад (*Т. Зеҳни*). 3. Пас аз соате фифону вовайло кардан ҳомуш монд. 4. Лекин барои нола ва шеван кардан баҳонае даркор буд (*С. Айни*). 5. Овардаанд, ки у дар кӯҳансолӣ издивоҷ кард ва соҳиби ду фарзанд гардид, ки яке бо номи Шоҳ Нӯъмон дар сафари Ҳиндустон вафот ёфт ва дигаре дар синни кӯдакӣ дар Шероз даргузашт. Ҳамсафари Ҳофиз низ пеш аз худи шоир бо ҷаҳон падрӯд гуфт (*М. Турсунзода*). 6. Дар хотирҳост, ки Одина мадаркалони

худ — Бибиоишаро як ранг тасалли ватаскин дода ба сафар баромада буд (*С. Айнӣ*). 7. Ёдгор ба Гулнор чи қадар майлон карда бошад, ин ҳам ба он ҳамон қадар моил шуда буд (*С. Айнӣ*).



**Машқи 137.** Мисолҳои зеринро хонед, тобишҳои маъноии муродифҳои «калон», «бузург» -ро маъниидод кунед.

1. Калонро бибояд фами хурд хурд. Як бор калонони ноҳия омада, ваъда доданд, ки ба қишлоқ оби водопровод меғузаронем. Дашт калону паҳновар буд.

2. Оҳи касон хурд набояд шумурд,  
Оташи сӯзон чи бузургу чи хурд.

*Хусрави Дехлавӣ*

3. Фиристода шуд назди Соми бузург,  
Фиристод посух ба Золи сутург.

*А. Фирдавсӣ*

4. Бузургаш нахонанд аҳли хирад,  
Ки номи бузургон ба зипти барад.

*С. Шерозӣ*

### § 39. Муродифҳои лугавӣ ва иборагӣ

Муродифҳои зеринро хонда маъниидод кунед. Гуед, ки фарқи муродифҳои сутуни дуюм аз муродифоти сутуни якум дар чист

- 1) паҳн кардан, густурдан, партофтан
- 2) камбағал, қашшоқ, бечора
- 3) хасис, мумсик, мурдани

- 1) дар курта нағунцидан, курта-курта гӯшт гирифтан, сари худро дар осмон дидан
- 2) бо як тир ду нишон задан, аз ду чашма обнуш шудан
- 3) чашми рӯз накафида, хурус ҷеф назада

Дар забон воҳидҳои лугавии ҳаммаъно ва наздиқмаъно мавҷуданд, ки муродифшавии чунин воҳидҳои лугавӣ аз ҷавҳари маъноии онҳо сар мезанад. Масалан, воҳидҳои лугавии «мурдан», «ва-

*фот кардан*, *«фафтидан»*-ро гирем, аз мафхуми ифодакардаи онҳо бармеояд, ки се воҳиди лугавӣ дорои як маънӣ мебошанд. Азбаски ҳаммаънӣ дар байни воҳидҳои лугавӣ зоҳир гаштааст, онҳоро муродифи лугавӣ мегӯянд. Дар ифодаи маънӣ дар байни ин воҳидҳои лугавӣ тафовуте ба назар намерасад. Аз ин рӯ, онҳо ба муродифҳои лугавии ҳаммаъно мансубанд. Вале, ҳарчанд ки қалимаҳои мазкур ба як силсилаи муродифот мансубанд, вобаста ба талаботи баён ҳусусияти маънӣ зоҳир мекунанд ва аз нигоҳи услубӣ зарурати истифодаи мавридишиносонай онҳо ба миён меояд. Барои мисол воҳидҳои лугавии «мурдан» ва «вафот кардан»-ро аз ин нуқтаи назар мушоҳида кунем, маълум мегардад, ки қалимаи аввал (мурдан) ба сифати воҳиди умумистеъмолӣ дар ҳама маврид (ҳам нисбат ба инсон ва ҳам нисбат ба предметҳои дигар) метавонад истифода гардад. Вале лугати дуюм — «вафот кардан» маҳзи инсон аст. Аз ин рӯ, «Фалонӣ мурд», «Гусфанд мурд» гуфтан ҷоиз аст, аммо ҳеч мумкин нест, ки «Гусфанд вафот кард» гуем.

Қалимаҳои силсилаи муродифоти лугавӣ аз нигоҳи услубшиносӣ — аз ҷиҳати мансубияташон ба шоҳаҳои услубии забон (ҷехра — китобӣ, башара — гуфтгугӯй) ва аз лиҳози дорои тобишҳои ҳиссису муассири будан (ҷехра — мусбат, башара — манфиӣ) низ фарқ доранд.

Воҳидҳои забоние мавҷуданд, ки онҳо аз пайванди ду ва зиёда қалимаҳо иборат буда, таркибан устувору тафйирназарианд ва чун воситаи тайёри забонӣ дар қолаби реҳтаи маъмул истифода мешаванд. Ин гуна воҳидҳо дар шакли ибора воқеъ мегарданд ва бо номи воҳидҳои фразеологӣ маълуманд. Асоси корбасти воҳидҳои фразеологӣ маҷоз аст: *мурғи посӯхта, ба пӯст нағунцидан, барги сабз, даст шустан ва монанди инҳо*.

Монанди воҳидҳои лугавӣ воҳидҳои фразеологӣ низ дорои муродиф мебошанд. Муродифоти воҳидҳои фразеологиро муродифҳои иборагӣ меноманд. Масалан, воҳидҳои фразеологии ҳаммаънӣ «ҷойи сузан задан набудан», «саг соҳибашро наёфтан», «замин кафида одам баромадан» ба маънӣ зиёд будани предмет — одамон силсилаи муродифоти иборагиро ташкил медиҳанд.

Воҳидҳои фразеологӣ низ ҳусусиятҳои услубӣ зоҳир мекунанд:

1. Воҳидҳои фразеологӣ ба услубҳои гуногуни нутқ тааллуқ доранд: «патақу пайтоба шудан», «ба таги бинӣ задан», «қанд задан» ба услуби гуфтгугӯй, «қадам ранҷа кардан», «барги сабз», «ба олами хаёл ғута задан» ба услуби китоби мансубанд.

2. Воҳидҳои фразеологӣ дорои ҳусусиятҳои ҳиссии муассири мебошанд. Масалан, аз воҳидҳои фразеологии «ба таги бинӣ задан» — ҳарисона ҳӯрдан, «памаку пайтоба шудан» — ҳулномад задан тобиши ҳиссии муассирии манғи падид меояд.

 **Машқи 138.** Ҷумлаҳоро хонед, муродифҳои лугавиро муайян карда, тобишҳои маъноии онҳоро шарҳ дигед.

1. Дар ин дам ҷашмони уро ашкҳои ҳашму газаб, сиришкҳои интиком, никор фаро гирифта буданд (*Ҳ. Карим*). 2. Аммо тез-тез ба Офтоб нигоҳ мекард, ба ҳамидани он дикқат менамуд ва фуру рафтани Ҳуршедро мепоид (*Ҳ. Карим*). 3. Расонданд, аммо чи шудааст, як кампир мурд, мурд-дия, бо зуд рафтани ту магар у зинда мешавад? 4. Пас аз як моҳ шунидам, ки у рехлат кардааст (*Р. Ҷалил*). 5. Гапҳои ин мӯйсафед низ ба монанди суханони бесарунути дигарон дар ин талотуми садоҳо гарӯ шуда рафт (*Ҳ. Карим*). 6. Бечора Одина бо ин ҳама саҳтиҳо аз ҳӯҷаин ягон бор забони ҳуше ва рӯйи күшодаеро надид, балки ҳар вақт ки ба у рӯ ба рӯ мешуд, бесабаб ва бебоис ҷанг, дашном ва ҳақорат мешпунид (*С. Айнӣ*).

 **Машқи 139.** Ҷумлаҳоро нависед, муродифҳои иборагиро ёфта, ҳусусиятҳои услубии онҳоро муайян кунед.

1. Бечора тамом аз ҳол рафта қариб буд, ки қолиб тиҳӣ кунад (*С. Улугзода*). 2. Солҳои гузашта аз истеъмоли ин оби муборак бисёр ҳоҷиён аз останаи Макқаи Мукаррама берун нарафта дар ҳамин ҷо по дароз мекарданд (*Ф. Муҳаммадиев*). 3. Духтарчай ҳамсояи у касал будаасту домулло ба вай доруе додааст, ки ҳамоно по накашидааст (*Р. Ҷалил*). 4. Ӯ шитоб менамуд, ки аз забон мондан пештар дар гувоҳии занонаш ба гуноҳаш икрору аз онҳо пок шуда, бо хотири осуда раҳти сафар барбандад (*Р. Ҷалил*). 5. Пас аз як моҳ шунидам, ки у рехлат кардаст (*Р. Ҷалил*). 6. Вай ҳам қайҳо ҷонашпро ба ҷаббор супорида аз ин дунё ба он дунё ҳичрат кард (*Ф. Ниёзи*).

## § 40. Муродифҳои сарғӣ ва наҳвӣ

 Мисолҳои ҳар ду сутунро хонед, муродифшавии воситаҳои калимасоз, инфодагари категорияҳои дастури ва ибораю ҷумлаҳоро муродифшавии онҳоро шарҳ дигед. Сабаби муродифшавии онҳоро шарҳ дигед.

- 1) *-ҳо, -он* (*-гон, -ён, -вон*): дарахтҳо — дараҳтон, моҳиҳо — моҳиён, талабаҳо — талабагон, гесүҳо — гесувон;
- 2) *-е, як, ягон*: касе, як кас, ягон кас;
- 3) *-ӣ, -ин*: оҳанӣ — оҳанин, сафолӣ — сафолин;
- 4) *-нок, ба-*: маърифатнок — ба-маърифат.
1. Маро дандон — дандони ман, Аҳмадро асп — аспи Аҳмад.
2. Мактаб рафта будам. — Ман ба мактаб рафта будам.
3. Кабутари дубома набояд шуд. — Кабутари дубома нашав.
4. Бороне, ки шаб борид,rezaboron буд. Борони шаб боридай rezaboron буд.

Хусусияти муродифшавӣ ба пешванду пасванҷҳои калимасоз ва воситаҳои ифодаи маъноҳои дастурӣ низ хос аст. Масалан, пасванди *-ӣ* бо пасванҷҳои *-она, -вар, -ин...* як вазифаи калимасозиро иҷро карда, муродиф мешавад: *модарӣ—модарона, номӣ—номвар, ҷӯбӣ—ҷӯбин*.

Дар ифодаи мағҳуми номуайянӣ дар исмҳо артикли *-е* бо калимаҳои «як» ва «ягон» муродиф мешавад. Ба ин маъни *--е* ба услуби китобӣ мансуб буда, «як» ва «ягон» умумиистеъмолӣ мебошанд: *чизе, як чиз, ягон чиз*.

Монанди ҳамин, пасванди ҷамъбандии *-ҳо* дар ифодаи шумора бо пасванди *-он* (*-гон, -ён, -вон*) муродиф аст: *дараҳтҳо—дараҳтон, талабаҳо—талабагон, лӯлиҳо—лӯлиён, абруҳо—абрувон*.

Дар боби сифат дар ифодаи дараҷаи оли пасванди *-тарин* бо таркиб (аз ҳама) ва калимаҳои «бениҳоят», «басо», «хеле» хусусияти муродифӣ дорад: *баландтарин* — аз ҳама баланд, бениҳоят баланд, басо баланд, хеле баланд. Зиёда аз ин, пасванди *-нок* дар соҳтани сифатҳо бо пешвандҳои *бо-, ба-* хусусияти муродифӣ зоҳир менамояд: *ақлнок—боақл, баақл; саводнок—босавод*.

Муродифшавии феълҳо дар ифодаи категорияҳои дастурии (тарз, намуд, шумора, замон, сифа...) ба амал меояд. Масалан, феъли замони ҳозира-ояндаи сифаи хабарӣ бо феъли замони ҳозираи давомдор айнан як замонро ифода карда хусусияти муродифӣ зоҳир менамояд. Мисол: *Шариф дар синфи нӯҳум меҳонад. Шариф дар синфи шашум хонда истодааст*.

**Воситаҳои калимасозу шаклсоз ва ифодагари маъни дастурии ҳиссаҳои нутқ, ки хусусияти ҳаммаъни зоҳир карда, ҳамвазифа гардидаанд, ба муродифоти сарфӣ мансубанд.**

Ибараю чумлаҳои содда ва чумлаҳои мураккаб низ хусусияти муродифӣ зоҳир меқунанд. Масалан, ибараҳои шаклан тағийирёфта барои ифодаи як маъни истифода мешаванд: *Рӯдакиро сухан—сухани Рӯдакӣ, овози настӣ форам—овози наст, вале форам...*

Чумлаҳои яктаркибаи муайяншахс бо чумлаҳои дутаркибае, ки мубтадои онҳо бо ҷонишҳои шахси ифода ёфтаанд, муродиф мешаванд: Аз қишлоқ омадам. — *Ман аз қишлоқ омадам.* Чумлаи аввал хоси услуби гуфтугуӣ буда, чумлаи дуюм ба услуби китобӣ мансуб аст.

Монанди ҳамин, чумлаҳои бешаҳс муродифи чумлаҳои номуайяншахс ва умумишаҳс шуда метавонанд. Мисол: *Кори имрӯзаро ба фардо набояд гузошт. Кори имрӯзаро ба фардо магузор. Кори имрӯзаро ба фардо нағузаштаанд.*

Хусусияти ҳаммаъно гаштани чумлаҳои мураккаби пайваст бо чумлаҳои мураккаби тобеъ низ ба мушоҳидати мерасад. Масалан, чумлаи мураккаби пайвости «Борон борид ва Замин лой шуд» бо чумлаи мураккаби тобеи «Азбаски борон борид, Замин лой шуд» муродиф аст.

Зиёда аз ин, ибараҳои сифати феъли ва масдарӣ низ бо чумлаҳои пайрав муродиф мешаванд. Масалан, чумлаҳои зерин событ менамоянд, ки ибараи сифати феъли муродифи чумлаи пайрави муайянкунанда мебопнад: Кӯҳи боҳашамате, ки аз дур менамояд, кӯҳи Фурӯш аст. — Кӯҳи боҳашамати аз дур менамудагӣ кӯҳи Фурӯш аст. Чумлаи аввал хоси услуби китобӣ буда, чумлаи дуюм ба услуби гуфтугуӣ мансуб аст. Чумлаҳои зерин событ менамоянд, ки ибараи масдарӣ муродифи чумлаи пайрави пуркунанда мебопнад: *Вай фаҳмид, ки зиндагиаш дар шаҳр нағз намегузарад.— Вай дар шаҳр нағз нағузаштани зиндагиашро фаҳмид.*

**Воҳидҳои наҳвиеро, ки хусусияти ҳаммаъной зоҳир намудаанд, муродифи наҳвӣ меноманд.**



**Манқи 140.** Чумлаҳои зеринро хонед, муродифҳои сарфири муайян карда, хусусиятҳои услубии онҳоро шарҳ дигед.

1. Вай дар ҳама ҷо бо марду занҳои пир ва ҷавон сӯҳбат карда... навишта мегирифтааст (*С. Улугзода*). Занон, духтарон, писарбачагон ва мардон... бо дикқат гӯш медоданд (*Ф. Ниёзӣ*). 2. Фарроҷо бо табақҳои сафолии бесир оши палав овардан мегиранд, «дариҳоначи-

ён» ба гирифтани он табақдои ош аз дасти фаррошон бо яқдигар талош мекунанд (*С. Айнӣ*). 3. Шаберо ба сар бурдам ба хорӣ (*П. Суаймонӣ*). Як шаб аввали шаб ҳанӯз кучаҳо пуродам ва дуқонҳои сари бозори Күшмадраса күшода буданд, ки Абдусаттор аз ҳавлиаш барои гүштхарӣ баромад... (*С. Айнӣ*). 4. Зокир одами босавод буд, то он дам дар милитсияи Тус хизмат мекард (*С. Улугзода*). Мардуми саводнок ба рузнома обуна шуда буданд.



**Машқи 141.** Чумлаҳоро нависед, муродифоти наҳвиро муайян карда, хусусиятҳои услубии онҳоро эзоҳ дидед.

1. Ту набояд аз ман миннатдор шавӣ. Аз ман миннатдор шуданат лозим нест (*С. Айнӣ*). 2. Ман мумкин аст, то бевақтии шаб дар маркази район монам. То бевақтии шаб дар маркази район монданам мумкин аст (*Р. Ҷалил*). 3. Ба гапи душман фирефта шудан лозим нест. Ба гапи душман фирефта набояд шуд. 4. Ба ин муддати дуру дароз Зайнабро ба хона руст карда мондан дуруст нест. Ба ин муддати дуру дароз Зайнабро ба хона руст карда мондан нашояд (*Ҷ. Икромӣ*). 5. Дурбинро бояд эҳтиёт шуда кор фармуд. Дурбинро эҳтиёт шуда кор фармудан лозим (*Ф. Муҳаммадиев*).



**Машқи 142.** Мисолҳоро хонед ва муродифотро муайян кунед. Гуед, ки онҳо ба қадом хели муродифот мансубанд.

1. Бар овози чанг орамидан хуш аст,  
Зи пирон насоеҳ шунидан хуш аст.

*A. Бедил*

Мешавад охир сари бемағз помоли ҳаво,  
Ин садо бар ғӯши ман аз табли султонӣ бувад.

*C. Насафи*

Баровард бонгу гиреву хуруш,  
Замон то замон з-у намерафт хуш.

*A. Фирдавсӣ*

2. Дар вақти набудани Зебинисо дар маҳалла ва гирду атроф чӣ воқеаҳо рӯй додааст, ҷашми киҷо равшан шудаасту киҷо аз дунё ҷашм пушиданӣ, як ба як нақъл карда дод. (*Ҳ. Карим*). Дар яке аз рӯзҳои нағзи соли гузашта мувофиқи тамоми қонуну қоидаҳои табиат шӯкид, яъне мурд (*Р. Ҷалил*).

3. Гуноҳе надошта бошанд, барои чӣ онҳоро бароварда сар мезананд? Ягон гуноҳ надошта бошанд, барои чӣ онҳоро бароварда сар мезананд? (Ч. *Икрамӣ*).

4. Аз мӯйсафед ҷавоб нашуд, чунки ў маъни ҳазёнро намефаҳмид (Р. *Ҷалил*). Аз мӯйсафед барои маъни ҳазёнро нафаҳмиданаш ҷавоб нашуд.

### **Савол ва супоришиҳо**

1. Муродиф чист? Услубшиносӣ қадом ҷиҳатҳои муродифҳоро меомузад?
2. Муродифҳо ҷанд хел мешаванд? Хелҳои муродифотро номбар кунед.
3. Муродифоти лугавӣ чист?
4. Қадом хели муродифотро муродифи иборагӣ мегуянд?
5. Муродифи иборагӣ бо қадом ҳусусиятҳояш аз муродифи лугавӣ фарқ мекунад?
6. Муродифи сарғӣ чист?
7. Қадом наъви муродифотро муродифи наҳвӣ меноманд?
8. Фарқи муродифи наҳвӣ аз муродифи сарғӣ дар чист?
9. Қадом ҳусусиятҳои услубии муродифотро медонед?
10. Услуби гуфтугуйӣ чист?
11. Қадом услуби забонро услуби китобӣ меноманд?
12. Ба ҳелҳои услуби китобӣ — услуби илмӣ, услуби расмии коргузорӣ, услуби бадей ва услуби публисистӣ маълумот дихед.

### **САВОЛҲОИ ТЕСТИ**

**1. Дар қадом ҷавоб услуби ғайрихаттии забон оварда шудааст?**

- А) услуби гуфтугуи  
Б) услуби илмӣ  
В) услуби расмии коргузорӣ  
Г) услуби бадей  
Д) услуби рӯзноманигорӣ

**2. Калимаҳои балоҳӯр, қаллаварам, сабил, шатта, шаллоқ, мурданӣ, кӯрсавод ба қадом наъви услуби забон мансубанд?**

- А) ба услуби гуфтугуи  
Б) ба услуби илмӣ

- В) ба услуби расмии коргузорӣ  
Г) ба услуби бадей  
Д) ба услуби рӯзноманигорӣ

**3. Дар қадом услуби забон ҷонишими шахси якуми ҷамъ (мо) дар ифодаи хоксорию фурӯтавӣ ба ҷои ҷонишими шахси якуми танҳо (ман) истифода мешавад?**

- А) дар услуби гуфтугуи;  
Б) дар услуби илмӣ;  
В) дар услуби расмии коргузорӣ;  
Г) дар услуби бадей;  
Д) дар услуби рӯзноманигорӣ.

**4. Дар қадом услуби забон унсурҳои услугҳои дигар омезиш ёфта, воситаҳои эҳсосию муассири забон ва воситаҳои гуногуни тасвири бадеъ зиёда истифода мешаванд?**

- А) дар услуби гуфтугӯӣ
- Б) дар услуби илми
- В) дар услуби расмии коргузорӣ
- Г) дар услуби бадеъ
- Д) дар услуби рузноманигорӣ

**5. Калимаҳои рӯй, рӯх, рӯҳсор, чеҳра ораз, андом, лиқо ба қадом навъи муродифот мансубанд?**

- А) ба муродифи лугавӣ

- Б) ба муродифи фразеологӣ
- В) ба муродифи сарфи
- Г) ба муродифи услуби
- Д) калимаҳои мазкур муродиф нестанд

**6. Калимаҳои «моҳиҷо» ва «моҳиён» ба қадом навъи муродифот мансубанд?**

- А) ба муродифи лугавӣ
- Б) ба муродифи фразеологӣ
- В) ба муродифи сарфи
- Г) ба муродифи наҳвӣ
- Д) ба муродифи услубӣ.

## Маълумоти умумӣ дар бораи забон

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи инсон аст. Вай чун воситаи муоширати байнӣ одамон дар замони қадим ба сифати падидан рӯзгори дастаҷамъона ва атои табииати хӯҷастарой амри вуҷуд намуд.

Чун дар инсон забони овозӣ падид омад, онҳо тавассути нерӯйи тавонони забон аз олами ҷонварони безабон ҷудо шуда, соҳибтафаккур гаштанд.

Забон ба ҳалқ тааллуқ дорад, зеро оғаридгор ва соҳиби забон ҳалқ мебошад. Ин буд, ки забони миллий сарват, маданият ва ифодагари рӯҳи ҳалқ, миллат мебошад.

Забони тоҷикий аз зумраи забонҳои қадима буда, дар рӯзгори миллати тоҷик чун василаи иттиҳоди ҳамзабонон ва пояти миллат хизмати арзанда дорад.

**Забон ва ҷамъият.** Забон ҳодисаи иҷтимоӣ буда, бо ҷомеа алоқаи ногусастаний дорад. Мубодилаи фикр зарурияти доимиӣ ва ҳаётии одамон мебошад. Онҳо дар кору зиндагии ҳаррӯза тавассути забон бо ҳам дар мубодилаи афкор мешаванд, афзори кору меҳнат месозанд, илмеро инкишоф медиҳанд, неъматҳои моддӣ меоғаранд ва бо ин васила зиндагиро равнақ мебахшанд. Беҳуда нағуфтаанд, ки забон ҳамсафари доимии ҷамъият аст. Кори муташаккилони одамон бо воситаи забон ба амал меояд. Дар натиҷаи чунин амалиёти одамон ҷамъият тараққӣ мекунад. Тараққии ҷамъият ва равнақи зиндагӣ дар мубориза

ба даст меояд ва ин мубориза дар ҷамъият бо иштироки бевоситай забон рух медиҳад.

Забон, ки олоти алоқа аст, дар айни замон олоти мубориза ва тараққии ҷамъият низ мебошад. Забон чун муҳимтарин воситай тараққии ҷамъият хизмат мекунад. Аз ҷониби дигар, ҳар дигаргуние, ки дар зиндагӣ падид меояд, мустақиман дар забон акс ёфта, барои тағиیر ва такмили он таъсир мерасонад.

Дар оғариниши ва равнақи забон тамоми аъзоёни ҷомеа, синфҳо ва табақаҳои гуногуни он саҳм мегузоранд. Забон ба ҳама, қатъи назар аз мансубияти онҳо ба синфу табақаҳои муҳталиф, баробар хизмат мекунад. Бинобар ин забон «қатъан ҳодисаи синфи» нест, балки ҳодисаи комилан умумиҷамъиятист.

**Забон ва тафаккур.** Забон бо тафаккур алоқаи бевосита дорад. Ҳар фикре, ки дар майнаи мо падид меояд, тавассути маводи забон шакл мегирад. Ба ин маъни фикрҳои лучу урён, фикрҳое, ки аз маводи забон озод ва фориф бошанд, вуҷуд надоранд. Аз ҷониби дигар, забон воситай ягона ва шакли асосии ифодаи фикр аст. Ин буд, ки дар байти зерини Абдураҳмони Ҷомӣ иртиботи узвии забон ва тафаккур ба тариқи зайл таъқид гаштааст:

Ҳар чӣ ба дил ҳаст поку палид,  
Дар сухан ояд асари он падид.

**Забон ва маънавиёт.** Саргузашт ва вазъи илму дониши ҳар ҳалқу миллат дар забони вай таҷассум меёбад. Он миллате, ки соҳиби фарҳангӣ мутараққист, забони ғани ҳоҳад дошт.

Пас, забони мо оинаи фарҳангӣ миллат ва мояни ифтихор аст, зоро вай аз ҷумлаи забонҳои сарватманд буда, хеле барвақт бештар аз ҳазор сол қабл аз ин, соҳиби шоҳаи адабии худ гашта буд. Сурудаҳои соҳибқирони шоири — устод Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ зодди ин забон аст. Асбоби эҷоди асарҳои илмию бадеии суханварони забардасте чун Форобӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Носири Ҳусрав, Ҷомӣ, Бедил, Сайидо, Аҳмади Доғонӣ, Айнӣ, Лоҳути, Турсунзода ва гайра низ забони тоҷики буд. Пас, ҳеч ҷойи шубҳа нест, ки забони ҳар як миллат оинаи равшаннамои фарҳангӣ ўст.

Ин буд, ки мо бояд забони модарии худро омӯзем ва барои тозагию пойдории он мубориза барем. Ба ин маъни Ҳофизи бузургвор ҷунин ишора карда буд:

Зи шеъри дилкаши Ҳофиз касе бувад огоҳ,  
Ки лутфу табъи сухан гуфтани дарӣ донад.

**Инкишофи таърихин забон.** Забони точикӣ яке аз қадимтарин забонҳои ҷаҳон буда, таърихи хеле бой дорад ва роҳи печ дар пеҷу дурӯзро тай намудааст. Таркиб ёфтани асосҳои забони точикӣ ба замони хеле қадим рост меояд. Ҳанӯз дар аспи VII дар байнин қабилаҳое, ки на танҳо умумияти ҳудудио фарҳангӣ, балки забонӣ низ доштанд, иттиҳод ба ласт омада, ҳалқе ташаккул ёфта истода буд, ки он байдар дар арсаи таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ бо номи ҳалқи точик маъруф гашт. Забони ин ҳалқро порсӣ (форсӣ), дарӣ, точикӣ номиданд.

Ҳамаи қалимаҳое, ки дар забон мавҷуданд, якҷоя таркиби лугавии забонро ташкил медиҳанд. Азбаски истеҳсолот, илм, фарҳанг дар тағиیرёбии доимиӣ аст, таркиби лугавии забон низ тағиир ёфта меистад. Батъе қалимаҳо қӯҳна шуда, аз истеъмол мебароянд, аз ҷониби дигар қалимаҳои нав ба вучуд меоянд.

Дар таркиби лугавии забон чизи асоситарин фонди лугавии забон аст, ки ба он, пеш аз ҳама, қалимаҳои решагӣ дохил мешаванд: об, замин, кӯҳ, дараҳт, падар, модар, асп, гов, рафтан, кардан, гуфтан...

Ҳазинаи лугавии забон бо устувориаш фарқ меқунад. Вай муддати дароз, дар тӯли қарнҳо умр мебинад. Фонди лугавӣ ҳам тағиирёбандад аст, зоро ки вай дар давоми асрҳо ғаниӣ шуда, тараққӣ меқунад.

Таркиби лугавии забон дар танҳои ҳанӯз забонро ташкил намедиҳад. Вақте ки вай ба ихтиёри сарфу наҳви забон—дастури забон медарояд, аҳамияти қалон пайдо меқунад.

Соҳти сарфию наҳвӣ — дастури забон назар ба ҳазинаи лугавии он хеле сусттар тағиир меёбад. Ин тағиирот аз он иборат аст, ки соҳти дастури қоидаҳои ҳудро беҳтар, саҳеҳтар меқунад, бо қоидаҳои нав бой мешавад.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки забон тағиирёбандад буда, инкишофи он ба омилҳои дохилий ва ҳориҷӣ марбут аст.

Асоси забони адабии точикро забони адабии ҳазорсолаи ҳалқи точик ташкил медиҳад. Дар забони адабии точик қалимаҳо, қонуну қоидаҳои сарф, ҳама гуна навъҳои ҷумлаҳо, ки дар наҳв таъриҳан ҷой дошта, ҳусусиятҳои забонро инъикос менамоянд, истифода шудаанд. Инкишофт ва такмили забони точик аз ҳисоби забони адабии классикии точик идома дорад.

Забони зинда сарчашмаи дигари забони адабии точик аст. Суҳанварони точик аз ҳуди соҳибқирони шоирий — устод Рӯдакӣ сар карда, то рӯзҳои мо шоирий ва нависандагони точик забони бойи ҳалқро манбаи

асосии забони осори худ қарор додаанд, зеро забони зинда дар бобати инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик мақоми арзанда дорад.

Сарчашмаи дигари инкишофи забони адабии тоҷик калимасозӣ мебошад. Калимасозӣ дар асоси қонунҳои дохилии забони тоҷики сурат мегирад. Тағйироти таърихии забони тоҷики нишон медиҳад, ки воридшавии калимаҳои вомӣ низ яке аз роҳҳои инкишофи забон аст. Дар таркиби лугавии забони тоҷики калимаҳои вомии арабӣ, ӯзбекӣ ва русӣ ба назар мерасанд. Мавҷудияти калимаҳои арабӣ ба истилои арабҳо вобаста буда, калимаҳои ӯзбекӣ дар натиҷаи аз замони қадим дар як сарзамин зистани намоядагони ду ҳалқ — тоҷикону ӯзбекон рух додааст. Ҷой доштани калимаҳои русӣ бошад, ба робитаи ҳалқи рус ва тоҷик марбут аст.

Хизмати нависандагон низ дар инкишофи забони адабии тоҷик қалон аст. Хизмати устод Садриддин Айни дар бобати инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик беҳамтост. Вай, аз як тараф, бо асарҳояш ба бойшавии таркиби лугавӣ, такомули баъзе ҷиҳатҳои соҳти дастурии забон ҳиссаи арзанда гузошта бошад, аз тарафи дигар, дар матбуот барои инкишофи минбаъдаи забони адабии тоҷик ва тозагии он бо як қатор мақолаҳо баромад кардааст.

**Забон ва ҳат.** Ҳат бозёфт ва дастоварди азими фарҳанг ва тамаддуни башарият мебошад. Вай имкон медиҳад, ки фикр мураттаб ва бомаром сурат пазирад, гирду фун шавад ва асрҳои аср маҳфуз монад. Ҳат фикреро, ки тавассути забон ифода меёбад, ба масофаи дуродур, ба замонҳои дарозу тулонӣ ва аз насл ба насл интиқол медиҳад.

Ҳати тоҷики ҳам монанди дигар ҳатҳо хеле дертар аз забон барои таъмини эҳтиёчи ба масофаи дур расонидани фикр ба вучуд омадааст.

Ҳатроҳи дуру дарози тараққиро паси сар карда, то ба шакли ҳозираши расидааст. Аввалҳо барои ин мақсад сангчаҳо, ресмон, устухон, чормағз ва дигар чизҳо истифода мешуданд.

Дертар ҳати расмҳо ба вучуд омад, ки фикр ба воситай суратҳо, тасвирҳо ифода мегардид. Намунаи чунин ҳати ба сангъ устухонҳо кандашуда ба даст оварда шудаанд. Баъдҳо ҳати расмҳо ба ҳати аломатҳои алоҳида (аломатҳои тасвирот) тадбил ёфт. Дар ин навъи ҳатҳо аломатҳо калимаҳоро ифода мекарданд. Дар асоси ҳати аломатҳо оҳиста-оҳиста ҳати ҳарфӣ — овозӣ ба вучуд меояд, ки дар ин навъи ҳат калимаҳо аз маҷмӯи овозҳо иборатанд ва калимаҳо ифодагари мағҳуми мағҳумҳост.

Пеш аз истилои араб қабилаҳои тоҷик аз алифбои сүғдӣ, тоҳарӣ ва монанди инҳо истифода мебурданд. Пас аз истилои араб алифбои

арабиасоси точикӣ ҷорӣ карда мешавад, ки он зиёда аз ҳазор сол дар истифода буд.

Моҳи апрели соли 1928 алифбои арабиасос бо алифбои лотинӣ иваз карда мешавад, ки он то соли 1940 мавриди истифода қарор гирифт.

Аз соли 1940 алифбои нав, ки дар асоси алифбои русӣ (кирилли) тартиб дода шуда буд, ҷорӣ гашт, ки он то имрӯз дар амал аст.

**Забони адабӣ ва шева.** Забони ҳалқ худ ба худ ташаккул намеёбад. Вай дар маҳалҳои гуногун дар натиҷаи зуҳури ҳодисаҳои алоҳида ба вучуд омадааст. Масалан, агар қабилае ба қисмҳо ҷудо шаваду ҳар қадоми ин қисмҳо минбаъд қабилаҳои ҷудогонаро ташкил кунанд, дар байни онҳо ҳусусиятҳои забони маҳалӣ инкишоф ёфтани мегирад ва дар натиҷа дар заминаи як забони як вақтҳо ягона ҷандин шеваҳои ба яқдигар наздик ба вучуд меоянд. Вале, баръакс, дар асоси қабилаҳои забонашон ба яқдигар наздик иттифоқи қабилавӣ ба вучуд ояд, ин гуна қабилаҳо минбаъд барои ташаккули ҳалқҳо асос мешаванд. Ин маънӣ боиси ташаккули забони ҳалқ низ мегардад. Дар ин ҳолат забони қабилаҳо ба сифати шеваҳои забони ҳалқ амал мекунанд.

Холо баробари забони адабии тоҷик, ки дорои шаклҳои ҳаттию шифоҳист, забони маҳалӣ — шеваҳои забони тоҷикӣ низ чун василии муоширати мардуми маҳалҳои муайян истифода мешаванд.

Шеваҳои забони тоҷикӣ ба ҷорӯруҳ ҷудо мешаванд:

**1. Шевави шимолӣ.** Ҳудуди паҳншавии ин шева Ашт, Чуст, Косонсой, Шаҳристон, Панҷакент, Бухоро, Самарқанд, Ҳуҷанд, Конибодом, Бойсун, Дарбанд, Қаротоғ, қисми қӯҳии Ҳисор ва гайра аст.

**2. Шевави мобайнӣ.** Ба ин шева лаҳҷаҳои тоҷикони саргаҳи Зарафшон — маҳалҳои ноҳияҳои Айнӣ ва Маҷтоҳ (Маҷтоҳи Боло, Маҷтоҳи Поён, Айнӣ, Понғоз, Ворӯҳ ва гайра) дохил мешаванд.

**3. Шевави ҷанубӣ.** Ин шева дар маҳалҳои зерин интишор ёфтааст: қисми Варзоб, қисми Ҳисор (лаҳҷаҳои водӣ), Қаротегин, Чилдара (Ваҳёи Поён), Кулоб, Фарм ва монанди инҳо.

**4. Шевави ҷанубӣ-шарқӣ.** Ин шева воситаи муоширати тоҷикони маҳалҳои зерин аст: Ванҷ, Дарвоз (қишлоқҳои Ҷорғ, Кирговат, Поншарв, Пишхарв, Зинг, Дуробақ, Ширговат, Ёғед, Равнов ва гайра).

Ин ҷо қайд бояд кард, ки агар меъёрҳои лаҳҷавӣ дар маҳалле интишор дошта, истифодаи онҳо дар такаллум барои тамоми бошандагони ин маҳал расм ва зарур бошад, меъёри забони адабӣ дар тамоми қаламрави забони тоҷикӣ густариш дорад ва риояи он дар нутқи ҳаттӣ ва шифоҳии

адабӣ, сарфи назар аз ҷойи истиқомат, барои ҳамаи соҳибони забон амри воҷиб аст.

### **Шаклҳои хаттӣ ва шифоҳии забони адабӣ**

Забони адабӣ муҳимтарин воситаи муюширати байни одамон буда, вазифаи худро чун василаи мубодилаи афкор ва ба тарзи хаттӣ ва шифоҳӣ адо мекунад. Бояд гуфт, ки шаклҳои хаттӣ ва шифоҳии забони адабӣ барои иҷрои вазифаи фавқуззикр арзи вучӯд намудаанд.

**Шакли хаттии забони адабӣ.** Забони адабии хаттӣ назар ба мубодилаи шифоҳӣ устувор буда, оҳиста ва тадриҷан тағиیر меёбад. Ҳангоми ифодаи хаттии фикр имкони бомулоҳиза интихоб намудан ва сара карда гирифтани калимаву ибораҳо, шаклу воситаҳои дастурии забон, қолибҳои ифодаи фикр ва монанди инҳо вучӯд дорад. Дар тарзи хаттии ифодаи фикр нигоранд (нависанд) ба истифодаи ҳар сухан аҳамият медиҳад, таносуби маънои калимаҳоро ба назар мегираад, ба мутобиқати шаклҳои дастури эътибор дода, пойдории мантиқи суханро таъмин менамояд.

Ҳангоми ифодаи хаттии фикр кор фармудани ҳама гуна имконоти дастурию услубии оҳанги гуфтор, ки дар шакли шифоҳии забон ба мушоҳида мерасад, имконпазир нест, зеро ки бо ёрии он ҷанд аломати китобат ҳамаи маъною вазифаҳои оҳанги забони гуфтугуро ба тарзи хаттӣ ифодаи кардан мумкин намегардад. Ин буд, ки нигоранд дар вақти ифодаи хаттии фикр тартиби мӯқаррарии аъзоҳои ҷумларо тағиیر дода, ҷойи задаи мантиқиро кучонда, баъзе ҳиссаҳои ҷумларо такроран оварда кушиш мекунад, ки матлабро саҳех, мукаммал ва пуртасир ифода намояд.

Шакли хаттии забони адабӣ асосан ҳангоми таълифи асарҳои илми, бадеӣ, жанрҳои мансуби рӯзноманигорӣ, дар навишти ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ, коргузории идорӣ ва муносибатҳои дипломатӣ мавриди истифода қарор мегираад.

**Шакли шифоҳии забони адабӣ.** Мубодилаи шифоҳӣ одатан ба тарики мӯколама сурат мегираад. Маълум аст, ки унсурҳон оҳанг дар мӯколама нақши худро мегузоранд. Ин буд, ки оҳанги гуфторро тағиир дода ба мазмуни ҷумла тобищҳои гуногуни маънӣ баҳшидани мутакаллим (гӯянда) имконпазир мегардаад. Зиёда аз ин, дар нутқ воситаҳои файризабонӣ (аз қабили имову ишора, ҳаракатҳои лабу даҳон, бинӣ, ҷашму абру, ҷабин ва монанди инҳо) низ барон рушантару барҷастатар ифода намудани матлаб мусоидат менамоянд. Барои аниқу рушан фаҳмидани мақсаду матлаби яқдигар мароми сухан (вазъияти нутқ) низ ёрӣ мерасонад.

Қайд бояд кард, ки бар акси тарзи ифодаи хатти дар нутқи шифоҳӣ калимаву ибораҳои ҳалқӣ, лафзҳои лаҳҷавӣ, суханҳои дурушти кӯчагӣ, калимаву ифодаҳои бегона ва монанди инҳо ҳам мавриди истифода қарор мегиранд.

Ҳангоми бо ҳар ду тарз (хатти ва шифоҳӣ) ифода гаштани матлаб (тавассути чумлаҳо) калима нақши арзанда дорад.

## ТАКРОР

### § 41. Овозшиноси ҳамонро

○ Ба саволҳо ҷавоб дидед, ҷавобҳоянро бо мисолҳо собит намоед.

1. Овозшиноси чиро меомӯзад?
2. Дар алифбои тоҷикӣ ҷанд овоз ва ҷанд ҳарф ҳаст?
3. Қадом узвҳои нутқро медонед?



**Машқи 143.** Матнро хонед, ба имлои овозҳои «у» ва «ў» зеҳн монед. Вазифаи «ї» -ро дар калимаҳо шарҳ дидед. Дар калимаҳои ишпоратшуда овоз ва ҳарфҳоро муайян кунед.

Дигар ба тундиву тези одат макун ва аз ҳилм ҳолӣ мабош. Лекин якбора чунон нарм мабош, ки аз хушиву нарми бихурандат ва низ чунон дурушигӣ мабош, ки ҳаргизат ба даст бинасованд ва бо ҳама гуруҳ мувофиқ бош, ки ба мувофиқат аз дусту душман мурод ҳосил тавон кард. Ва ҳеч қасро бадӣ маёмуз, ки бад омӯхтан дуввуми бадӣ кардан аст. Агарчи бегуноҳ қасе туро биёзорад, ту ҷаҳд кун, ки ӯро наёзорӣ, ки хонаи камозорӣ дар кӯйи мардумист. Ва асли мардумӣ гуфтаанд, ки камозорист.

Пас, агар мардумӣ, камозор бош ва дигар кирдор бо мардумон нақу дор. Аз он чи мардум бояд дар оина нигаранд, агар дидораш хуб бувад, бояд ки кирдораш чун дидораш бувад, ки аз нақу зишти назебад. Нашояд, ки аз гандум ҷав рӯяд ва аз ҷав гандум.

(Аз «Қобуснома»).

### Шарҳи лугат

Ҳилм — нармдилӣ, мулоимат

Мардумӣ — инсонпарварӣ, муруvvat кардан

Соидан — соидан, молидан



**Машқи 144.** Матиро нависед, ба имлои калимаҳое, ки ҳамсадои ъдоранд, таваҷҷуҳ карда, онҳоро шарҳ дижед.

Ҳавливу хона аз шӯлаи шамъу ҷароғу қандил монанди рӯз равшан ва музайян буд. Дар шоҳаҳои дараҳтон қафасҳои булбулу қумри оvezон ва он паррандагон аз шӯлаи шамъ ва атру райҳон ба завқ даромада гулгула ва шур барпо карда буданд. Ба даруни хона даромада дидам, ки фаршу палосҳо бисёр аъло паҳн карда шуда, дастарҳонҳои атлас ва заррин қашид... Дар шамъдонҳо шамъҳои кофури месӯҳт. Навозандагони хушсими ва хушнавоз ба ҷойи худ нишаста, соқиёни маъқул ба по истода, пешхизматони хушлибос аз ҳама ҷо боҳабар ва ҳушёр... (аз «Чор дарвеш»).

### *Шарҳи лугат*

Музайян — зебу зиннат додашуда, ороста

Кофурӣ — сафед, сафедранг



**Машқи 145.** Калимаҳои зеринро хонед. Гуед, ки дар вақти талаффуз чи ҳодиса ба шумо аён ғашт? Тарзи навишти онҳоро шарҳ дода, дар хотир нигоҳ доред.

**Шанбе, занбур, занбар, чаибар, анбур, анбор, гунбад, ҷунбидан, дунба.**

**Супориш:**

Тарзи ба сатри дигар гузаронидани ҳиссаи калимаҳоро аз руии мисолҳои инқилобӣ, даъват, овардем шарҳ дижед.



**Машқи 146.** Матиро хонда калимаҳои ишоратшиударо ба дафтаратон на висед, садоноку ҳамсадоҳои онҳоро муайян кунед. Ҳамсадоҳои муайянкардаатонро ба ҷарагдору бсҷаранг ҷудо кунсд.

Манзараи бошукуҳи соҳтмони банди об. Ҳама ҷо аз одамоне, ки бо каланду бел кор мекунанд ва бо ҳару арабою улутур ҳок мекашонанд, пур аст. Як гурӯҳ одамон дар занбарҳо ва ҳалтаҳо ҳок мекашонданд. Аз ҳар ҷо ҳар ҷойи ин маъракаи серодами пурғалогула дуди танӯрҳо ва оташдонҳо печ ҳурда боло мебарояд: нонвойҳо нон ва ошпазҳо ош мешазанд. Дар қафо оби сурхтоби қаҷваронги дарёи Аму ҷараён мекунад ва дар он, қад-қади соҳил, қаиқҳои қадимии бодбонҳояшон сиёҳранги хоразмиён шино менамоянд (С. Улуғзода).

## § 42. Калима

○ Чумлаҳоро хонед, калимаҳои сермаъно, муродифоти лугавӣ, ҳамгунаҳо ва муғазодҳоро муайян карда, хусусиятҳои услубии онҳоро шарҳ дижед.

1. Ману Истро菲尔 ҳам оби яктои шишаро аз гулӯяш ба гулӯямон рехта холӣ кардем (*Ф. Муҳаммадиев*). Бори сабуки ашёро ба хар ва бори гарони фармо ба дил ниҳода равон шудем (*С. Улугзода*).

2. Дар ин дам чашмони уро ашкҳои ҳашму газаб, сиринкӯҳои интиқом, ниқор фаро гирифта буданд (*Ҳ. Карим*).

3. Нишаста ба ҷоҳ андарун май ба ҷанг,  
Дилу гӯш дода ба овози ҷанг.

*А. Фирдавсӣ*

4. Барои онон ҳасти зиндон буд. Рузи равшан шаби торик буд (*Ҳ. Карим*).



**Машқи 147.** Чумлаҳои зеринро навиеед, калимаҳои сермаъно, ҳамгунаҳо, муродифот ва муғазодҳоро муайян карда, ба қадом маъни истифода шудани онҳоро шарҳ дижед.

1. Бечора Одина бо ин ҳама саҳтиҳо аз ҳӯҷаин ягон бор забони хуше ва рӯйи кӯшодае надид (*С. Айнӣ*). Забони пахтаро ёфта, дониста, сонӣ дар ин бора гуфтгу қардан лозим меояд (*Алихӯш*). Ду ҷавон забони дар даҳонашон бударо аз ҳаракат боздошта бо забони дилҳошон бо якдигар гуфтгузор карда мерафтанд (*С. Айнӣ*).

2. Баромад Мехр гарм аз қалби ховар,  
Барои диданат чун меҳри модар.

*М. Турсунзода*

3. Офтоб бо ғурур қадампартой менамуд, ҷилванамоӣ мекард... Сабзаҳои навхези баҳор ба истиқболи Ҳуршед меҳандид (*Ҳ. Карим*).

4. Шумо, ки қозии доно ҳастед, бояд ба доди мани нодон мерасид, дар он вақт ба пепи командир рафтани ман лозим ҳам набуд (*С. Улугзода*).



**Машқи 148.** Байтҳои зеринро ифоданок хонед, муродифот, ҳамгунаҳо ва муғазодҳоро муайян намуда, маъниашонро шарҳ дижед.

1. Ба овози ҷанг оромидан хуш аст,  
Зи пирон носеҳ шунидан хуш аст.

*А. Ҷомӣ*

Мешавад охир сари бемағз помоли ҳаво,  
Ин садо дар гүши ман аз табли султонй бувад.  
*C. Насафӣ*

2. Тори зулфатро чудо машшота гар аз шона кард,  
Дасти он машшота мебояд чудо аз шона кард.

*X. Дехлавӣ*

Биё ба сайри гулистон, нигар ба бофу бустон,  
Намуда шохи гул макон ҳазорҳо ҳазорҳо.

*X. Юсуфӣ*

3. Поёни шаби сиёҳ сафед аст,  
Аз ноумедиҳо басе умед аст.

*X. Шерозӣ*

То ғами талхе нахурӣ, аз ғами ширин магӯ,  
То ғами фардо нахурӣ, аз ғами дерин магӯ.

*L. Шералиӣ*

**Машқи 149.** Ибораҳои сутуни чапро бо ибораҳои сутуни рост муқоиса карда, маънои аслий ва маҷозии калимаҳоро шарҳ дихед.

|               |               |
|---------------|---------------|
| ангури ширин  | сухани ширин  |
| навдаи оvezон | қавоқи оvezон |
| барфи сафед   | бахти сафед   |
| меваи хом     | одами хом     |
| ранги сиёҳ    | дили сиёҳ     |
| чормағзи пуч  | сухани пуч    |
| ҳавои гарм    | дили гарм     |
| ҳавои хунук   | гапи хунук    |

## § 43. Калимасозӣ ва имло

➊ Ба саволҳо ҷавоб дихед, ҷавобҳоятонро бо мисолҳо субигт намоед.

1. Реша чист?
2. Чи гуна калимаҳо ҳамреша мебошанд?
3. Қадом ҳиссаҳо маънои калимаро тағйир медиҳанд?
4. Пешванд, миёнванд ва пасванд аз ҷиҳати мавқеи истеъмол чи фарқ до-ранд?

5. Кадом ҳиссаҳои калима асос шуда метавонанд?
6. Бандак аз пешванд, миёнванд ва пасванд чи фарқ дорад?
7. Кадом бандакҳоро медонед?



**Машқи 150.** Калимаҳоро хонед, реша, пешванд, миёнванд ва пасвандҳои онҳоро нишон дижед. Калимаҳои ҳамрешаро навишта гиред.

Гулистан, ҳақиқатан, ҳамсинф, поя, гуфтугуй, рафтуомад, чинакчи, ҳамқишилоқӣ, нотавон, бовафо, синфи, капокаш, саросар, маълум, маълумот, маълумотнок, номаълум, кирм, кирмак, панҷа, тунука, данҷона, лаболаб, ҷустуҷӯй, ҷароғоҳ, гулшан, барҳаво, гулҷон, гулзор.



**Машқи 151.** Калимаҳои зеринро нависед. Гуед, ки дар кадом калимаҳо - а ва -ӣ пасванд асту дар қадомашон не.

Сабза, куза,arra, рӯза, панҷа, забона, бода, шона, хона, қумри, сиёҳӣ, дустӣ, бадӣ, аҳолӣ, шӯҳӣ, гуфтӣ, ваҳшӣ, қӯҳӣ, тӯтиӣ.



**Машқи 152.** Матнро хонед, бандакҳоро муайян карда, хели онҳоро номбар кунед.

Падарам бо амакам борро аз ҳарҳо фуроварда, ба ҷойхона даромаданд. Ману Азизхон ба ҳатти роҳи оҳан шитофтем. Мо рӯ-рӯйи релси ҷилодор медавидем. Релсҳо аз истгоҳ ба ду ҷониб рафта, дар уфуқи даштгроиб мегардидаанд. То вақти ғовгум мо дар болои релсҳо даводав кардем. Баногоҳ аз дур ду оташак намудор шуд. Падарам, ки ба назди мо меомад, гуфт, ки поезд омада истодааст...

Амакам, занаш ва як писараш дар соли турснагӣ вафот карда буданд, писари дигарашиб, ки ланг шуда монда буд, баъди зан гирифтган ба деҳаи ҳамсоя кӯчида, дар он ҷо ба қасби қошуқтароши рӯз мегузаронд. Агар ба ҳаёт боз ду духтар ва занни дуюми бевамондаи амакам ҳақи мерос намедонишанд, эҳтимол амакзодаи қошуқтарошам онро кайҳо фурӯхта меҳурд (*С. Улугзода*).



**Машқи 153.** Порчаҳои зеринро нависед, таркиби калимаҳои ишоратшударо муайян карда, тарзи соҳта шудани онҳоро нишон дижед.

Моҳи октябр даромада, барги дараҳтон зарду норинҷи метофтанд ва бо андак вазипши бод аз шоҳу наъдаҳо қанда шуда ба зери по мөрехтанд. Бозору дӯконҳо аз нозу неъмати тобистонӣ пур буданд.

\* \* \*

— Чи тирамоҳи бобаракат дорад, Ўзбекистон!

Шамоли сарди шагоҳи мевазид. Барфҳои рӯйи Замин, навдаҳои чомаи барфин пушидай дараҳтон аз шуои Офтоби тобон, ки паси тегаи кӯҳ сар бардошта, аввало ба осмони нилгун, баъд ба гушаи нуқрапӯши олам чашми муҳаббат медухт, медураҳшиданд.



**Машқи 154.** Ибора ва чумлаҳои зеринро бо як калима ифода кунед, соҳт ва таркиби калимаҳои ифодагари ибораю чумлаҳоро муайян намоед.

Дарёи Аму; бахти хуш; духтари тоҷик; сари саҳт; ҷойе, ки китоб меҳонанд; шахсе, ки моҳӣ тирифтан ихтисосаш аст; ҷойи бурида гузаштани чор роҳ; ҳабари хуш; ноҳияе, ки асосан пакта мекорад; автомобиле, ки бор мекашонад; ҷос, ки ҳурок мепазанд; рӯзи баъди шанбе; сад ҷамъи сад; одаме, ки муомилаш бад аст; алафе, ки буйи бад дорад; ҳонае, ки болохона дорад; ҳонаи сагирон.

## § 44. Сарф

➊ Ба саволҳо ҷавоб дигед ва бо мисолҳо фикратонро тасдиқ намоед.

1. Илми сарф чиро меомӯзад?
2. Дар забони тоҷики ҷанд ҳиссаи нутқ ҳаст?
3. Ҳиссаҳои нутқ ба ҷанд турӯҳ чудо мешаванд? Ҷаро?
4. Кадом ҳиссаҳои нутқро ҳиссаҳои мустақили нутқ меноманд?
5. Ҳиссаҳои ёвари нутқ кадом ҳиссаҳои нутқанд? Барои чи?

**Машқи 155.** Нақшаро хонед ва бо мисолҳо шарҳ дигед.





**Машқи 156.** Калимаҳоро ба тартиби зерин навишта гиред: *исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл, зарф*.

Деҳқон, баланд, ким-кадом, рафтган, ночор, имрӯз, хоҳам гуфт, чоряқ, шашум, онҳо, дувист, хушбахт, моҳпайкар, муҳандис, саъба, Тошканд, хушҷол, рангоранг, даҳ-панздаҳ, шашяқ, се, ҳамин, он, чи ҳел, худ, резондан, буридан, хоҳад рафт, оромона, ноҳост, фардо, қасдан, Баҳром, бинӣ, осмон, Офтоб, дилсоф, сарбаланд, пойлуч, лойолуд, дувоздаҳ, шашсад, бисту панҷ, ҳазор, ҳар гуна, ин, ҳеч кадом, аз они, хобидан, гуфта истодан, хандида фиристодан, томошо кардан, хоб рафтган, барқасд, ноилоч, ҷо -ҷо, дина, андак, тӯтивор, Муштари, зебо, чилум.



**Машқи 157.** Калимаҳоро бо тартиби зерин навишта гиред: *пешояндӯ пасояндҳо, пайвандакҳо, ҳиссаҷаҳо, ниҳо*.

Оббо, эй, ҳа, оре, магар, ва, аммо, барин, -ро, барои, аз, бо, дар, бар, боз, қати, азбаски, зеро ки, вагарна, лекин, мисли он ки, наҳод, фақат, ҳатто, ана, не, оё, бай-бай, воҳ, эҳе, туф, ҳм, аё, чиги-чиги.



**Машқи 158.** Ҷумлаҳои зеринро хонед, шаклҳои замонии феълҳои ишоратигударо муайян карда, шарҳ дигед.

1. Акнун ман рафтам, шаб ҳам бевақт шуд (*Ф. Ниёзӣ*). 2. Дар он зиёфат ошро ман мепухтам ва дигар хизматҳоро ҳам ман мекардам (*С. Айнӣ*). 3. Одамони мо ба меҳмони асабонӣ бо мулоимат гап мезаданд, аммо у торафт баландтар аланга мегирифт ва тозиёнаи худро гоҳ ба камарбанди паҳнаш мекалонду гоҳ дар болои сараҷ таҳдидкорона афшонида, фарёд мекапшид (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Модарам як ҷуволҷа тутмавиз хушконда монда буд (*С. Айнӣ*). 5. Дар ин ҷо сӯҳбати онҳо ба охир расид, зеро ки ба дами дарвозаи ҳавлиашон расида буданд (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Ман аввалин бор буд, ки дар Бухоро ин гуна одамони зиндадил ва адабиётчиро дида истода будам (*С. Айнӣ*). 7. Хола Аибар худ ба худ хандида истода буд, ки аз берун Оими Шоҳ омада даромад (*Ҷ. Икромӣ*).



**Машқи 159.** Зарфҳоро бо тартиби зерин навишта гиред: зарфи тарзи амал, зарфи монандӣ, зарфи миқдору дараҷа, зарфи замон, зарфи мақон, зарфи сабаб, зарфи мақсад.

Қасдан, саҳван, ҷо-ҷо, ҳозир, ҳоло, андак, хеле, тирвор, зуд, ноҳост, якбора, ҳалқавор, саъдиёна, қадре, басо, мудом, порсол, поён-

тар, болотар, тасодуфан, ноилоч, барқасд, пүштноки, оромона, даррав, якайл, алмосвор, шоирона, лаълсифат, барзиёд, кам, бисёр, кам андар кам, баъд, ҳануз, фардо, ҳамеша, ҳама ҷо, ночор.

## § 45. Наҳв

О Ба саволҳо ҷавоб диҳед, ҷавобатонро бо мисолҳо сабит намоед.

1. Илми наҳв чиро меомузад?
2. Ибора чист?
3. Кадом хелқои ибораро медонед?
4. Чумла чист?
5. Кадом хелқои чумларо медонед?
6. Чумлаҳои содда чанд хел мешаванд?
7. Кадом хелқои чумлаи мураккабро медонед?



**Машқи 160.** Аз калимаҳои зерин ибора созед, калимаҳои тобеъкунанда ва тобеъшавандаашонро муайян карда, ба қадом хели ибора мансуб будани онҳоро гӯед.

**Намуна:** пахтаи маҳиннаҳ — ибораи исми

Пахта, кӯҳсор, қитоб, ранг, хуб, зебо, сабз, чароғ, равшан, панҷара, Замин, боб, Офтоб, барф, Раҳим, қалам, талаб кардан, чашидан, парвоз кардан, сайр кардан, ҳандидан, ёд кардан, чидан, тоза кардан, ман, қадом.



**Машқи 161.** Порчаро ҳонед, ба оҳангӣ онҳо дикқат диҳед. Хелқои чумлаҳоро муайян кунед.

Фармон медиҳам, ки то омадани ёрмандӣ аз Тошканд ё аз Самарқанд қалъя дар даст нигоҳ дашта шавад! Фаҳмидед? Бимиред ҳам то омадани ёрдам қалъаро нигоҳ доред! Фаҳмидед? Тамоми қувваро сафарбар намоед! Ҳатто ба солдатҳои бемор ҳам яроқ диҳед! Пулемётро таҳт карда монед! Түшҳоро тайёр карда монед!

Хуб шудааст! Ба ки телеграмма диҳам? Ман панҷ маротиба пай дар пай телеграмма додам. Сардори стансия турехтагӣ барин менамояд. Ҳеч ҷавоб нест. Ба ин ҳолат ҳама ҳайрон ҳастем. Чи кор қунам? Барои маслиҳат ба ин ҷо омадам (*X. Karim*).



**Машқи 162.** Чумлаҳоро тарзе хонед, ки дар як маврид ҳикояги ва дар мавриди дигар саволи шаванд, сабаби ин ҳодисаро шарҳ дижед.

1. Шодигул ҳам гүш меандохт (*С. Улугзода*). 2. Онҳо яқдигарро шинохтанд (*Р. Җалил*). 3. Мо ҳар ду хомуш будем (*Р. Җалил*). 4. Дар деҳаҳо ҳам ҳеч кас наменамуд (*С. Айнӣ*). 5. Дар ҳамин вақт Захро расида омад (*Ҳ. Карим*). 6. Моҳ наменамояд (*А. Дехотӣ*). 7. Панҷ рӯз гузашт (*Җ. Икромӣ*).



**Машқи 163.** Чумлаҳои хулласи зеринро ба чумлаҳои тафсилӣ гардонида нависед.

1. Тирамоҳ расид. 2. Борон борид. 3. Меваҳо пухтанд. 4. Нақша ичро мешавад. 5. Офтоб баромад. 6. Пахта бисёр аст. 7. Мевачини сар шуд.



**Машқи 164.** Чумлаҳоро бо тартиби зерин навишта гиред:

- 1) чумлаи дутаркиба,
- 2) чумлаи яктаркиба:
  - а) муайяншахс,
  - б) номуайяншахс,
  - в) умумишахс,
  - г) бешахс,
  - д) унвони.

1. Зали калони хонаи маданият аз одам пур буд (*С. Улугзода*). 2. Шояд дар он ҷойҳо ин тавр набошад (*Р. Җалил*). 3. Дар вақти гузаштани ҳукумати Бухоро аз Аштархониён ба дasti Мангитиён тамоми қӯҳистон ба сари худ мустақил буд (*С. Айнӣ*). 4. Дар рӯйи ҳавли ба Шамсия ва Фирзу супоришҳои лозимиро дода, ҳамроҳи меҳмон ҳар ду фарангичҳоро ба сар гирифта берун баромаданд (*Җ. Икромӣ*). 5. Ёри расониданд ва равғани палавро дод мекарданд. Дар як гушаи ошхона як деги нимманиро шинонда дар он об гарм мекарданд (*С. Айнӣ*). 6. Тан ба бечорагию гуруснаги бидеҳу даст пеши сифла мадор (*С. Шерозӣ*).



**Машқи 165.** Чумлаҳои мураккабро нависед, сарҷумла ва чумлаҳои пайравро муайян кунед. Гуед, ки қадом хели чумлаҳои пайрав истифода шудаанд.

1. Ҳар кӣ бо дег ҳамнишин гардал, домани хеш сиёҳ кунад (*Зарб*).
2. Маънии ҳазорсола шудани як одам он нест, ки у дар зиндагии худ ҳазор солро аз сар гузаронад (*С. Айнӣ*). 3. Чи тавр дилат шуд, ки кудаки сесоларо монда як рузи дароз дар шаҳр гарди? (*Р. Җалил*). 4. Ҳар аспе, ки гусоларо аз тӯда қашида мебаровард, ба чапандози он асп ҷома ва

пул мукофот медоданд (*С. Айнӣ*). 5. Посе аз шаб гузашта буд, ки раъду барқ ба ҳунарнамой сар кард (*Ҷ. Икромӣ*). 6. Гӯё табиат бо камоли ҳавсала чун намунаи гулдастай худ духтаре оваридааст, то ба ҳунармандии у тан бидиҳанд (*Р. Ҷалил*).



**Машқи 166.** Ҷумлаҳои мураккабро навишта маънидод кунед. Сарчумла ва ҷумлаҳои пайрави онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки қадом ҳели ҷумлаҳои пайрав истифода шудаанд.

1. Агар тадбикор (соҳибкор) шуданро ҳоҳед шумо дар тинати худ ҳиҷатҳои асосии тадбиркориро шакл доданатон зарур аст (*С.4*).
2. Тадбикори имкон медиҳад, ки ҳар як инсон бо даромади муайян таъмин бошад, эҳтиёҷотро пурратар таъмин намояд, дараҷаи зисташро баланд бардорад (*С.5*).
3. Дар ҷамъияте, ки тадбиркорӣ хуб ривоҷ ёфтааст, оғарандагӣ, илму маърифат ва саҳоват роҳбалад мешавад (*С.5*).
4. Ҷиҳати ба худ хоси фъолияти корхонаи хусусӣ дар ин аст, ки вай бе мадади таъсисдиҳандагони дигар, зери роҳбарии танҳо як нафар амали мегардад (Асосҳои тадбиркорӣ, синфи 11, С.31).

## § 46. Аломатҳои китобат



Ба саволҳо ҷавоб диҳед ва ҷавобатонро бо мисолҳо асоснок кунед.

1. Қадом аломатҳои китобатро медонед?
2. Дар қадом мавридҳо дар охири ҷумла аломати нуқта, савол ва хитоб гузашта мешавад?
3. Аломати вергул дар қадом мавридҳо гузашта мешавад?
4. Мавриди гузориши аломатҳои қавсайн, тире ва баёнро медонед?
5. Аломатҳои нуқтавергул ва нимтире дар қадом мавридҳо гузашта мешаванд?
6. Дар қадом мавридҳо аломати сенуқта гузашта мешавад?



**Машқи 166.** Ҷумлаҳоро хонед, мавридҳои гузориши аломати вергулро шарҳ диҳед

1. Дар ягон ҷойи кучай шаҳр шамъе, чороге, фонусе набуд (*С. Айнӣ*)
2. Ҷавонон, савор шавед (*С. Айнӣ*). 3. Ҳуш, ҷони бобо, ин чӣ будааст? Кани, ман ҳам бинам (*А. Дехотӣ*). 4. Ман модарарусаш мешавам, бачем (*Ф. Ниёзӣ*). 5. Оббо, гур пири шавад, қариб ки напиносам-а? — гуфт охир Юнусбобо (*Ф. Ниёзӣ*). 6. Не, ба фикрам, ҳеч гап не (*Ф. Ниёзӣ*).



**Машқи 167.** Чүмлаҳоро нависед, мавридҳои гузориппи аломати тиреро шарҳ дихед.

1. Давои курут — оби чүп (*Зарб*). 2. Оҳангару мисгар, машкоб, нонвой, саис, ҳезумкаш — ҳама лашкари моанд (*С. Улугзода*). 3. Кор кунӣ — нон меҳури (*Зарб*). 4. Меҳнат фаровон мекунад — танбали вайрон мекунад (*Зарб*). 5. Наход ки шумо аз ман хафа бошед? — гуфт Ҳошим — Корвон (*С. Улугзода*). 6. Ашъори Фонӣ — Навоӣ байнин туркзабонон ғулгула андохт (*С. Айнӣ*).



**Машқи 168.** Чүмлаҳоро хонед, сабаби гузашта шудани аломати баёнро шарҳ дихед.

1. Хола бо дасташ ишора кард: мардум оҳиста-оҳиста хомӯш шуданд (*Ҷ. Икромӣ*). 2. Содик-ака, биёд, шумо ҳам ба маҷлиси мо иштирок кунед: аз таҷрибаи шумо фоида барем (*С. Айнӣ*). 3. Аз аввал то охири баҳор дар боф ҳамаи дараҳтҳо: зардолу, себ, гелос, анор, анҷир бо навбат гул мекунанд (*Ф. Муҳаммадиев*). 4. Диљи Сайфиддинов саҳл ором ёфт: инҳо ревизор набуданд (*С. Улугзода*). 5. Падарам ба ман насиҳат карда гуфт: «Ту бояд ҷавони кордон ва зирак шавӣ!» (*С. Улугзода*). 6. Ҳаминро гуфтани ҳастам: ин ҷавонмардони ба аскари рафтаистодай мо боварии маро хуб медонанд (*Ф. Ниёзи*).



**Машқи 169.** Чүмлаҳоро нависед, мавриди гузашта шудани аломати қавсро шарҳ дихед.

1. Зардолуҳои пешпазак (ҷавпазак, моҳтобӣ, лучак) кайҳо пухтаанд (*С. Айнӣ*). 2. Дар он ҷо колективона лубиёшурои пухта меҳурдем (ман лубиёшурои пазиро дар қисми дуввуми романи «Ғуломон» тасвир кардаам) (*С. Айнӣ*). 3. Офтоби форами моҳи мизон (сентябр) ҳавои Ёвонро монанди ҳавои баҳорони беборон хушу ҳуррам гардонида буд (*С. Айнӣ*). 4. Ҳати «насталиқ» (ҳате, ки аз ҳатҳои «насх» ва «таълиқ» ба вучуд омадааст) пеш аз замони Навоӣ баромада буд (*С. Айнӣ*). 5. Рӯдакӣ (шарфаи пойи онҳоро шунид): — Меҳмонони нав омаданд магар? Маҳ онҳоро пазирой бикун! (*С. Улугзода*).



**Машқи 170.** Чүмлаҳоро нависед, аломатҳои китобатро гузорсд.

1. Афсус имрӯз омада надид (*Р. Ҷалил*). 2. Ҳушбахтона мардум аз ботини вай боҳабар шуданд (*Ҷ. Икромӣ*). 3. Ба ақидаи ман ҳамин руз киштро сар кардан лозим (*С. Улугзода*). 4. Вай намеомад ҳоли ман чи мешуд (*Р. Ҷалил*). 5. Бозиашон бароям ношинос буд ҷизе нафаҳмидам (*Ф. Шерозӣ*). 6. Ҳар чи зуд барояд дер напояд (*С. Шерозӣ*). 7. То чанд сол ҳар тоҳ

дунё ба дилам зада дилтанд шавам ба сари қабри Ҳайрат баромада гириста дили худро холій мекардам (С. Айни). 8. Андак бехабар монад онҳо уро даррав мазоқ мекарданد (С. Улугзода). 9. Ин қадду қомат дар ман бошад күхро зада талқон мекунам. 10. Тирҳо бетартиб метаркандаң резаҳояшон жолавор мерезанд (Р. Җалил).

## САВОЛҲОИ ТЕСТИ

**1. Дар забони тоҷикӣ чанд овози садонок мавҷуд аст?**

- А) 5 овози садонок
- Б) 6 овози садонок
- В) 7 овози садонок
- Г) 8 овози садонок
- Д) 9 овози садонок

**2. Дар қадом ҷавоб қалимаҳои сермъяно додааст?**

- А) шаб—ruz, паст—баланд, дур—наздик
- Б) ҷашм, рӯй, сар, забон, бор
- В) ҷанг, шона, ҳазор, май
- Г) Офтоб, Ҳуршед, Шамс, Мехр
- Д) мисраъ, қасида, рубой, муҳаммас.

**3. Дар қалимаи «кашокаш» ҳиссаи -о- қадом вазифаро иҷро кардааст?**

- А) реша
- Б) пешванд
- В) пасванд
- Г) миёнванд
- Д) бандак

**4. Қадом гурӯҳи қалимаҳо ба исм мутааллиқ аст?**

- А) омузгор, гусфанд, булбул, мурча, рама

Б) ширин, фарбех, сурх, калон, занона

- В) чил, панҷоҳу се, чордаҳ, панҷ, сеюм
- Г) соҳтан, дұхтан, хонондан, сұхтан
- Д) ноилоч, фардо, ҷо-ҷо, тирвор, имрӯз

**5. Дар ҷумлаи «Ман имрӯз бо акам ба шаҳр мераҳам» қалимаи «имрӯз» ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадааст?**

- А) мубтадо
- Б) ҳабар
- В) муайянкунанда
- Г) пуркунанда
- Д) ҳол

**6. Ҷумлаи «Ман омадам, то ки туро бинам» ба қадом наъни ҷумлаи мураккаб мансуб аст?**

- А) ба ҷумлаи мураккаби пайвастӣ пайиҳам
- Б) ба ҷумлаи мураккаби пайвастӣ хилоғӣ
- В) ба ҷумлаи мураккаби пайвастӣ ҷудоӣ
- Г) ба ҷумлаи мураккаби тобеи пайвандақдор
- Д) ба ҷумлаи мураккаби тобеи беспайвандақ

# **МУНДАРИЧА**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Муқаддима .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>Такрор.Ибора, чумла ва аъзоҳои чумла</b>                         |          |
| § 1. Ибора ва чумла .....   | 4        |
| § 2. Аъзоҳои чумла .....  | 5        |
| <b>Чумлаи мураккаб</b>  |          |
| § 3. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаб .....                | 8        |
| § 4. Хелҳои асосии чумлаҳои мураккаб .....                          | 10       |
| <b>Чумлаҳои мураккаби пайваст. Чумлаҳои мураккаби пайвандакдор.</b> |          |
| § 5. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаҳои мураккаби пайваст .....     | 13       |
| § 6. Хелҳои асосии чумлаи мураккаби пайвости пайвандакдор .....     | 14       |
| <b>Чумлаи мураккаби тобеъ</b>                                       |          |
| § 7. Маълумоти умуми дар бораи чумлаи мураккаби тобеъ .....         | 23       |
| § 8. Сарҷумла ва чумлаи пайрав .....                                | 26       |
| <b>Хелҳои чумлаи пайрав</b>   |          |
| § 9. Чумлаи пайрави мубтадо .....                                   | 27       |
| § 10. Чумлаи пайрави хабар .....                                    | 30       |
| § 11. Чумлаи пайрави муайянкунанда .....                            | 32       |
| § 12. Чумлаи пайрави пуркунанда .....                               | 35       |
| <b>Чумлаҳои пайрави ҳол</b>   |          |
| § 13. Чумлаи пайрави тарзи амал .....                               | 39       |
| § 14. Чумлаи пайрави миқдору дараҷа .....                           | 41       |
| § 15. Чумлаи пайрави монандӣ .....                                  | 44       |
| § 16. Чумлаи пайрави замон .....                                    | 46       |
| § 17. Чумлаи пайрави макон .....                                    | 49       |
| § 18. Чумлаи пайрави сабаб .....                                    | 51       |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| § 19. Чумлаи пайрави мақсад ..... | 53 |
| § 20. Чумлаи пайрави шарт .....   | 56 |
| § 21. Чумлаи пайрави хилоф .....  | 58 |
| § 22. Чумлаи пайрави натиҷа ..... | 60 |

### **Чумлаҳои мураккаби сертаркиб**

|  |    |
|--|----|
| § 23. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб .....                             | 65 |
| § 24. Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави чида .....                | 67 |
| § 25. Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави гайричида .....           | 69 |
| § 26. Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави дараҷа .....              | 71 |
| § 27. Пайванҷак ва аломати китобат дар чумлаҳои мураккаби сертаркиб .....  | 73 |
| § 28. Чумлаҳои мураккаб бо рабти гуногун (Чумлаҳои мураккаби омехта) ..... | 75 |
| § 29. Роҳҳои ташаккули чумлаи мураккаби омехта .....                       | 78 |
| § 30. Аломатҳои китобат дар чумлаҳои мураккаби омехта .....                | 80 |
| § 31. Чумлаи мураккаби беспайванҷак .....                                  | 81 |

### **Аломатҳои китобат дар чумлаҳои мураккаби беспайванҷак**

|   |    |
|---|----|
| § 32. Аломатҳои вергул ва нуқтавергул дар чумлаҳои мураккаби беспайванҷак . | 85 |
| § 33. Аломати баён дар чумлаи мураккаби беспайванҷак .....                  | 87 |
| § 34. Аломати тире дар чумлаи мураккаби беспайванҷак .....                  | 88 |

### **Услубиёт ва маданияти нутқ**

|  |     |
|--|-----|
| § 35. Услуби гуфтугуӣ .....  | 92  |
| § 36. Услуби китобӣ. Услуби илми ва расмии коргузорӣ (идорӣ) .....     | 94  |
| § 37. Услуби бадеӣ ва публисистӣ (рӯзноманигорӣ) .....                 | 96  |
| § 38. Муродифот — асоси услубиёт .....                                 | 99  |
| § 39. Муродифҳои луғавӣ ва иборагӣ .....                               | 101 |
| § 40. Муродифҳои сарғӣ ва наҳвӣ (Синонимҳои морфологӣ ва синтаксисӣ) . | 103 |
| Маълумоти умумӣ дар бораи забон .....                                  | 108 |
| Шаклҳои хатти ва шифоҳии забони адабӣ .....                            | 113 |

### **Такрор**

|   |     |
|---|-----|
| § 41. Овозшиноси (фонетика) ва имло ..... | 114 |
| § 42. Калима .....                        | 116 |
| § 43. Калимасозӣ ва имло .....            | 117 |
| § 44. Сарғ .....                          | 119 |
| § 45. Наҳв .....                          | 121 |
| § 46 Аломатҳои китобат .....              | 123 |

## Ҷадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби ба иҷора додашуда

| № | Ному<br>насаби<br>хонанда | Соли<br>хониш | Ҳолати китоб<br>ҳангоми<br>гирифттан | Имзои<br>раҳбари<br>синф | Ҳолати китоб<br>ҳангоми<br>супоридан | Имзои<br>раҳбари<br>синф |
|---|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |
| 2 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |
| 3 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |
| 4 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |
| 5 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |
| 6 |                           |               |                                      |                          |                                      |                          |

Ҷадвали болоӣ аз тарафи раҳбари синф ҳангоми ба иҷора додан ва дар охири соли хониш дар вақти бозгирифттан аз руии меъёрҳои зерин баҳогузорӣ мешавад:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Нав                  | Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан.  |
| Хуб                  | Муқовааш бутун, аз қисми асосӣ ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва ҳатҳо нест.  |
| Қаноатбахш           | Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд ҳатҳо қашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаронда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гаштааст, дар баъзе саҳифаҳо ҳат қашида шудааст. |
| Файриқа-<br>ноатбахш | Дар муқова ҳат қашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё умуман нест, файриқаноатбахш таъмир гаштааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат қашида, ранг карда шудааст, китобро барқарор кардан файриимкон аст.                |

УЎК 811.512.222(075)

КБК 81.2 Тад

К 13

**Муқарризон:**

1. **Ф. Раҳимқулов** - доктор (PhD)-и улуми фалсафа роҷеъ ба фанҳои филологияи кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд;
2. **Р. Гадоев** - омӯзгори тоифаи олии мактаби таълими миёнаи умумии рақами 3-юми ноҳияи Сўхи вилояти Фарғона, аълоҳии таълими халқи Республикаи Ўзбекистон;
3. **З. Маҳкамова** - омӯзгори мактаби таълими миёнаи умумии рақами 17-уми шаҳри Ангрени вилояти Тошканд;
4. **Ҳасанқул Солисев** — омӯзгори мактаби таълими миёнаи рақами 89-уми ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё, аълоҳии таълими халқи Республикаи Ўзбекистон;
5. **Б. Ҷўраев** — омӯзгори мактаби таълими миёнаи умумии рақами 19-уми ноҳияи Паркенти вилояти Тошканд.

**Аломатҳон шартӣ**

— машқи эҷодӣ  
Δ — шарҳи мавзӯй



— машқи умумӣ



— супориш оид ба мавзӯй

K 13    **Кабиров М ва диг.** Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои донишномӯзони синфҳои 9-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ. Нашри панҷум — Т.: «Ўзбекистон», 2019, 128 саҳифа.

ISBN 978-9943-01-514-2

УЎК 811.512.222(075)

ББК. 81.2.Тад

*O'quv nashri*

**Malik Kabirov, Farhod Isomiddinov, Abdunabi Zohidov**

**ТОҶИК ТИЛИ**

*Umumta'lim maktablarning 9-sinfi uchun darslik*

Beshinchchi nashr

Original-maket «O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida tayyorlandi.  
100011, Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30.

Муҳаррир Ҷ. Эшонқулов. Муҳаррири техники Т. Харитонова.  
Муҳаррири бадеи Ҳ. Кутмуқов. Саҳифабанди компютери А. Сулаимонов

Литсензияи нашриёт AI № 158, 14.08.09. Ба чопаш 4-уми феврали соли 2019 имзо гардид. Андозаи 70x90 1/<sub>16</sub>.  
Чопи оғсети. Гарнитура «Times TAD». Чузъи чопии шартӣ 9,36. Чузъи нашрию ҳисоби 8,67.  
Адади нашр 887 нусха. Супориши № 19-159.

ISBN 978-9943-01-514-2

© ХЭТН «ЎЗБЕКИСТОН», 2010, 2014, 2019